

# **ИДОРАКУНИЙ ДАВЛАТӢ**

**НАШРИЯИ ДОНИШКАДАИ ИДОРАКУНИЙ ДАВЛАТИИ НАЗДИ  
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН**

## **ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

**ИЗДАНИЕ ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ  
ПРЕЗИДЕНТЕ**

**РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН**

**2018 (2)**

**МАЧАЛЛА АЗ СОЛИ 2005 НАШР МЕШАВАД.**

**МАЧАЛЛА ДАР ВАЗОРАТИ ФАРҲАНГИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН 03.07.17  
ТАХТИ РАҚАМИ 012/МЧ-97 САБТИ НОМ ШУДААСТ. МАЧАЛЛА ДАР ЯҚ СОЛ  
4 МАРОТИБА ЧОП МЕШАВАД. МАВОДИ ИРСОЛШУДА БОЗГАРДОНИДА  
НАМЕШАВАД.**

**Сармухаррир:**

*Абдулхоликзода Л.А.* – ректори Донишкадаидоракунии давлатии назди Президенти Чумхурии Тоҷикистон, номзади илмҳои педагогӣ, дотсент

**Муовини сармухаррир:**

*Ҷамшедов Ҷ.Н.* – муовини ректори Донишкада оид ба илм, инноватсия ва муносибатҳои байналмиладӣ, номзади илмҳои хуқӯқ, дотсент

**Ҳайати таҳририя:**

*Файзализода Ҷ.Х.* – муовини ректори Донишкада оид ба таълим, доктори илмҳои педагогӣ

*Мухторов З.* – директори Пажӯҳишгоҳи идоракунии давлатӣ ва хизмати давлатӣ, доктори илмҳои филологӣ

*Қудратов Р.* – вакили Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии Чумхурии Тоҷикистон, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор

*Хидирзода М.У.* – сарҳодими илмии шуъбаи сиёsatшиносии Пажӯҳишгоҳи фалсафа, сиёsatшиносӣ ва хукуқи ба номи А.Баҳоваддинови Академияи илмҳои Чумхурии Тоҷикистон, доктори илмҳои фалсафа, профессор

*Ализода Б.П.* – сарҳодими илмии Пажӯҳишгоҳи идоракунии давлатӣ ва хизмати давлатӣ, номзади илмҳои филологӣ, дотсент

*Шарипов Ш.* – мудири кафедраи забонҳои Донишкада, номзади илмҳои филологӣ

*Шарифов Ҷ.* – котиби масъул, сармухаррир бахши табъу нашри Донишкада

*Шукурова Т.Ф.* – номзади илмҳои филологӣ

**Ҳайати мушовара:**

*Раҳмон Озода Эмомалий* –роҳбари Дастигоҳи иҷроияи Президенти Чумхурии Тоҷикистон

*Раҳмон Асадулло* – ёрдамчии Президенти Чумхурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои кадрҳо

*Раҳмонзода А.А.* – ёрдамчии Президенти Чумхурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа, академики Академияи илмҳои Чумхурии Тоҷикистон

*Давлатов Ҷ.М.* – директори Агентии хизмати давлатии назди Президенти Чумхурии Тоҷикистон

*Раҳимӣ Ф.Қ.* –президенти Академияи илмҳои Чумхурии Тоҷикистон



САТҲУ СИФАТИ ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТӢ БА ДОНИШУ  
ТАЧРИБА, МАҲОРАТУ МАЛАКА, МАСЪУЛИЯТШИНОСИВУ  
ТАШАББУСКОРӢ ВА СИФАТҲОИ КАСБИВУ КОРДОНИИ  
ХИЗМАТЧИЁНИ ДАВЛАТӢ ВОБАСТА АСТ.

**ЭМОМАЛИ РАҲМОН**



## **МУНДАРИЧА**

### **Президент**

Суханронӣ дар маросими ифтиҳои Конфронси байналмилалии сатҳи баланд дар мавзӯи «Муқовимат бо терроризм ва ифротгарии хушунатомез». Душанбе, 4 майи соли 2018 .....	7
Суханронӣ дар маросими ифтиҳои Конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба Даҳсолаи байналмилалии амалиёт «Об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028». Душанбе, 20 июни соли 2018 .....	15
Суханронӣ ба ифтиҳори Рӯзи Ваҳдати миллӣ дар шаҳри Конибодом. 27 июни соли 2018.....	20

### **Идоракуни давлатӣ**

<i>И момназарова М.И.</i> Ҳукумати электронӣ – барномаи навин дар идоракуни давлатӣ .....	26
<i>Хайдриддини Аслиддин.</i> Истифодаи забони барномасозии VBA барои худкорсозии амалиёт дар барномаҳои дафтардорӣ.....	33

### **Мубориза бо коррупсия**

<i>Мухторов З.М.</i> Нақши арзишҳои ахлоқӣ дар пешгирии хавфҳои коррупционӣ.....	39
--	----

### **Масъалаҳои гендерӣ**

<i>Хидирзода М.У.</i> Механизмҳои миллии таъмини баробархукуқии мардону занон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон .....	50
---	----

### **Равоншиносии идоракунӣ**

<i>Файзализода Ҷ.Х.</i> Омилҳои пайдоиши аломати хасташавии эмотсионалӣ дар фаъолияти касбӣ .....	57
---	----

<b>2018 – Соли рушди сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ</b>	
<i>Раҳимова М.Ш.</i> Бозори сайёҳии мусосир ва дурнамои рушди он .....	64
<i>Абдулхонов Ф.М.</i> Таҳлили масъалаи касбу хунар дар фалсафаи бостонии тоҷик .....	74
<i>Ҳамдамзода З.Р., Фирдавси Ҷумъа.</i> Роль персонала в улучшении качества туристических услуг в Республике Таджикистан .....	80
<i>Қодиров Д.С.</i> Инъикоси хунарҳои мардумии Афғонистон дар осори Ҳақназар Назаров .....	86
<b>Технологияҳои инноватсионии таълим</b>	
<i>Юсупов Н.О., Некушоева С.С.</i> Инновационные технологии обучения иностранным языкам .....	90
<b>Инноватсияҳо ва сӯғурта</b>	
<i>Шамсуллоzода Ш., Асоев М.М.</i> Проблемы и основные направления совершенствования управления инновационными процессами в страховании .....	98
<b>Иқтисодиёти минтақа</b>	
<i>Ғуломшоева С.Т.</i> Захираҳои обии водии Ҳисор ва роҳҳои истифодаи оқилонаи онҳо .....	107
<b>Муқовимат ба ифротгарӣ</b>	
<i>Сӯфиев Ф.Р., Лолаев А.А.</i> Пешгирии ифротгарӣ ва терроризм дар раванди таълиму тарбия .....	115



**СУХАНРОНӢ ДАР МАРОСИМИ ИФТИХӢ КОНФРОНСИ  
БАЙНАЛМИЛАЛИ САТҲИ БАЛАНД ДАР МАВЗӮИ «МУҶОВИМАТ  
БО ТЕРРОРИЗМ ВА ИФРОТГАРОИИ ХУШУНАТОМЕЗ».  
ДУШАНБЕ, 4 МАЙИ СОЛИ 2018**

**Мухтарам Муовини Дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид!**

**Мухтарам Дабири кулли Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо!**

**Мухтарам роҳбарони ҳайатҳо!**

**Хонумҳо ва ҷанобон!**

Дар оғоз ҳамаи шумо ва ҳайати ҳамроҳатонро ба диёри бостонии Тоҷикистон ҳайрамақдам мегӯям.

Чорабинии имрӯза ба яке аз масъалаҳои доги рӯз - муҷовимат бо терроризм ва ифратгарӣ бахшида мешавад.

Итминон дорам, ки ҳамоиши имрӯза барои муҳокимаи ҳамаҷонибаи масоили марбут ба мубориза алайҳи ин вабои аср ва таҳияву татбиқи иқдомоту тавсияҳои муштараки ҳамоҳангшуда дар ин самт мусоидат ҳоҳад кард. Мусаллам аст, ки таъмин намудани сулҳу субот ва амнияти пойдори кишварҳо аз чумлаи вазифаҳои калидӣ ва шарти муҳимтарини роҳандозиву пешбурди равандҳои созанд ба хотири рушди устувор дар сатҳи байналмилаӣ ва минтақавӣ ба хисоб меравад.

Имрӯзҳо дар гӯшаҳои гуногуни сайёра миллионҳо нафар одамон гирифтори хавфу таҳдид ва оташи ҷангу низоъҳо гардидаанд ва зухуроти терроризму ифратгарӣ ба ҳатари бесобиқаи ҷаҳонӣ табдил ёфта,

оқибатҳои фочеабору дарозмуддати ҷамъиятиву сиёсӣ ва маънавиро ба бор меорад.

Дар зарфи солҳои охир зиёда аз 100 мамлакати дунё ҳадафи амалҳои ҳаробкоронаи террористон қарор гирифта, бар асари ҳамлаҳои террористӣ садҳо ҳазор нафар аҳолии осоишта ба ҳалокат расидаанд ва миллионҳо нафар макону манзили зисташонро тарқ кардаанд. Зарари ба иқтисодиёти қишварҳо расонидашуда садҳо миллиард долларро ташкил медиҳад. Танҳо дар қаламрави Афғонистон соли гузашта бар асари ҷангу амалҳои террористӣ беш аз 10 ҳазор нафар аҳолии осоишта зарар дида, тақрибан 4 ҳазор нафар курбон шудаанд. Сию ду фоизи қурбониён ва 53 фоизи маҷруҳонро занону қӯдакон ташкил додаанд.

Пӯшида нест, ки дар ҷунин вазъият қишварҳои дунё дар танҳоӣ наметавонанд дар муқовимат бо ҳавғу таҳдидҳои афзояндаи амнияти осоиш комёб гарданд ва сулҳу суботро таъмин намоянд.

Аз ин лиҳоз, бо дарназардошти воқеяти мавҷуда, мо дар сатҳи минтақа ва ҷаҳон пурзӯр кардани ҳамкориву шарикиро барои таъмини суботу амнияти фарогир тавассути андешидани иқдомҳои муштарақ дар ҷодаи мубориза бо терроризму ифротгарӣ ва аз байн бурдани омилҳои дастгирии сиёсӣ, низомӣ ва молиявии онҳо ҳамчун самти амалии раҳойӣ аз ин вартаи ҳатарнок муҳим арзёбӣ мекунем.

Дар ин раванд, ба андешаи мо, вокуниш ба таҳдидҳои рӯзафзуни терроризму ифротгарӣ бояд бо нақши қалидӣ ва ҳамоҳангосози Созмони Милали Муттаҳид ва ниҳодҳои даҳлдори он фарогир ва амиқ гардонида шавад.

Стратегияи глобалии Созмони Милали Муттаҳид оид ба мубориза алайҳи терроризму ва конвенсияҳои зиддитеррористии он, қатъномаҳои Шӯрои Амният ва Маҷмаи Умумӣ бояд асоси муборизаи муштарақ бо терроризму ифротгариро ташкил намоянд.

Мутаассифона, мо имрӯзҳо шоҳиди он ҳастем, ки дар ҷаҳон раванди ракобатҳои стратегӣ шиддат гирифта, нишонаҳои дубора доман паҳн кардани “ҷангӣ сард” возех мушоҳида мешаванд. Ҷунин воқеяят талошҳои якҷояи ҷомеаи ҷаҳониро дар муқовимат бо ҳатару таҳдидҳои глобалий дучанд коста гардонида, ба усулу асосҳои бунёдии тартибу низоми ҷаҳонӣ таъсири манғӣ мерасонад.

Дар иртибот ба ин, таъқид карданиам, ки Тоҷикистон дар арсаи мубориза бар зидди терроризму ифротгарӣ, тундгарӣ ва дигар ҳатару таҳдидҳои замони муосир, аз қабили гардиши ғайриконунии маводи мухаддир ва силоҳ, ҷинояткориҳои муташаккили фаромилӣ ва киберҷиноятҳо шарики табиии ҳамаи давлатҳои дунё ва созмонҳои байналмилаливу минтақаӣ мебошад.

Дар шароити мураккабу пуртазоди имрӯза мо бояд ҳамкорӣ кунем, на ракобату бартаричӣ. Барои ноил гаштан ба натиҷаҳои дилҳоҳ дар муқовимат бо зуҳуроти ҳатарзои замони муосир бояд бар пояи хусни

эътимод ҳамдастиву ҳамоҳангихои зичи ҳадамоту ниҳодҳои амниятии қишварҳо ва мақомоти ҳифзи ҳукуқ ба роҳ монда шавад.

Ба ин манзур қишвари мо ҳамчун узви фаъоли Созмони Милали Муттаҳид ҷиҳати муборизаи самарбахши муштарак бар зидди ҳатару таҳдидҳои замони мусосир пайваста талош карда, фаъолияти созандаро дар ин самт минбаъд низ густариш ҳоҳад бахшид.

Тақвияти ҳамкориҳои густурда бо шарикони байналмилалиро мо яке аз омилҳои муҳимми татбиқи ҳадафҳое медонем, ки дар Стратегияи миллии мо оид ба мубориза бо терроризм ва ифратгарӣ барои солҳои 2016-2020 ва нақшай амали он бо 12 ҷанбаи мавзӯй дарҷ гардидаанд. Дар ин росто, Тоҷикистон имрӯз ҳамкориҳои ҳадафмандонаро бо шарикони ҳуд дар ҷаҳорҷӯби созмонҳои минтақавӣ, ба мисли Иттиҳоди Ҷумҳурии Мустанқил, Созмон Аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ва Созмони ҳамкории Шанҳай роҳандозӣ намудааст.

Мо ҷиҳати татбиқи ҳадафҳои ин ниҳодҳо дар ҷодаи таъмини суботу амният минбаъд низ талош ҳоҳем кард.

Вобаста ба ин, қобили таъкид аст, ки тайи солҳои охир муносибатҳои байни қишварҳои Осиёи Марказӣ, дар маҷмӯъ, хислати рушду тавссеаи навро қасб кардаанд. Ин, дар навбати ҳуд, имкон фароҳам овард, ки қишварҳои минтақа ҳамкориву ҳамоҳангихои самарбахшро дар соҳаи амният дар сатҳи сифатан нав ба роҳ монанд.

Тоҷикистон аз чунин раванди рушди робитаҳои миёни қишварҳои Осиёи Марказӣ истиқбол менамояд ва омодагии хешро ҷиҳати таҳқиму тавссеаи ҳамкориҳояш дар ин самт бо тамоми қишварҳои ҳамҷавор иброз медорад.

Бояд тазаккур дод, ки баргузор гардидани конфронси имрӯза дар ҳамкорӣ бо Созмони Милали Муттаҳид, Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо, Иттиҳоди Аврупо ва шарикони дигар ҳуд баёнгари омодагии Тоҷикистон барои ҳамкорӣ дар самти мубориза ва пешгирий аз таҳдиду ҳатарҳои амниятӣ дар ҳама сатҳу зинаҳо ба шумор меравад.

### **Ҳозирини гиромӣ!**

Чумхурии Тоҷикистон аввали солҳои 90-уми асри XX – ҳанӯз дар оғози бунёди давлати соҳибихтиёри ҳуд ҳадафи амалҳои таҳрибкоронаи террористону ифратгароён бо дастгирии ҳочагони хориҷии онҳо қарор гирифт. Дар он айём ниҳодҳои терроризми байналмилаӣ ва ифратгароён қишвари моро ба саҳнаи озмоиши қудрати маргбори ҳуд ва ҳадафи гаражои зиддииинсонӣ табдил дода буданд.

Он замон Тоҷикистон ба ҳамаи он ҳодисаҳои фоҷиаборе, ки имрӯзҳо дар Ироқу Сурия, Яману Афғонистон мушоҳида мешаванд, рӯ ба рӯ шуда буд.

Ҳадафу нақшашои пасипардагиву гаражонки саркардаҳои аслии он амалҳои ҳаробиовар ва ҳочагону сарпаратони онҳо, ки аз ғояҳои ифратгарӣ ва террористӣ сарчашма мегирифтанд, бо роҳи зӯрӣ ва қатлу

куштор ба сари мардум таҳмил кардани фарҳанги бегонаву тафаккури асримиёнагӣ ва дар Тоҷикистон таъсис додани давлати исломӣ буд.

Дар натиҷаи бесарусомониҳо ва ҷанги шаҳрвандии таҳмилӣ садҳо ҳазор нафар шаҳрвандони мо қушта шуда, беш аз як милион нафар мардуми осоишта бехонумону фирорӣ гардидаанд. Бо вуҷуди ин, мо дар асоси имконоти тамаддун ва фарҳанги қадимаи хеш тавонистем, ки муколамаи васеъро ба роҳ монда, сулҳу субот ва ваҳдати миллиро таъмин кунем.

Фидокориву мардонагии ҳалқи тоҷик дар ҳимояи марзу бүм ва арзишҳои фарҳангӣ тамаддуни қадимаи хеш, иродай қавии мардуми мо ба сулҳу субот ва созандагиву бунёдкорӣ боис гардид, ки пеши роҳи амалҳои террористону ифротгароёни дохиливу ҳориҷӣ дар кишвари тозаистиколи мо гирифта шавад.

Бо такя ба таҷрибаи сулҳофарии ҳуд мо баробари муборизаи беамон бар зидди терроризму ифротгароӣ тарзу усули ҳалли осоиштаи муноқишишаву низоъҳои замони мусосирро дар ҷаҳорчӯби меъёрҳои аз ҷониби ҷомеаи байналмилалӣ эътирофгардида қотеона ҷонидорӣ мекунем.

### Дӯстони гиромӣ!

Таъриҳ ва таҷрибаи талхи бисёр кишварҳои олам, аз ҷумла Тоҷикистон гувоҳ аст, ки дар мубориза бо қувваҳои бадҳоҳи ҷаҳонӣ ва таҳдидҳои глобалий танҳо бо роҳи ҳамкорӣ ва фаъолияти муштарак метавон пиrӯz гардид. Вале боиси таассуф аст, ки то ба ҳол аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ мавқеъгирӣ ягона нисбат ба мағҳумҳои терроризму ва экстремизму ба назар намерасад.

Ба ақидаи мо, муборизаи самарабаҳаш алайҳи терроризму ифротгароӣ ва тундгароии хушунатангез ба ҳеч ваҷҳ сиёсати “меъёрҳои дугона”-ро намепазирад. Баръакс, чунин мавқеъгирӣ боиси тавсеаи ҷуғрофияи ҳатару таҳдидҳои ҳатарбори мазкур дар шаклу усуљои пешғунашаванд ва боз ҳам даҳшатнок мегардад. Зоро терроризму ифротгароӣ на сарҳадро эътироф мекунаду на давлатро.

Ҳамин аст, ки имрӯзҳо гурӯҳҳои террористиву ифротӣ бо созмонҳои диниву миллатгарои тундрав ва дигар ниҳодҳои ҷиноятӣ ба ҳам омада, дар манотики гуногуни ҷаҳон хушунату зӯроварӣ, хунрезиву низоъҳои диниву мазҳабӣ, наҷодӣ ва ҳатто барҳӯрди тамаддунҳоро барангехтаанд. Дар ин замина он ҳам боиси нигаронии амиқ аст, ки террористон ва ифротгароён бо сӯиистифода аз номи поки дини ислом ба паҳншавии афкори исломситеӣ ва бадбинии мусулмонон мусоидат менамоянд.

Ба ин тариқ бадном кардани дини мубини ислом, ки имрӯз пайравонаш зиёда аз якуним милиард аҳолии қураи заминро ташкил медиҳанду дар рушди ҷаҳони мутамаддин саҳми арзанда доранд, метавонад оқибатҳои ҳатарзоро ба бор орад. Зимнан, барои гирифтани пеши роҳи исломситеӣ моро зарур аст, ки фазои эътиmod, таҳаммулгароӣ

ва ҳамдигарфаҳмиро миёни чомеа ва тамаддунҳо тавсса бахшем, ки ин, дар навбати худ, имкониятҳои моро дар муқовимат бар зидди хатару таҳдидҳои мусосир бештар месозад.

Дар ин робита, ман борҳо таъкид намудаам ва ҳоло бори дигар иброз менамоям, ки террористу ифратгаро ватану миллат ва дину мазҳаб надорад. Террорист – террорист аст ва ў ҳеч гоҳ “худӣ” ё “бегона” ва ё “таҳаммулгарову” “тундгаро” буда наметавонад.

Хусусияти глобалии хатари терроризм ва ифратгарой ҷиддан тақозо менамояд, ки нисбат ба ин ду мағҳум мавқеъ ва меъёрҳои ягонаву умумӣ таҳия ва қабул карда шаванд.

### **Ҳозирини мухтарам!**

Имрӯзҳо бар асари ноамниҳо дар нуқтаҳои гуногуни олам таҳдидҳои амниятӣ ба минтақаи мо низ рӯ ба афзоиш мебошанд. Кишвари мо, бинобар мавқеи ҷуғрофии худ, дар марзи аввали муқовимат бо таҳдиу хатарҳои мусосир қарор дорад.

Ба ҳама маълум аст, ки таъмини сулҳу субот дар Осиёи Марказӣ бо вазъи амниятӣ дар Афғонистон робитай ногусастаний дорад. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо Афғонистон сарҳади тӯлонӣ (зиёда аз 1400 километр) дорад, нисбат ба вазъияти қунунӣ дар ин кишвари дӯсту ҳамсоя, аз ҷумла дар минтақаҳои шимоли он бетафовут буда наметавонад.

Мо ҳанӯз дар солҳои навадуми асри гузашта бо истифода аз минбари созмонҳои байналмилаливу минтақавӣ, аз ҷумла Созмони Милали Муттаҳид, зарурати ҳалли бетаъҳири мушкилоти кишвари ҳамсоямон - Афғонистонро батакрор таъкид мекардем. Мутаассифона, дар сӯҳбатҳои хосса баъзе сиёсатмадорони сатҳи баланд мегуфтанд, ки ин мушкилоти шумо ва минтақа аст, на мушкилоти мо.

Илова бар ин, чунин мешумориданд, ки сабабҳои пайдо шудани ин мушкилот рақобатҳои носолими қавмиву этникӣ дар минтақа аст. Лекин вакт нишон дод, ки ҳама он ҳушдорҳои мо воқеӣ будаанд ва натиҷаи беътинои сиёсист, ки мушкилоти онвакта имрӯз ба хатару таҳдидҳои глобалий табдил ёфтанд.

Танҳо баъди амалҳои террористии даҳшатовари 11 сентябри соли 2001 дар Ню-Йорк кишварҳои олам ҷиддияти масъаларо дарк намуда, таваҷҷуҳи худро ба он равона намуданд. Аммо ин падидай номатлуб, аллакай, хислати ҷаҳонӣ касб намуда, пеши роҳи онро гирифтан хеле мушкил шуд.

Далели ин гуфтаҳо он аст, ки агар солҳои қаблӣ дар Афғонистон дар қатори ҷангҷӯёни ҳаракати “Толибон” намояндагони ҳамагӣ 15 кишвар мушоҳида мешуданд, ҳоло дар сафҳои созмони ба ном “Давлати исломӣ” ва дигар гурӯҳҳои террористӣ ҷангидани шаҳрвандони зиёда аз 100 давлат таъйид шудааст.

Аз рӯи маълумоти дастрас шумораи ҷангиёни гурӯҳҳои терористие, ки дар Ироқу Сурия ҷойгир буданд, то 100 ҳазор нафар мерасид. Дар натиҷаи амалиётҳои зиддитерористӣ як қисми онҳо нобуд карда шуданд.

Дар ин робита, суоле ба миён меояд, ки боқимондаи онҳо ҳоло дар кучо қарор доранд? Ва бо қадом қишвару созмонҳо робита доранд? Боиси нигаронист, ки як қисми онҳо аллакай ба қишварҳои худ баргаштаанд ё ин ки дар роҳи бозгашт ба ватанашон қарор доранд ва метавонанд ба қишварҳои худ ҳатар эҷод қунанд.

Мо аллакай шоҳиди он будем, ки ҳатто гурӯҳҳои хурди терористӣ тавонистанд дар як қатор қишварҳои аврупой даст ба амалҳои терористӣ зада, сабабгори ҳалокати одамон ва нооромии вазъ шаванд.

Мавриди таъкид аст, ки баъди амалиётҳои зиддитерористӣ дар Сурия ва Ироқ аъзои гурӯҳҳои алоҳидай экстремистиву терористӣ ба давлати Афғонистон омада, қаламрави онро ба майдони ҳарбу зарби терроризми байналмилалӣ табдил додаанд.

Вусъатёбии фаъолияти ҷунин гурӯҳҳои терористиву тундгаро, аз қабили созмони ба ном “Давлати исломӣ”, “Ал-Ҷоида”, “Толибон” ва монанди инҳо илова ба гардиши ғайриқонуни маводи муҳаддир дар ин қишвар, аз ҷумла дар минтақаҳои бо Тоҷикистон ҳаммарзи он боиси нигаронии амиқи мо гардидаст.

Тоҷикистон саъю талошҳои ҷомеаи ҷаҳониро ҷиҳати ҳаллу фасли фарогири қазияи Афғонистон ҷонибдорӣ менамояд. Мо расонидани кумакҳои саривақтиро ба мардуми Афғонистон, баҳусус, дар давраи даҳсолаи гузариш дар Афғонистон (солҳои 2015-2024) дар ҷаҳорчӯби ҳама гуна муколамаву ҳамоишҳои мавҷуда амри муҳим меҳисобем.

Мо ҷунин мешуморем, ки кумак ба рушди иқтисодиву иҷтимоии Афғонистон яке аз роҳҳои самарабахши истиқори сулҳу субот дар ин қишвар мебошад.

Аз ин рӯ, аз ҷомеаи ҷаҳонӣ даъват ба амал меорем, ки ҷиҳати дастгирии Афғонистон дар ин раванд ва бо ҳамин роҳ беҳтар намудани вазъи амниятии ин қишвар кумакҳои амалии худро афзоиш дихад.

Дар ин иртибот, бори дигар таъкид месозам, ки пирӯзӣ бар терроризму ифратгарӣ танҳо бо роҳи низомӣ ғайриимкон мебошад. Дар ин раванд дар мадди назари доимӣ нигоҳ доштани ҷанбаҳои иҷтимоии афзоиши ин зуҳурот зарур дониста мешавад.

Фақру камбизоатӣ, бекорӣ, сатҳи пасти саводнокӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ аз ҷумлаи омилҳое мебошанд, ки одамонро водор менамоянд, то дар ҷустуҷӯи адолати иҷтимоӣ ба ғояҳои зӯроварӣ рӯ оранд. Зимнан, тақозои замон аст, ки давлатҳои пешрафта ба қишварҳои ниёзманд доир ба расонидани кумаки зарурии иқтисодиву молиявӣ ва технологӣ дар доираи барномаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ низ таваҷҷуҳӣ бештар зохир намоянд.

### **Мехмонони гиромӣ!**

Яке аз омилҳои густариш ёфтани ифротгароӣ ва терроризм ин аз ҷониби ташкилотҳои террористӣ васеъ истифода гардидани технологияҳои мусосири иттилоотӣ, баҳусус, шабакаи интернет бо мақсади пешбурди ташвиқоти экстремистӣ, ба сафҳои худ ҷалб намудани аъзои нав, омода ва роҳбарӣ намудан ба амалҳои ҳаробкоронаи онҳо маҳсуб меёбад.

Аз ин лиҳоз, тақвияти ҳамкориҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, аз ҷумла мубодилаи иттилоот дар бораи тарзу усулҳои муассири пайгирӣ намудани чунин сомонаҳо, аз шабакаи интернет ҳориҷ намудани онҳо ва расонидани кумаки байниҳамдигарӣ дар ин самт шарти муҳимми комёбӣ дар мубориза бо кибертерроризм мебошад.

Гардиши ғайриқонуни маводи мухаддир, ки яке аз сарчашмаҳои асосии маблағгузории терроризму ифротгароӣ маҳсуб меёбад, аз ҷумлаи мушкилоти умдаи ҷаҳонӣ ба шумор меравад. Мубориза алайҳи он аз ҷониби ҷомеаи байналмилалӣ андешидани ҷораҳои бетаъхир ва роҳандозии тадбирҳои муштарақро бо истифода аз тамоми роҳу воситаҳо талаб менамояд.

Тақвияти ҳамоҳангӣ ва расонидани кумак ба қишварҳое, ки дар сари роҳи маводи мухаддир қарор доранд, амри зарурӣ ва тақозои замон аст.

Тоҷикистон бо дарки амиқи ин ҳатари глобалий тайи солҳои тӯлонӣ тамоми кӯшиши худро ба мубориза алайҳи гардиши ғайриқонуни маводи мухаддир равона мекунад. Дар давраи пас аз соли 1994 то имрӯз аз тарафи мақомоти ҳифзи ҳукуқ ва соҳторҳои низомии қишвар беш аз 120 тонна маводи нашъаовар мусодира гардидааст.

Ҷумҳурии Тоҷикистон Стратегияи миллии мубориза бар зидди гардиши ғайриқонуни маводи мухаддирро таҳия ва қабул намудааст, ки ҳусусияти пешгирикунанда дошта, барномаи амал ва самтҳои ҳамкориро дар заминаи муносиботи дучониба, минтақавӣ ва бисёрҷониба дар бар мегирад.

Стратегияи мазкур, бо дарназардошти ҳамbastагии зичи гардиши ғайриқонуни маводи мухаддир бо терроризму ифротгароӣ ва тундгароӣ, дар айни замон ба бартараф намудани омилҳои ин зухурот дар ҷомеа равона шудааст.

### **Муҳтарам роҳбарони ҳайатҳои иштирокдори конфронт!**

#### **Ҳозирини гиромӣ!**

Дар фарҷоми андешаҳои хеш меҳоҳам бори дигар ташрифи шуморо ба Тоҷикистон ҳайрамакдам гуфта, идомаи бобарори барномаи кориатонро орзу намоям.

Ба ширкаткунандагони ҳамоиши имрӯза дар муҳокимарониҳо ва баррасии мавзуъҳои мавриди назар муваффақият меҳоҳам.

Итминон дорам, ки натиҷаҳои конфронтси имрӯзai мо ҷиҳати вусъати тоза бахшидан ба ҳамкориҳо дар самти муборизаи муштарақ бо

## **Президент**

---

терроризму ифротгароū ва расидан ба ҷаҳони озод аз ин зуҳуроти хатарноки аср мусоидат ҳоҳанд кард.

**Аз таваҷҷӯхатон сипосгузорам.**

**СУХАНРОНӢ ДАР МАРОСИМИ ИФТИХОӢ КОНФРОНСИ  
БАЙНАЛМИЛАЛИ САТҲИ БАЛАНД ОИД БА ДАҲСОЛАИ  
БАЙНАЛМИЛАЛИ АМАЛИЁТ «ОБ БАРОИ РУШДИ УСТУВОР,  
СОЛҲОИ 2018-2028». ДУШАНБЕ, 20 ИЮНИ СОЛИ 2018**

**Мухтарам сарони давлатҳо ва ҳукуматҳо,  
Мухтарам роҳбарон ва аъзои ҳайатҳо,  
Хонумҳо ва ҷанобон!**

Ҳамаи шуморо ба шаҳри Душанбе дар Конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба Даҳсолаи байналмилалии амалиёт «Об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028» ҳайрамақдам мегӯям.

Умед дорам, ки аз рӯйи натиҷаҳои ҷорабинии имрӯза, ки дар ҳамкорӣ бо Созмони Милали Муттаҳид ва дигар шарикон доир мегардад, ҷиҳати татбиқи ҳадафу вазифаҳои дар сатҳи байналмилалий дар арсаи захираҳои об мувофиқашуда иқдомоти амалии муассир сурат ҳоҳад гирифт. Итминон дорам, ки конфронси имрӯза барои таҳияи тавсияҳои мушахҳас роҷеъ ба мавзӯъҳои ҷаласаи дарпешистодаи Форуми сиёсии сатҳи баланд оид ба рушди устувор, ки дар он Ҳадафи шашум оид ба захираҳои об муҳокима мегардад, имконоти мусоид фароҳам меорад.

Бо ибтикори Раиси Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид 22-юми марта соли равон – дар Рӯзи умумиҷаҳонии захираҳои об – мо ҳама якҷо ба раванди татбиқи Даҳсолаи нави байналмилалий оид ба об ҳусни оғоз баҳшидем.

Мехостам ба Дабири кули Созмони Милали Муттаҳид ва ҳамсафонаш барои таҳия ва оғози роҳандозии Накшай амалиёти Даҳсола, ки метавонад василаи муҳимми раванди татбиқи он гардад, арзи сипос намоям.

**Мухтарам хонумҳо ва ҷанобон!**

МО ба пешбурди Даҳсолаи нав бо такя ба таҷрибаи бисёр муғиде, ки дар ҷараёни амалисозии ташабbusҳои қаблии глобалии марбут ба об андӯҳта шудааст, шурӯъ менамоем. Дар ин ҷода тайи понздаҳ соли ахир мо саъю талошҳои муштаракамонро дар ҷаҳорҷӯби татбиқи чунин ташабbusҳои глобалий, ба монанди «Соли байналмилалии оби тоза, 2003», Даҳсолаи байналмилалии «Об барои ҳайёт, солҳои 2005-2015» ва «Соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об, 2013» ҳамаҷониба тақвият баҳшидем. Ҳамаи ин ибтикорот дар масъалаи дарки амиқи нақши нодири об дар ҳаёти сайёраи мо саҳми арзишманд гузоштанд. Ҳамзамон бо ин онҳо ба ҷалби фаъоли ҳамаи ҷонибҳои манфиатдор ба идораи захираҳои об, татбиқи лоиҳаҳо ва истифодай технологияву навовариҳои мусоид дар ин соҳа мусоидат карданд. Мехостам нақши ин ташабbusҳоро дар татбиқи Ҳадафҳои рушди ҳазорсола, маҳсус зикр намоям.

Саъю талошҳои муштарак дар ин чода барои таҳияи рӯзномаи нави рушди устувор, ки дар он захираҳои об ҷойгоҳи марказӣ дошта, ба ҳайси үнсури қалидии ин амалия муайян гардидаанд, заминаи боэъти мод фароҳам оварданд. Дар айни замон, далелҳои зайлӣ ба шумо маълум гувоҳӣ медиҳанд, ки сафарбарсозии талошҳои умум ҳанӯз самараи дилҳоҳ надодааст.

- дар дунё зиёда аз 800 миллион нафар ба оби нӯшокии бехатар ва зиёда аз дувуним миллиард нафар ба хизматрасонии оддитарини соҳаи беҳдошт (санитария) дастрасӣ надоранд;

- ҳар сол то сесад ҳазор нафар қӯдак дар синни то панҷсола ба иллати набудани дастрасӣ ба оби нӯшокии бехатар ва беҳдошт ба ҳалокат мерасад.

Ҳамаи ин гувоҳи он аст, ки мо то ҳол дар иҷрои воқеии вазифаҳо ва ҳадафҳо дар арсаи таъмин намудани дастрасӣ ба оби нӯшокии бехатар ва беҳдошт ҷиддан ақиб мондаем. Файр аз ин, таъсири номатлуби раванди тағиیرёбии иқлими вазъи корҳоро ҷиҳати расидан ба идораи устувори захираҳои об мураккаб мегардонад. Маълум аст, ки тағиироти глобалии иқлими ба ҳаҷми захираҳои оби нӯшокии тоза ва сифати он таъсири манғӣ расонида, кишварҳо ва минтаҷаҳои мухталифи оламро ба вазъи ташвишовари экологӣ дучор месозад.

Имрӯз дар олам зиёда аз ду миллиард нафар аз норасонии об танқисӣ мекашанд. Тибқи пешгӯйии коршиносон, соли 2050 ин нишондиҳанда метавонад то панҷ миллиард нафар, яъне такрибан ба нисфи аҳолии сайёра, баробар гардад. Зимнан, тамоюли афзоиши аҳолӣ ва ниёзмандӣ ба захираҳои об дар назди мо вазифаҳои нави маҷмӯиро мегузорад. Дар ҷаҳон талабот ба захираҳои об бо суръати баланд афзоиш меёбад ва ин, дар навбати худ, боиси шиддат гирифтани муносибатҳо миёни соҳаҳои иқтисод мегардад. Шиддати рақобат барои дастрасӣ ба захираҳои об дар шароити афзоиши камбуди об метавонад ҳатто дар доҳили як кишвар пайомадҳои манғиро ба бор орад.

Маҳз ҳамин ду омил – тағиироти глобалии иқлими ва афзоиши демографӣ – ҷаҳорҷӯба ва имконотро барои иқдомоти мо муайян ҳоҳанд кард. Дар баробари ин омилҳо як силсила масъалаҳои дигаре вучуд доранд, ки муносибати маҷмӯй ва ҳамкории фаъолро дар соҳаи об тақозо доранд. Дар маҷмӯй баланд бардоштани самаранокии истифодаи об, кам кардани ифлосшавии захираҳои об, истифодаи тақорории онҳо ва таҳияи технологияҳои нави тавлиди оби тоза дар миқёси саноатӣ аз ҷумлаи ҷунун масъалаҳо мебошанд. Таҷрибаи андӯхташуда нишон медиҳад, ки дар арсаи истифодаи захираҳои об якбора ба натиҷаҳои назаррас ноил шудан мушкил аст.

Бо дарназардошти маҳз ҳамин таҷриба, Даҳсолаи оғозёфта, пеш аз ҳама, ба ташаккули майдони васеъ барои таҳқиму тавсееи муколамай мунтазами бисёрҷониба дар соҳаи об бо таваҷҷӯҳ ба иқдомоти амалии мушаххас равона карда шудааст. Дар ин зимн мо ният дорем ҳар ду сол

Конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба татбиқи ҳадафу вазифаҳои Даҳсолаи амалиётро доир намоем. Дар ин самт мо ҳамкориамонро бо кишвару созмонҳои манфиатдор дар чаҳорҷӯбай Кумитаи байналмилалии роҳбарикунанда идома хоҳем дод. Бо истифода аз фурсат, меҳостам ба ҳамаи аъзои Кумитаи кунунии роҳбарикунандаи байналмилалӣ, ки дар омода намудани Конфронси имрӯза сахми басо арзишманд гузаштаанд, изҳори сипос намоям. Ҳамчунин, мо ният дорем корро дар ин ҷода тавассути дар шаҳри Душанбе таъсис додани Маркази байналмилалии мусоидат ба татбиқи Даҳсола тақвият баҳшем.

Раванди таҳияву пешбурди қатъномаи нави Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид оид ба шарҳи миёнамухлати ҷараёни татбиқи Даҳсола майдони иловагиро барои ҳамкории мо фароҳам хоҳад овард. Мо ба ҷонибдории фаъоли шариконамон дар пешбурди қатъномаи мазкур дар чаҳорҷӯби иҷлосияи ҳафтоду сеюми Маҷмаи умум умед дорем. Аз нигоҳи мо, саъию талошҳо ҷиҳати эҷоди механизмҳои мусоидат ба татбиқи Даҳсола бояд бо сафарбарсозии захираҳои зарурӣ башарӣ, молиявӣ ва фанӣ тақвият дода шаванд. Дар робита ба ин меҳостам масъалаи талаботи бузурги соҳаи обро ба маблағгузорӣ ҷиҳати амалӣ гардонидани тоҷиҳаву барномаҳои ин соҳа маҳсус таъкид созам.

Аз рӯйи ҳисобҳои Бонки Ҷаҳонӣ, талаботи ҳамасолаи молиявӣ барои иҷрои танҳо ду вазифаи Ҳадафи шашуми рушди устувор, яъне дастрасии умум ба оби нӯшокии бехатар ва беҳдошт, то ба як саду ҷордаҳ миллиард доллари амрикӣ мерасад.

Зимнан, зарур аст, ки саъю кӯшиши мо ба боло бурдани самаранокии истифодай захираҳои молиявии мавҷуда ва пайдо намудани манбаъҳои нави маблағгузории соҳаҳое, ки бо захираҳои об алоқаманданд, равона карда шаванд.

Ба ин манзур, тавсеаи шарикии давлат бо бахши ҳусусӣ барои ҷалӣ намудани сармояи иловагӣ ба соҳаи об ва инфрасоҳтори он имконоти нав фароҳам месозад.

### **Муҳтарам ҳонумҳо ва ҷанобон!**

Ҷузъи фаромарзии ҳамкории арсаи об низ аз ҷумлаи масъалаҳои муҳим мебошад. Ҳамкориву ҳамгирии самаранок, одилона ва барои ҷонибҳо судманд дар соҳаи об метавонад тақонбахши рушди муштараки кишварҳое гардад, ки онҳоро ҳавзаҳои умумии об ба ҳам мепайвандад. Минтақаи Осиёи Марказӣ мисоли возехи ҳамкории созанда дар соҳаи об мебошад, ки дар он нобаробарии ташаккулӯбии захираҳои об ҷой дорад.

Чунин вазъ, дар баробари талаботи фарқунандаи кишварҳои минтақа ба истифодай захираҳои об аз лиҳози соҳавӣ ва мавсимиӣ, ҷанде пеш чун омили баҳсу мунозираҳо ва ихтилофоти эҳтимолӣ арзёбӣ мегардид.

Вале тавре ки замон ва амалия нишон медиҳад, мо тавонистем дар ҳалли мушкилоти мавҷуда ба пешрафти назаррас ноил шавем. Айни ҳол дар минтақа имконоту инфрасоҳтори нав барои ҳамкории самарабаҳаш ва

таъмини рушди кишварҳои шомили он эчод гардидаанд. Ҷиҳати ноил шудан ба ин натиҷаҳо нақши чунин сохторҳои минтақавӣ, ба монанди Бунёди байнамилалии начоти Арал ва ниҳодҳои он, бешубҳа, назаррас аст.

Ҳамзамон бо ин, имрӯз мо дар рӯ ба рӯи мушкилоту таҳдидҳои нави замони муосир қарор дорем, ки аз ҳарвақта бештар муттаҳид сохтани талошҳои муштарак ва иқдомоти ҳамоҳангшударо тақозо менамоянд. Мисоли равшани ин таҳдидҳо мавсими камобии соли равон мебошад. Бо сабаби боришоти ками мавсими қишиварҳои минтақа аллакай дучори камобӣ шуданд. Ҳачми оби дарёҳо аз меъёрҳои миёнаи солона паст буда, дар мавсими обёри ҳамагӣ дар ҳачми 60-70 фоиз пешгӯйӣ мешавад. Чунин ҳолат ҳамкорӣ ва ҳамоҳангии зичи талошҳои моро барои ҳалли ин қабил мушкилот тақозо менамояд.

Боиси хушнудист, ки солҳои охир тағиироту таҳаввулоти минтақавӣ дар бахшҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, башарӣ ва дигар арсаҳо суръати мусбати пешравиро пайдо кардаанд. Чунин воқеият, бешубҳа, барои такмили минбаъдаи ҳамкории байнидавлатӣ ва ҳалли якҷояи мушкилоти мавҷудаи минтақавӣ заминаҳои заруриро фароҳам месозад.

### **Ҳозирини гиromӣ!**

Мушоҳидаҳои бисёрсола гувоҳӣ медиҳанд, ки таъсири тағиирёбии иқлим ба табиат ва вазъи иҷтимоиву иқтисодӣ дар Тоҷикистон ва Осиёи Марказӣ тақвият мёёбад. Тибқи ин мушоҳидаҳо, тайи шаст соли ахир ҳарорати ҳаво дар Тоҷикистон ба ҳисоби миёнаи солона ба андозаи як градус аз рӯйи Селсия боло рафта, миқёсу миқдори ҳодисаҳои табиии вобаста ба обу ҳаво рӯ ба афзоиш ниҳодааст. Зери таъсири ин омилҳо дар Тоҷикистон оғатҳои табиӣ дар шакли обхезӣ, аз маҷрои дарёҳо баромадани об, сел, фаромадани тарма ва ярҷ ҳамасола ба аҳолӣ ва иқтисоди қишивар хисороти ҷиддӣ мерасонанд. Гузашта аз ин, тайи чанд даҳсолаи охир мо тақрибан як ҳазор пиряҳи хурду миёнаро талаф додем.

Бо мақсади мониторинги ин равандҳо ва андешидану татбиқ намудани тадбирҳои мутобиқшавӣ ба омилҳои тағиирёбии иқлим имсол мо дар назди Академияи илмҳои Тоҷикистон Маркази омӯзиши пиряҳҳоро таъсис додем ва дар таҳқими иқтидорҳои он ба дастгирии ширикони рушд умед дорем. Итминон дорам, ки дар ояндаи наздик ин марказ дар раванди банақшагирӣ ва идораи захираҳои об на танҳо дар сатҳи миллӣ, балки дар зинаи минтақавӣ низ саҳми арзанда ҳоҳад гирифт.

Ҳоло дар Тоҷикистон тақрибан 98 фоизи неруи барқ дар неругоҳҳои барқи обӣ истеҳсол карда мешавад. Ҳукумати мамлакат оид ба мутавозин сохтани истеҳсол ва истеъмоли неруи барқ аз тариқи навсозии неругоҳҳои барқи обии амалкунанда, бунёди иқтидорҳои нави тавлиди неруи барқ ва ҷорӣ намудани усулҳои муосири сарфай он тадбирҳои ҳаматарафа меандешад. Дар навбати худ, обанборҳои неругоҳҳо ба таъмин намудани

тanzими боэйтимоди бисёрсолаву мавсими чараёни об, пешгирии обхезихо ва кам кардани оқибатҳои хушсолӣ мусоидат мекунанд.

Истифодаи иқтидорҳои бузурги гидроэнергетикии Тоҷикистон барои таъмин намудани кишварҳои минтақа бо неруи барқи аз лиҳози экологӣ тоза – яке аз асосҳои рушди “иқтисоди сабз” – метавонад ба кам кардани партовҳои газҳои гулҳонӣ (карбон) ба атмосфера мусоидати ҷиддӣ намояд. Дар робита ба ин меҳостам аҳаммияти татбиқи лоиҳаи минтақавии КАСА-1000, ҳамчунин барқарор намудани фаъолияти ҳамзамони шабакаи энергетикии Тоҷикистонро бо низоми муттаҳидаи энергетикии Осиёи Марказӣ, ки имконияти интиқоли энергияи “сабз”-и моро ба ҳамсоягони дуру наздик фароҳам меоранд, зикр намоям.

Дар кишвари мо таъмин намудани аҳолӣ бо оби нӯшокии босифат ва беҳдошт чун афзалияти дигари муҳим боқӣ мемонад. Мо аллакай ба таҳияи Барномаи нав оид ба таъмин намудани аҳолӣ бо оби нӯшокии тоза барои давраи то соли 2030 шурӯъ намудем. Ин Барнома яке аз ҳадафҳои калидии рушди устувор – дастрасии умуми аҳолӣ ба оби нӯшокии бехатар ва беҳдоштро фаро мегирад.

Сиёсати давлатии Тоҷикистон дар соҳаи истифодаи об, дар айни замон ба ҳалли масъалаҳои мубрами иҷтимоиву иқтисодии минтақа низ нигаронида шудааст. Дар ин зимн мо омодаем, ки захираҳои бузурги оби нӯшокиамонро ба манфиатҳои умум мавриди баҳрабардорӣ қарор дихем. Истифодаи оқилонаи танҳо захираҳои нодирӣ кӯли баландкӯҳи Сарез, ки 17 километри кубиро дар бар мегирад, имкони таъмини дарозмуддату устувори аҳолии минтақаи моро бо оби босифати нӯшоқӣ медиҳад.

Дар фарҷоми сухани худ изҳори умед менамоям, ки иштирокдорони Конфронт бо истифода аз имконоти имрӯза дар таҳияи тавсияҳои мушаххасу амалӣ ҷиҳати татбиқи босамари ҳадафҳои Даҳсолаи нав саҳми арзандашонро хоҳанд гузошт.

Ба ҳамаи ҳозирин кори созандаву пурмаҳсул ва ба меҳмонони гиромии мо будубоши боҳаловатро дар сарзамини хуршедию меҳмоннавози Тоҷикистон орзу менамоям.

**Барои таваҷҷуҳатон сипосгузорам!**

## СУХАНРОНӢ БА ИФТИХОРИ РӮЗИ ВАҲДАТИ МИЛЛӢ ДАР ШАҲРИ КОНИБОДОМ. 27 ИЮНИ СОЛИ 2018

**Ҳамвatanони азиз!**

**Мухтарам сокинони шаҳри бостонии Конибодом!**

Ин лаҳзаҳо ҳамаи мо ба ифтихори ҷашни Ваҳдати миллӣ – яке аз дастовардҳои бузурги мардуми шарифи Тоҷикистон дар даврони соҳибиستикӯлӣ ба ҳам омадаем. Бинобар ин, ба ҳурду бузурги кишвар, ҳамвatanони бурунмарзиамон ва ҳамаи шумо, ҳозирини гиромӣ ин санаи таърихири самимона табрик мегӯям.

Бисту як сол қабл, яъне 27 июни соли 1997 бо имзои Созишномаи умумии истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангии мамлакат марҳалаи нав оғоз гардид. Дар аввали солҳои 90-уми аспи гузашта, вакте ки Тоҷикистон акнун ба истиқтолият расида буд ва мардуми мо нахустин пояҳои бинои давлатдории муосири худро мегузоштанд, бадҳоҳону хоинони миллати тоҷик кишвари моро ба низоъи доҳилӣ, муқовимати сиёсӣ ва муҳолифати мусаллаҳона гирифтор карда, дар як муддати кӯтоҳ Тоҷикистони тозаистикӯлро ба гирдobi ҷангӣ таҳмилии шаҳрвандӣ қашиданд.

Борҳо гуфтаам ва бори дигар таъқид месозам, ки душманони миллати тоҷик бо дasti хоинону зарҳаридорони худ нақшаи ба сари мардуми мо таҳмил кардани фарҳангу мазҳаби бегона ва дар Тоҷикистон бунёд кардани давлати исломиро доштанд. Бадҳоҳони миллати мо меҳостанд бо ҳидояту раҳнамоӣ ва маблағгузории ҳочагони ҳориҷии худ соҳти конститутсионии давлатро тағйир диҳанд.

Дар он рӯзҳо Конститутсия ва қонунҳои мамлакат зери по шуда буданд ва ҳеч кас ба шаҳрвандон кафолати зинда монданро дода наметавонист. Ҷанги даҳшатноки таҳмилӣ, ки қарib панҷ сол идома ёфт, боиси ба ҳалокат расидани беш аз 150 ҳазор нафар шаҳрвандони мо, гуреза шудани зиёда аз як миллион нафар ҳамvatanonamон ва ҳаробу валангор шудани даҳҳо ҳазор манзили зист, мактабу беморхона ва дигар муассисаҳои иҷтимоиву иншооти ҳаётан муҳим гардид.

Бефарзанду бесаробон мондани даҳҳо ҳазор нафар модарону занон ва ятим шудани даҳҳо ҳазор кӯдакон зарбаи даҳшатноку ҷуброннопазири он фоҷиаи ба сари мардуми мо омада буд. Дар он айёми фоҷиабор афроди воқеан дурандешу ватандӯсти миллат амиқ дарк карда буданд, ки роҳи ягонаи начот аз ҳатари ба сари ҳалқи тоҷик омада қатъи ҳарчи зудтари ҳунрезӣ ва таъмини сулҳ тавассути созишу ҳамдигарбахшӣ буд. Он рӯзҳо тамоми мардуми кишвар, аз ҳурд то бузург, танҳо ҳамин орзуро доштанд.

Маҳз бо талабу дарҳост ва майлу иродai мардуми кишвар ва танҳо ба хотири аз ҳаритай сиёсии ҷаҳон нест нашудани давлати соҳибистикӯламон ва пароканда нагардидали миллатамон мо бо Иттиҳоди нерӯҳои муҳолифин музокиротро оғоз кардем.

Дар натиҷаи гуфтушунидҳои тӯлонӣ, ки дар гӯшаву канори гуногуни олам зиёда аз чил моҳ идома ёфтанд, мо чил санади барои миллат муҳимро ба имзо расонидем.

Ниҳоят, баъд аз муҳолифати мусаллаҳонаи зиёда аз панҷсола Созишномаи умумии истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон ба имзо расид.

Аз ин рӯ, санаи 27-уми июни соли 1997 дар таърихи давлатдории навини Тоҷикистон ҳамчун рӯзи тантанаи оромиву ҳадафҳои начиби ҳалқи тоҷик дар роҳи душвори барқарор намудани сулҳу вахдати миллӣ ва амалӣ намудани қарорҳои Иҷлосияи таърихии XVI – уми Шӯрои Олий ба ҳисоб меравад.

Бори дигар бо қатъият иброз медорам, ки агар дар натиҷаи фитнаву дасисай ангехтаи бадҳоҳону душманон давлати тоҷикон аз байн мерафт ва миллати тоҷик пароканда мегардид, наслҳои оянда ҳаргиз моро намебахшиданд.

Ҳамчунин, хотирнишон менамоям, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Созишномаи умумии истиқори сулҳ ва ризоияти миллиро рӯзи 27-уми июни соли 1997 бо Иттиҳоди нерӯҳои муҳолифини тоҷик имзо кард.

Мо ҳеч вақт бо ҳизби террористиву экстремистии наҳзат ягон ҳучҷат имзо накардаем. Ин нуктаи муҳимро тамоми мардуми тоҷик бояд донанд.

Баъди имзои созишномаи сулҳ мо қарib як миллион нафар ҳамвatanони гуреза ва дур аз Ватан мондаамонро ба маҳалли зист ва хонаву манзилашон баргардонидем, онҳоро бо маводи ғизӣ ва шароити аввалияи зиндагиву рӯзгор таъмин кардем ва ба корҳои барқарорсозии ҳаробиҳои баъдичангӣ оғоз намудем.

Фаъолияти зиёда аз даҳсолаи Ҳукумати мамлакат ба барқарорсозии шоҳаҳои фалаҷшудаи ҳокимиёт ва соҳтору мақомоти давлатӣ, таъмин намудани соҳти конститутсионӣ, қонунияти тартибот ва амният, манзилҳои зист ва иншооти сӯҳтаву валангоршуда равона гардид.

Баробари барқарор гардидани сулҳу субот дар ҷомеа мо имконият пайдо кардем, ки тарҳрезиву татбиқи барномаву нақшаҳои муҳимтарини иқтисодиву иҷтимоиро бо мақсади таъмин намудани истиқлолияти энергетикий, аз бунбости коммуникатсионӣ раҳӣ бахшидани кишвар ва хиҷзи амнияти озӯқавории мамлакат оғоз карда, чорабинҳои муҳимми сиёсиву фарҳангиро дар фазои озоду демократӣ баргузор намоем.

Таҷрибаи дар фосилаи кӯтоҳи таърихӣ ҳомӯш кардани алангаи фоҷиабори ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ минбаъд аҳаммияти байналмилалӣ қасб карда, таҷрибаи сулҳи тоҷикон аз ҷониби созмонҳои бонуфузи ҷаҳонӣ эътироф гардид.

Ман дар суханрониҳои худ пайваста таъкид менамоям ва имрӯз низ бо эътиmodи комил иброз медорам, ки «сулҳи тоҷикон таҷассуми олии майлу иродai мардуми сулҳпарвари мо, яъне хизмати таърихии ҳалқи қаҳрамони тоҷик мебошад».

Аз ин лихоз, ба наслҳои наврас ва ҷавонон ҳамчун сабаки ибратомӯз ғаҳмонидани моҳият ва арзиши сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва вахдати миллӣ ниҳоят мӯҳим мебошад.

Дар баробари ин, ҳар яки мо, яъне насле, ки ҳамаи даҳшату маҳрумиятҳои он айёми пурфофиаро аз сар гузаронидаем, бояд тамоми донишу таҷриба ва саъю талоши ҳудро барои таҳқими сулҳу субот ва устувории пояҳои давлатдории миллиамон сафарбар намоем.

### **Ҳозирини гиромӣ!**

Имсол ҷашни Вахдати миллӣ дар шаҳри бостонии Конибодом баргузор мегардад.

Конибодом ҳамчун яке аз шаҳрҳои қадимаи тоҷикон дар пос доштани анъанаву суннатҳои пурғоновати ҳалқи тоҷик нақши намоён дошта, ба сифати шаҳри ҳунармандону тоҷирон, олимону адібон ва зиёйену санъаткорон шуҳратёр мебошад.

Дар тӯли садсолаҳои зиёд Канди бостонӣ дар масири Роҳи бузурги абрешим қарор дошт. Ҷунонки дар яке аз воҳӯриҳои ҳуд бо мардуми ин шаҳри бостонӣ изҳор дошта будам, Конибодом бо табиити зебову обу хоки зарҳез ва меваҳои шаҳдбори ҳуд яке аз гӯшҳои дилпазири қишвари азизамон ба ҳисоб меравад.

Дар натиҷаи тадбирҳои андешидай Ҳукумати мамлакат доир ба таъмин намудани рушди иқтисодиву иҷтимоии ҳамаи шаҳру ноҳияҳои қишвар, аз ҷумла шаҳри Конибодом қисми даромади буҷети шаҳр аз 600 ҳазор сомонии соли 1997 қарib ба 60 миллион сомонӣ дар соли 2017 расидааст. Яъне дар бист соли охир ҳаҷми он сад баробар афзудааст, ки ин рақам гувоҳи равшани пешрафти босуръати шаҳри Конибодом дар замони соҳибистиқлолӣ мебошад.

Агар ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар соли 1997-ум 8 миллион сомониро ташкил дода бошад, пас ин рақам соли 2017 ба 194 миллион сомонӣ баробар гардидааст, ки ин нишондиҳанда низ далели возехи тараққиёти устувору босуръати соҳаи саноати шаҳри Конибодом мебошад.

Ҳоло мувоғики Барномаи рушди иҷтимоиву иқтисодии шаҳри Конибодом барои солҳои 2016-2020 дар қаламрави шаҳру дехоти Конибодом татбиқи 48 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи умумии 780 миллион сомонӣ идома дорад.

Бо оби нӯшокии босифат таъмин намудани аҳолӣ, ки то имрӯз дар шаҳри Конибодом яке аз мушкилоти асосӣ ба шумор мерафт, бо дастгирии Ҳукумати мамлакат тавассути таҷдиду азnavsозии шабакаи обрасонӣ ба масофаи дувоздаҳуним километр ва бунёди инфрасоҳтори зарурии заҳираву интиқоли об бо сарфи беш аз 40 миллион сомонӣ ҳаллу фасл карда шуд. Мо имрӯз ин иншоотро низ ба истифода супоридем.

Дехқонони асили шаҳри Конибодом дар парвариши меваю сабзавот, ташкили гармҳонаҳо, ниҳолпарвариву боғдорӣ ва коркарди маҳсулоти қишоварзӣ таҷрибаву шуҳрати зиёд доранд. Соли гузашта қишоварзони

шაхр ба маблағи 353 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол карда, дар таъмини бозори истеъмолии кишвар саҳми арзанд гузоштанд.

Мо имрӯз якчанд иншооту биноҳои таъиноти гуногун, аз чумла мучассамаи Исмоили Сомонӣ ва Парчами давлатиро дар майдони марказии шаҳр, мактаби таҳсилоти умумии рақами 29 барои 1200 нафар хонанда, иншооти хизматрасонӣ дар деҳоти ба номи Эргаш Шарифов, роҳи Конибодом - Патар ва КИМ-Исфара-Гулистонро баъди таҷдиду азнавсозӣ ба масофаи 20 километр ва ба маблағи умумии зиёда аз 120 миллион сомонӣ мавриди баҳрабардории сокинон қарор додем.

Дар иртибот ба ин, ба мутахассисону соҳтмончиён, шарикони рушд ва ҳамаи онҳое, ки барои дар муҳлати муайяншуда ва бо сифати баланд анҷом додани соҳтмони иншооти имрӯза заҳмат қашидаанд, миннатдорӣ баён менамоям.

Имрӯзҳо татбиқи яке аз лоиҳаҳои бузурги коммуникатсионии мамлакат - таҷдиди шоҳроҳи Хӯҷанд - Конибодом - Исфара босуръат идома дорад.

Тавре дар Паёми соли гузаштаи худ ба Маҷлиси Олӣ таъкид намудам, корҳои лоиҳақашиви омӯзиши таҷдиду азнавсозии қитъаи Хӯҷанд - Конибодоми роҳи Хӯҷанд - Исфара ба масофаи 130 километр идома доранд ва мо тасмим дорем, ки вақтҳои наздик соҳтмони ин қитъаро низ оғоз намоем.

Қобили зикр аст, ки соли гузашта аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳри Конибодом, соҳибкорони саҳоватманд ва аҳолӣ 160 километр ва дар чор мөҳи соли равон 20 километр роҳҳои доҳили шаҳр ва деҳот таъмиру азnavsозӣ карда шудаанд.

### **Ҳамвatanони азiz!**

Солҳои охир бо мақсади баланд бардоштани ҳисси ватандӯстиву ватанпарастӣ, худшиносиву худогоҳӣ, ифтиҳори ватандорӣ ва дар рӯҳияи инсондӯстӣ тарбия намудани насли наврас ва ҷавонон, таваҷҷӯҳи ҳарчи бештар ба оммавигардонии варзиш ва таблиғи тарзи ҳаёти солим дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои кишвар бунёди марказҳои истироҳату фароғат ва майдону толорҳои варзишӣ барои наврасону ҷавонон торафт вусъат гирифта истодааст.

Варзишгоҳи марказии “Ҷавонӣ” дар шаҳри Конибодом бо зиёда аз 10 ҳазор ҷойи нишаст, ки имрӯз ба истифода супорида шуд ва ҷашни Ваҳдати миллӣ дар он баргузор гардида истодааст, аз чумлаи онҳо мебошад.

Холо дар шаҳри Конибодом вобаста ба “Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ” бунёди инфрасоҳтори муосири сайёҳӣ ва дар сатҳи байналмилалӣ ба роҳ мондани хизматрасонӣ дар онҳо ва андешидани ҷораҳо дар самти инкишофи намудҳои гуногуни сайёҳӣ босуръат идома дорад.

Дар қаламрави шаҳри Конибодом ёдгориҳои зиёди таъриҳӣ мавҷуданд, ки имрӯз макони боздиҳи сайёҳону меҳмонон буда, ҳамзамон

бо ин, ба густариши хунархой миллӣ дар ин гӯшай диёрамон мусоидат мекунанд.

Илова бар ин, холо ду гузаргоҳи байнидавлатӣ миёни Тоҷикистону Ӯзбекистон амал мекунад ва ин имконият медиҳад, ки сокинони шаҳри Конибодом додугирифту ҳамкорӣ ва робитаҳои неки дӯстиву ҳамсоягиро бо ҳалқҳои бародари Ӯзбекистону Қирғизистон боз ҳам тақвият бахшанд.

### **Ҳозирини арҷманӣ!**

Бунёди давлати демократӣ, ҳукуқбунёд, дунявӣ ва ташаккули чомеаи шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон, ки мо дар роҳи эъмори он бо қадамҳои устувор пеш рафта истодаем, далели равшану возехи тантанаи сулҳу оромӣ, ваҳдати миллӣ ва ҳамдигарфаҳмии ҳалқи азизамон ба шумор меравад.

Ин дастоварди нодир ҳоло ба сифати ҷузъи таркибии ҳаёти мардуми мо дар пешрафти ҳаёти сиёсӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ ва фарҳангии қишварамон нақши бузург дошта, моро вазифадор месозад, ки барои ҳифзу гиромидошти он бештар қӯшиш намоем. Зоро мураккаб шудани ҷазъи геосиёсии минтақаву ҷаҳон ва осебпазир гардидани истиқлолияту озодии давлатҳои миллӣ масъалаи зиракиву ҳушёрии сиёсии шаҳрвандони мамлакат, бахусус, ҷавонон ва ҳифзи давлату давлатдориро торафт мубраму муҳим мегардонад.

Дар ҷунин шароит мо бояд қӯшиш ба ҳарҷ дихем, ки мардуми қишвар, аз ҷумла ҷавонон ба қадри неъмати бузурги истиқлолияту озодӣ расанд, ваҳдати миллиро ҳамчун самараи даврони соҳибистиқлолӣ гиромӣ доранд ва барои ҳифзи ин дастовардҳои таъриҳӣ ҳамеша омода бошанд. Ҷунки дар ҷаҳони ноорому пурҳаводиси мусоир ваҳдати миллӣ ва суботу оромӣ барои мардуми мо омили бунёдии дастовардҳои навин, татбиқи нақшаҳои стратегӣ, кафили боъзтимоди амнияти давлат ва ҷомеа, зербинои иқтисодиёту иҷтимоиёт ва шарти асосии пешрафту ободии қишвари азизамон мебошад.

Барои ноил шудан ба рӯзгори босаодати мардум ва иҷрои нақşaҳои муҳимми пешрафти қишвари маҳбубамон ҳамаи мо, яъне хурду бузурги Тоҷикистон вазифадорем, ки дастовардҳои бузурги таърихиамон – истиқлолияту озодӣ ва ваҳдати миллиро гиромӣ дорем, онҳоро ҳифз намоем, ояндабину дурандеш бошем ва Ватани муқаддасамонро ба мисли модари азизи ҳуд дӯст дорем.

Се сол баъд, яъне 9-уми сентябри соли 2021 Тоҷикистони соҳибистиқлоли мо сисола мешавад. Ба хотири истиқболи шоиставу арзандаи ин ҷаҳони мубораку муқаддас ҷанде пештар дар ҷаласаи Ҳукумати мамлакат қарор қабул карда шуд, ки бо истифода аз ҳамаи захираву имкониятҳо дар тамоми қаламрави қишвар – аз маркази вилоятҳо ва шаҳру нохияҳо то дехаву маҳалҳои аҳолинишин корҳои ободониву бунёдкорона вусъат бахшида шаванд.

Дар ин кори хайр бояд ҳамаи мардуми кишвар – аз аъзои Ҳукумат саркарда, то раисони вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо, ҷамоатҳои шаҳраку дехот, фаъолону зиёён, соҳибкорону тоҷирон, ҷомеаи шаҳрвандӣ, ҳодимони дин ва ҳар фарди ҳудогоҳу ватандӯст бояд саҳм гузоранд.

Дар давоми се соли дарпешистода зарур аст, ки дар ҳар як деха ва маҳалли аҳолинишини мамлакат бунёду таъмири муассисаҳои таълимӣ, марказҳои саломатӣ бо таваллудхона барои 10-15 кат, бунгоҳҳои тиббӣ, ҳаммом, пулҳо ва роҳҳои доҳилӣ, ташкили корхонаву коргоҳҳои истеҳсолӣ, дӯзандагиву ресандагӣ, қосибӣ ва дар маҷмӯъ, рушди ҳунарҳои мардумӣ вусъат дода шавад.

Итминони комил дорам, ки мардуми шарифи Тоҷикистон, аз ҷумла сокинони бонангӯ номус ва сарбаланди шаҳри Конибодом минбаъд низ ба хотири созандагии Ватан, барои таҳқими ваҳдату ҳамbastagӣ ва рушди босуботи кишвари азizamон саъю талош мекунанд ва дар ин ҷода низ намунаи ватандӯстиву ободгарӣ нишон медиҳанд.

Дар ин лаҳзаҳои идона бори дигар кулли мардуми шарифу сарбаланди Тоҷикистон, ҳамвatanони бурунмарзӣ, сокинони заҳматdӯstu соҳибмâriфati вилояти Суғд, шаҳри Конибодом ва ҳамаи шумо, ҳозирини гиромиро ба ифтихори ҷашни Ваҳдати миллӣ табрик гуфта, орзу менамоям, ки дар сарзамини кӯҳанбунёди мо сулҳу ваҳдат, суботу оромӣ, файзу баракат ва хушбахтиву осудаҳоӣ то абад поянда бошад.

Бигзор, Тоҷикистони азizi мо то ҷовидон маъвои сулҳу оромӣ, ваҳдату ҳамdigarfaҳmӣ ва пешрафту ободӣ бошад!

**Ҳамеша саломату саодатманд бошед, ҳамvatanonи азiz!**

## **ҲУКУМАТИ ЭЛЕКТРОНӢ – БАРНОМАИ НАВИН ДАР ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТӢ**

**И момназарова Мавҷуда Илҳомовна** – асисстентти кафедраи илмҳои иҷтимоӣ-гуманитарии Дошикадаи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734003, Душанбе, кӯчаи Саид Носир 33, тел.: (+992) 987 822 911

Дар мақолаи мазкур таърихи технологияҳои электронии информацои-коммуникационӣ аз охир асри XX то замони мусоир, давраҳои рушди он ва самаранокии истифодабарии он таҳлил карда шудааст. Ҳамзамон натиҷабаҳшӣ истифодаи техникии электронӣ дар идоракунии давлатӣ қайд гардидааст. Татбиқи Концепсияи марҳилаҳои ташаккули ҳукумати электронӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди омӯзиш қарор дода шудааст.

**Возсаҳои қалидӣ:** ҳукумати электронӣ, технологияи иттилоотӣ-коммуникационӣ, иттилоот, интернет, мубодилаи иттилоот, равзанаи ягона, хизматрасониҳои давлатӣ

### **ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО – НОВАЯ ПРОГРАММА В ГОСУДАРСТВЕННОЙ УПРАВЛЕНИИ**

**И момназарова Мавҷуда Илҳомовна** – асистентти кафедры общеҳои и гуманитарии науқои Института государственного управления при Президенте Республики Таджикистан, 734003, г. Душанбе, ул. Саида Носира 33, тел.: (+992) 987 822 911

В данной статье автор анализирует вопросы применения электронных информационно-коммуникационных технологий с конца XX века до наших дней, периоды его развития и эффективности использования в государственном управлении. Также, изучается Концепция и этапы формирования электронного правительства в Республике Таджикистан.

**Ключевые слова:** электронное правительство, информационно-коммуникационная технология, информация, обмен информацией, единое окно, государственные услуги

### **E-GOVERNMENT - NEW PROGRAM IN MANAGEMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION**

**Imomnazarova Mayjuda Ilhomovna** - Assistant of the Department of Social and Human Sciences of the Institute of Public Administration under the President

of the Republic of Tajikistan, 734003, Dushanbe, Said Nosir str., 33, phone: (+992) 987 822 911

In this article, the author analyzes the application of electronic information and communication technologies from the late twentieth century to the present, the periods of its development and the effectiveness of its use in public administration. Also, the Concept and stages of the formation of e-government in the Republic of Tajikistan are being studied.

**Keywords:** *e-government, information and communication technology, information, information exchange, single window, public services*

Рушди босуръати техника ва технология дар асри навин зиндагии мардумро ба куллӣ тайғир дода, муносабатҳои ҷамъиятии сифатан навро ба вучуд овардааст. Ҳамарӯза даҳҳо техника ва технологияҳои навин қашф ва ба истифода дода шуда, равишҳои корӣ оҳиста-оҳиста аз шакли қоғазӣ ба шакли электронӣ мегузарад. Қашф гардидани компьютер, ихтироъ ва роҳандозии шабакаи ҷаҳонии Интернет аз нодиртарин қашфиёти асри XX ба шумор меравад. Аммо дар асри XX ин раванд, яъне электронигардонӣ якбора суръати баланд гирифта, кору зиндагии мардумро ба маротиб осон намуд. Он ба рушди технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ таъсири мусбат расонида, тараққии ин соҳаро дар ҷаҳон хеле боло бурд.

Худи мағҳуми «electronic government» нахуст, дар ИМА дар замони раиси чумхурии ин кишвар будани Билл Клинтон, ки ба рушду инкишофи Интернет ва технологияҳои информатсионӣ дикқати маҳсус медод, ба истифода даромад. Намунаи русии «электронное правительство» ҳамчун тарҷумайи таҳтулафзӣ аз забони англисӣ гирифта шудааст. Дар таҷрибаи кишварҳои ҳориҷӣ таҳти мағҳуми «хукумати электронӣ» маҷмӯи ҷорабинҳои ташкиливу техникии додугирифти (мубодилаи, муносабати) давлат ва шаҳрвандон дар ҷабҳаҳои ҳизматрасонии давлатӣ, тиҷорат ва шоҳаҳои алоҳидаи ҳокимиёт фаҳмида мешавад.

Максади асосии таъсиси «хукумати электронӣ» дар он аст, ки фаъолияти мақомоти давлатӣ манфиатнок ва барои шаҳрвандон бештар дастрас гардад. «Хукумати электронӣ» таъминкунандай идоракунни давлатӣ бо истифода аз компьютер ва технологияи коммуникатсионӣ буда, дар натиҷаи роҳандозии он самаранокии фаъолияти мақомоти давлатӣ якчанд маротиба боло рафта, имкониятҳои шаҳрвандон низ дар тамос бо иақомоти давлатӣ зиёд мешавад ва он барои рушди муносабатҳои ҷамъиятий ва иқтисодӣ мусоидат мекунад.

Хукумати электронӣ - ҳуҷҷати электронӣ, мағҳуме мебошад, ки дар охири садаи XX пайдо шуда то имрӯз барои бисёриҳо як ҷизи дар назар оддӣ, вале то дараҷаи зарурӣ ҳанӯз номағҳум боқӣ мондааст. Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки шаҳрвандон дар бораи мағҳумҳои «хукумати электронӣ» маълумоти кофӣ надоранд, ҳатто ҳолатҳое мешавад, ки

шахрвандон чунин саволҳо медиҳанд: «Агар ҳукумати электронӣ таъсис дода шавад, пас ҳукумати аслӣ чи кор мекунад ва кучо мешавад?». Чунин саволҳо ва сатҳи фахмиш зарурати оммафаҳм ва бозкушои мафхумхое аз қабили «ҳукумати электронӣ» ва «кимзои электронии ракамӣ» пеш меорад, зеро дар асри навин тақрибан тамоми кишварҳои ҷаҳон ҳукумати электронӣ таъсис додаву аз бартариятҳои комили технологияҳои муосир истифода мебаранд.

Ҳукумати электронӣ имконоти нави идоракунни давлатӣ мебошад, ки тавассути истифода аз технологияи иттилоотию коммуникатсионӣ (минбайд ТИК) дар кори идораҳо ва муассисаҳои давлатӣ ба нафъи шахрвандон ва тиҷорат сурат мегирад. Ҳукумати электронӣ ду ҷиҳат дорад. Яке – ҳамкории мутақобили ҳокимијат ва ҷомеа ва дигар - ҳамкории дохилии сатҳҳои гуногун (марказӣ, минтақавӣ, маҳаллӣ) ва шоҳаҳои гуногун (ичроия, қонунгузор, судӣ)-и ҳокимијат мебошад. Ҳукумати электронӣ як воситаи дастрас кардани иттилоот ва расонидани ҳадамоти давлатӣ ба шахрвандон, тиҷорат, дигар шоҳаҳои давлатӣ ва коркунони давлатӣ мебошад, ки дар он ҳамкории мутақобили байни давлат ва дархосткунандагон хеле осон сурат мегирад ва аз технологияи иттилоотӣ ҳар чи бештар истифода мешавад [1,11-15].

Ҳукумати электронӣ низоми гардиши санадҳои электронии идоракунни давлатӣ буда, дар ҳудкорсозии тамоми равандҳои мудирият дар миқёси кишвар асос ёфтааст.

Ҳукумати электронӣ ҷойгузин ва такмилдиҳандай давлат нест, балки тарзи нави ҳамкории давлат ва ҷомеаро бо истифода аз технологияҳои информатсионии коммуникатсиониро муайян мекунад, то ки самара баҳашӣ ҳизматрасониҳои давлатиро афзоиш дидад.

Дар замони ҳозира ҳукумати электронии "равзанаи ягона" аҳамияти бештар пайдо мекунад. Иттилооти технология имконоти коммуникатсионии сиёсиро хеле вусъат мебаҳшад ва барои дастёбӣ ба шаклҳои нави ҳамгирии байни ҳукумат, тиҷорат ва шахрвандон мусоидат мекунад.

Афзалияти ҳуҷҷатгузории электронӣ дар он аст, ки суръати ҳуҷҷатгузорӣ тезонида шуда, зарурати ҳароҷоти маблағи зиёд барои ҳаридорӣ ва нигоҳдории воситаҳои чопкӯнӣ, қофаз ва дигар мавод аз байн меравад. Ҳуҷҷати расмӣ аз ҳисоби фавран гузаштан аз як компьютер ба компьютери дигари коргузори давлатӣ ба зудӣ аз зинаҳои дафтарсолорӣ (бюрократӣ) ба боло мебарояд. Ба шарофати пурра ҳудкорсозии тарзи қабули аризаҳо ва пардоҳти маблағҳо тавассути ҳазинаҳои электронӣ имконоти шаҳсони ришваҳору фасодзада маҳлуд мегардад. Шахрвандон метавонанд ба осонӣ ҳуҷҷатро пешниҳод намуда, рафти иҷрои онро назорат намоянд. Ҷиҳати дигари мусбати он боз дар ин аст, ки ҳочати ба дигар шаҳру ноҳияҳо сафар кардан ва ё умуман аз муассиса ба берун баромадан аз байн меравад.

Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ҳамқадам бо давлатҳои дигари ҷаҳони дар пайи тараққӣ ва рушдёбии ин соҳаи басо муҳим тадбирҳо андешид, бо

роҳандозии барномаҳои давлатӣ сол то сол ба натиҷаҳои дилҳоҳ ноил мегардад. Имрӯз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низ санадҳои меъёрии ҳукуқии танзимкунандай соҳаи зикргардида қабул гардида, масъулин барои татбиқи онҳо камар бастаанд.

Бо мақсади таъсиси ҳукумати электронӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор ҷорабинҳо гузаронида шуда, санадҳои меъёрии ҳукуқии танзимкунанда қабул ва мавриди татбиқ карор дода шудааст.

Ташкили ҳукумати электронӣ дар кишвар аз барномаҳои давлатии тасдиқшуда таҳти унвони "Технологияҳои иттилоотио коммуникатсионӣ" барои рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон" (2003) ва "Рушд ва татбиқи технологияҳои иттилоотио коммуникатсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон" (2004) сарчашма мегирад. Барои амалисозии ин барномаҳо тадриҷан корҳои муҳиме анҷом дода шуданд. Ин барномаҳо, аз ҷумла ташаккули шабакаи корпоративии давлатии Интернет, афзоиши нуктаҳои дастрасии оммавӣ ба шабакаи Интернет дар саросари ҷумҳурӣ, таъсиси порталаи ҳукуматӣ ва вебсайтҳои мақомоти давлатиро дар бар мегиранд.

Дар айни замон, барои рушди соҳаи технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионии Тоҷикистон санадҳои зерин низ дар шакли қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иттилоотонӣ», «Дар бораи ҳуччати электронӣ», «Дар бораи иттилоот», «Дар бораи ҳифзи иттилоот» ва «Дар бораи имзои электронии рақамӣ» ва ғайра, қабул гардидаанд.

Санадҳои меъёрии номбурда барои дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис додани технологияҳои иттилоотӣ, шабакаҳо ва системаҳои автоматии иттилоотӣ, ҳамчунин ба танзим даровардани тартиби истифодаи ҳуччатҳои электронӣ, мубодилаи иттилоот тариқи каналҳои электронӣ ва татбиқи имзои электронии рақамӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон равона карда шудаанд.

Бояд қайд намуд, ки баъд аз қабули қонунҳои номбурда истифодаи ҳуччати электронӣ ҳанӯз ҳам рушди зарурии худро наёфтааст ва дар марҳилаи ҳозира дар кишвари мо ин воситаҳо ба таври пурра ва бояду шояд истифода намешаванд.

Яке аз ташаббусҳои муҳими Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ҷорӣ намудани барномаи ҳукумати электронӣ ва гузаштан ба электрониқунонии идоракунии давлатӣ ва кор бо технологияи информационӣ-коммуникатсионӣ - ин қабули қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 ноябри соли 2012 таҳти № 655 «Дар бораи Консепсияи ташаккули ҳукумати электронӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» асоси воқеӣ дар самти таъсиси ҳукумати электронӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Консепсияи мазкур аз «Муқаррароти умумӣ » ва 9 банд иборат буда, мувофиқи банди 1 ва қисми 1.4 ичрои ҳадафҳои ҳукумати электронӣ ба ҳалли вазифаҳои зерин кӯмак менамояд:

- кор карда баромадан ва ҷорӣ намудани системаҳои иттилоотии таҳлилии вазифавӣ (минбаъд СИТ), ки ҷараёни қабул гардидани

қарорҳои идоракуниро дар доираи мақомоти икроияи ҳокимиияти давлатиро дар назар дорад;

- худкоркунонии ҳамкориҳои байниидоравӣ дар ҷараёни қабули қарорҳои идоравӣ;

- баланд бардоштани дараҷаи шаффофијат ва ошкорбаёни иттилоот дар бораи фаъолияти мақомоти икроияи ҳокимиияти давлатӣ, васеъ намудани имконоти дастрасӣ ва иштироки бевоситаи шаҳрвандон, муассисаҳо ва созмонҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ба ҷараёнҳои ташаккул ва ташхиси қарорҳое, ки дар ҳама сатҳои идоракуни давлатӣ қабул карда мешаванд;

- баланд бардоштани сифати ҷараёнҳои маъмурию идоракунӣ;

- таъмини фаврият ва назорати натиҷаҳои фаъолияти мақомоти икроияи ҳокимиияти давлатӣ;

- таъмини сатҳи зарурии амнияти иттилоотии ҳукумати электронӣ ҳангоми фаъолияти он;

-рущд ва истифодаи васеи васоити таъмини дастрасии шаҳрвандон ва муассисаҳо аз маҳаллоти дурдаст ба иттилоот дар бораи фаъолияти мақомоти икроияи ҳокимиияти давлатӣ;

- бартараф намудани "нобаробарии рақамӣ" (нобаробарӣ дар байни шаҳрвандон дар истифодаи технологияҳои инфоматсионӣ-коммуникатсионӣ, ки ба асоси тағовути иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва мавқеяти ҷуғрофиёй муайян карда мешавад), ки яке аз вазифаҳои марказии таъмини самаранокии ҳукумати электронӣ буда, аз тарикӣ рушди ТИК – инфрасоҳтор (рушди шабакаҳои алоқаи ҳудудӣ, баланд бардоштани сифати алоқа, компьютеркунонии аҳолӣ, рушди Интернет дар саросари кишвар) амалӣ карда мешавад [5, 1-5].

Худи ҳамин барномае, ки зикр гардтид, як навъ санади ҳукукие мебошад, ки роҳро барои таъсис ва тавссеаи ҳукумати электронӣ боз мекунад.

Марҳилаҳои татбиқи Консепсия мувофиқи банди 9 он аз чумла ташаккули ҳукумати электронӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар се давра амалӣ карда мешавад:

- а) Дар аввал (солҳои 2012-2013)
- б) Дар дуюм (солҳои 2013-2015)
- в) Давраи сеюм (солҳои 2015-2020)

Дар давраи аввал ҷиҳати амалӣ намудани консепсияи мазкур ва мувофиқа бо маълумоти омории ташкилот ё идораҳои вобастаи ин самт, маҳсусан аз тарафи Ҷамъияти саҳомии кӯшодай "Тоҷиктелеком" соҳтмони шабакаи нақлиётӣ нурию нахиро, ки тамоми ҳудуди ҷумҳуриро дар бар ҳоҳад гирифт, ба се марҳила ҷудо намуда буд, ки айни замон дар арафаи анҷомёбист. Соҳтмони шабакаи мазкур ба ҳолати имрӯза 2625 км бо истифода аз технологияи баландсуръати SDH соҳта, ба истифода дода шудааст. Ин имкон фароҳам овард, ки ҷумҳурий аз бунбасти коммуникатсионӣ барояд, зеро тавассути шабакаи мазкур Ҷумҳурии

Тоҷикистон бо кишварҳои ҳамсоя - Афғонистон, Қирғизистон ва Ӯзбекистон пайваст гардид ва дар нимсолаи якуми соли ҷорӣ барқарор намудани иртибот бо Чин низ амалӣ ҳоҳад шуд. Корҳои соҳтмонии ЧСК "Тоҷиктелеком" барои гузаштан ба ҳуқумати электронӣ, баланд бардоштани сатҳи алоқаи барқӣ, Интернет ва дигар навъҳои хизматрасонӣ ба аҳолии шаҳру ноҳияҳо дар арафаи анҷомёбист [7,16-22].

Лозим ба ёдоварист, ки шабакаи ягонаи байни вазорату идораҳои ҷумҳурӣ, ки бо истифода аз ноқили нурию нахӣ фаъолият мекунад, таъсис ёфтааст. Ҳоло тавассути лоиҳаи густариши шабакаи итилоотӣ ҳадамоти давлатӣ таъсис ёфта, 27 созмон то соли 2012 ба он васл карда шудааст. Мувофиқи нақша шабака бояд пайвастшавиро дар речай мустаким барои истифодай феҳристи коркунони давлатӣ, пойгоҳи иттилоотии ҳуқуқии адлия ва Интернет бо почтаи электрониро таъмин намояд.

Аз рӯйи аҳбори матбуоти Федератсияи Русия, то моҳи июли соли 2016 ҳуқумати электронӣ дар дунё беҳтар аз ҳама дар Сингапур ва Эстония амал карда бошад, дар ҳоли ҳозир мувофиқи маркази аҳборотии Созмони Милали Муттаҳид давлатҳое, ки пурра дар самти идоракунни онҳо технологияҳои информатсионии камуникатсионии истифода мешудааст: Британияи Кабир, Австралия ва Ҷумҳурии Кореяи Шимолӣ мебошанд.

Мувофиқи ин ҷадвали СММ дараҷаи истифодабарии ТИК ва рейтинги он дар кишварҳои ҷаҳон дар чунин сатҳ қарор доранд: ИМА – 12-ум, Қазоқистон – 33-ум, Руссия- 35-ум, Озарбойҷон – 56-ум, Гурҷистон- 61-ум, Украина- 62-ум, Арманистон- 87-ум, Туркманистон- 140-ум ва Тоҷикистон аз рӯйи ин ҷадвал дар чойи 139-ум қарор доштааст [6].

Амалӣ гардидани барномаҳои ҳуқумати электронӣ барои вазеътар ҷорӣ намудани сатҳи коргузорӣ ва ба сатҳи сифатан нав гузаронидани масъулияти хизматрасонии хизматчиёни давлатӣ заминаи боэътиmod мегузорад. Бо дарназардошти ин ҳоло Ҳуқумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ба пуррагӣ дар амал татбиқ намудани барномаи ҳуқумати электронӣ ва дар ин замина пайваст шудан ба шабакаи ягонаи Интернет тадбирҳои сарвақтиро роҳандозӣ мекунад.

Аз ҷумла масъулони Ҳадамоти алоқаи назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъқид менамоянд, ки тамоми вазорату идораҳои давлатӣ бо шабакаи ягонаи электронӣ пурра омода карда шудаанд ва вазорату идораҳо аз ин шабака дар сатҳи зарурӣ истифода мебаранд. Дар ҳолати дуруст истифода намудан аз барномаи ҳуқумати электронӣ коргузорӣ дар ин ё он соҳа ба тадриҷ пеш рафта, истифодай хучҷатгузорӣ қофазии зиёд аз байн меравад. Ҷанд муддат аст, ки миёни вазорату идораҳо алоқаи ягона суръат гирифтга, интиқоли дилҳоҳ маводи истифодашаванда дар кӯтоҳтарин фурсат ба тарики шабакаи ягонаи иттилоотӣ анҷом дода мешвад. Имрӯз 48 вазорату идораҳои давлатии кишвар пурра ба системаи ҳуқумати электронӣ васл гардидаанд.

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо шароғати истиқлолият имрӯз узви ҷандин ташкилоту созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ буда, бо аксарияти

кишварҳои пешрафтаи минтақа ва ҷаҳон робитаҳои фарҳангӣ, иқтисодӣ ва сиёсӣ дорад. Дар самти ташкили ҳукумати электронӣ ҳам мутахассисони кишвар таҷрибаи давлатҳои пешӯдадаро омӯхтаанд ва аз ин таҷриба дар таъсиси ҳукумати электронӣ дар Тоҷикистон истифода намудаанд.

Умуман, дар замони мусоир техника ва технология дар пешрафти тамоми соҳаҳои ҳаёти мардум нақши асосиро қасб меқунад. Кишварҳое, ки дар татбиқи технологияҳои информационӣ-коммуникатсионӣ ва ҳукумати электронӣ ба пешравиҳои назаррас ноил гардидаанд, пеш аз ҳама, ба масъалаҳои омода намудани кадрҳои баландиҳтиҳтисоси ин соҳаи муҳим, рушди инфрасоҳтори иттилоотӣ, зина ба зина баланд бардоштани сатҳи дониши хизматчиёни давлатӣ ва ҷорӣ намудани усулҳои нави техникий диққати зарурӣ медиҳанд. Дар раванди ҷаҳонишавӣ, асосан кишварҳое муваффақ мешаванд, ки дар бозори ҷаҳонӣ ҳамчун истеҳсолкунанда иштирок менамоянд ва ҷилави ин равандро низ ба даст гирифта, дар татбиқи технологияҳои информационии коммуникатсионӣ ва рушди ҳукумати электронӣ нақши назаррас мегузоранд.

### **Адабиёт:**

1. Агамирзян, И. Р. Мировой опыт реализации концепции электронного правительства [текст] // Технологии информационного общества – Интернет и современное общество – СПб. – 2002.
2. Валлерстайн, И. Конец знакомого мира. Социология 21 века [текст] / Пер. с англ. под ред. Б. Л. Иноземцева; Центр исследований постиндустриального общества. – М.: Логос, 2003.
3. Госуслуги в Интернете. Насколько распространена практика пользования госуслугами в Интернете [электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://fom.ru/SMI-i-internet/10850>.
4. Дятлов, С. А. Принципы информационного общества [текст] / С. А. Дятлов // Информационное общество. – 2000. – № 2.
5. Қарори Ҳукумати ҶТ аз 15 ноябри соли 2012 таҳти № 655 «Дар бораи Консепсияи ташаккули ҳукумати электронӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон».
6. Таджикистан в рейтинге развития электронного правительства ООН 2015 [текст] / Информационный обзор. Режим доступа: <http://gtmarket.ru/ratings/e-government-survey/info>.
7. Ҳасанов Ю.Х., Амонов Д.Р. Современное состояние и перспективы развития электронного правительства// Труды республиканской научно-практической конференции «Вопросы ресурсного обеспечения информационно-коммуникационных технологий в образовании». – Душанбе, 2007. С. 16-22.

## **ИСТИФОДАИ ЗАБОНИ БАРНОМАСОЗИИ VBA БАРОИ ХУДКОРСОЗИИ АМАЛИЁТ ДАР БАРНОМАҲОИ Дафтардорӣ**

**Хайридини Аслиддин** - муаллими қалони кафедраи технологияи иттилоотӣ ва илмҳои табиатшиносии Донишкадаи идоракунни давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734003, ш. Душанбе, кӯчаи Саид Носир 33, тел.: (+992) 937 409 000, E-mail: khairiddin.it@gmail.com.

Мақола ба таҳлили истифодаи забони барномасозии VBA дар барномаҳои дафтардорӣ баҳшида шудааст. Воқеан, истифодаи ин забони барномасозӣ раванди иҷрои аксар равандҳоро худкор месозад. Корбарони барномаҳои дафтардорӣ метавонанд аз имкониятҳои VBA бо сабти кардани рамзи барномавӣ ё аз макрорекордерҳо истифода намуда, макросҳо бисозанд. Маҳз соҳтани макросҳо имконият медиҳад, ки ҳангоми истифодаи барномаҳои дафтардорӣ амалиёти барои корбарон мақбул худкор гардонида шаванд.

**Вожаҳои қалидӣ:** забони барномасозӣ, барномаҳои дафтардорӣ, худкорсозии амалиёт, макросҳо, макрорекордерҳо, функсияҳои стандартӣ

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ VBA ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ОПЕРАЦИЙ В ОФИСНЫХ ПРОГРАММАХ**

**Хайридини Аслиддин** - старший преподаватель кафедры информационных технологий и естественных наук, Института государственного управления при Президенте Республики Таджикистан, 734003, г. Душанбе, ул. Саида Носира 33, тел.: (+992) 937 409 000, E-mail: khairiddin.it@gmail.com.

Статья посвящена анализу использования языка программирования VBA в офисных программах. Действительно, использование данного языка программирования делает большинство процессов автоматическими. Пользователи офисных программ могут использовать возможностей VBA или макрорекордеров для создания макросов. Именно создание макросов позволяет пользователем офисных программ автоматизировать нужные им процессы.

**Ключевые слова:** язык программирования, офисные программы, автоматизация операции, макросы, макрорекордеры, стандартные функции

## **USE OF VBA PROGRAMMING LANGUAGE FOR AUTOMATION OF OPERATIONS IN OFFICE PROGRAMS**

***Khairiddini Asliddin*** - Senior Lecturer of the Department of Information Technologies and Natural Sciences, Institute of Public Administration under the President of the Republic of Tajikistan, 734003, Dushanbe, Said Nosir str., 33, phone: (+ 992) 937 409 000, E-mail: khairiddin.it@gmail.com.

The article is devoted to the analysis of the use of VBA programming language in office programs. Indeed, using this programming language makes most of the processes automatic. Users of office programs can use the capabilities of VBA or macrorecorders to create macros. It is the creation of macros allows the user of office programs to automate the processes they need.

**Keywords:** *programming language, office programs, operation automation, macros, macro recorders, standard functions*

Ин мақола барои ҳамон иддаи корбарони пуртаҷрибай барномаҳои дафтардорӣ пешбинӣ шудааст, ки меҳоҳанд истифодаи VBA (Visual Basic for Applications) -ро аз худ намуда, мағҳумҳои асосиро, доир ба барномасозӣ, соҳтани функсияҳои стандартӣ, макрорекордерҳо ва макросҳо пайдо кунанд.

Дар бастаи барномаҳои Microsoft Office бо мақсади баланд бардоштани самаранокии кор бо барномаҳо, вижагиҳо ва имкониятҳои маҳсус, аз ҷумла, якчанд тарзҳои гуногуни қолаббандӣ, идоракунии ҳуҷҷатҳо, почтаи элекtronӣ, пойгоҳи додаҳо, шаклҳо, ҷадвалҳои қолабкалон ва рӯнамоҳо мавҷуданд. Имконияти асосии VBA дар он аст, ки ҳангоми иҷрои вазифаҳои хидматӣ (таъйиноти фармонҳо) барномасозӣ шуда, тақрибан ҳама амалиёти иҷрошаванд бо воситаи мушак, сафҳакалид, ё равзанаҳои муколамавӣ метавонанд бо воситаи имкониятҳои VBA амалӣ карда шаванд. Ҳамин тавр, агар амалиёт бо воситаи VBA иҷро карда шаванд, садҳо маротиба нисбат ба иҷрои маъмулӣ осонтар амалӣ карда мешаванд. Дар ҳақиқат ҳудкорзосии фармонҳои такроршаванд яке аз методҳои машҳури истифодаи VBA ҳангоми иҷрои вазифаҳои хидматӣ мебошад [9].

Татбики VBA дар бастаи барномаҳои дафтардорӣ ба раванди кори корбар тақвият бахшида, ба иҷрои амалиёти ҳаррӯза имкониятҳои нави функционалиро илова мекунад. Ин ба талаботи омодасозии санадҳои корбарон мувоғиқ мебошад.

Мақола якчанд сабабҳои афзалиятноки нақши VBA-ро таҳқиқ мекунад. Ин таҳқиқот барои ҳалли фармонҳои корбарон аз афзорҳои дар пойгоҳи барномаҳои дафтардорӣ мавҷудбуда хидмат мекунад. Воқеан, ин дар худ якчанд функсияҳои ёридиҳанда, тарзҳои бартарафсозии нуқсонҳо ва хатогиҳои барномавиро доро мебошад.

VBA-Visual Basic for Applications яке аз намудҳои забони Visual Basic мебошад, ки Microsoft онро маҳсус барои замимаҳои Word, Excel, Power Point ва Access таҳия намудааст. VBA барои тартиб додан ва иҷро намудани барномаҳо дар муҳити замимаҳои Microsoft Office ба ё дигар барномаҳое, ки VBA-технологияро дастгирӣ менамоянд, таҳия шудааст. Он концепсияҳои муҳими замонавии таҳияшудаи системаҳои барномавӣ - барномасозии ба объект нигаронидашуда ва барномасозии дар асоси ҳодиса идорашаванда, инчунин технологияҳои истифодабарии унсурҳои идоракунӣ дар асоси ActiveX, ҳамгирӣ бо пойгоҳи додаҳо, системай почтai электронӣ ва Интернетро дастгирӣ менамояд.

Маҳсули меҳнати барномасоз дар VBA ин рамзи барномавӣ ва ҷузъиёти барномавие мебошанд, ки танҳо дар муҳити VBA истифода шуда метавонанд (масалан, бо истифода аз VBA \*.EXE файл тартиб додан мумкин нест). Рамзи барномавии дар муҳити VBA сабтшуда, ҳамроҳ бо файли Microsoft Office интиқол дода мешавад. Яъне ба танзими муҳити барномасозӣ зарурат нест. [3]

Забони барномасозии VBA ва VB чунин умумиятҳо доранд:

- Забони барномасозӣ (дар тамоми ҷанбаҳо, намуди маълумот, тарзи Ҷӯлон ва истифодаи тағиیرёбандҳаҳо, расмиёт ва функцияҳо);
- Монандии воситаҳои коркард ва таҳрири барномаҳо;
- Амсилаҳои яксони барномасозии ба объект нигаронидашуда ва дар асоси ҳодиса идорашаванда;
- Китобхонаҳои умумии объектҳо, механизмҳои пайвастшавӣ ва истифодабарии китобхонаҳо.

Объект-ин омилест, ки онро идора кардан мумкин аст. Ҳамаи воситаҳои VBA-ро ба объект доҳил намудан мумкин аст. Ҳар як ҳуҷҷати Word, китоби кории Excel, ҷадвалҳои Access объект мебошанд. Сарҳати ҳуҷҷати Word, саҳифа ва хоначаҳои Excel, сатр ва сутуни ҷадвали Access, низ объект ҳисобида мешаванд. Ҳатто хоначай интихобшуда ва ё қисмати матн низ объект мебошад (бо номи Selection).

Ҳар як объект вижагииҳои ҳудро дорад, ки дар забони VBA онҳо ҳосият номида мешаванд. Масалан, объекти Paragraph (Сарҳат) дар ҳуд ҳосияти Alignment (Радифсозӣ) дорад, ки тарзи радифсозии сарҳат, тарафи рост, чап, марказ ва ё паҳноро ифода мекунад. Аксари объектҳо амалиёти мушахҳасро иҷро мекунанд. Чунин амалиёт дар VBA метод номида мешаванд. Масалан, объекти Active Document (Ҳуҷҷати фаъол) доронд методи Close аст, ки ҳуҷҷати дилҳои фаъоли замимаи Word-ро баста менамояд. Дар ифодаҳои VBA аввал номи объект ва пас аз он номи метод оварда мешавад, номи объект ва метод бо нуқта ҷудо карда мешавад. Тарзи навишти асосии аксари замимаҳои VBA чунин аст: аввал номи объект, пас аз он нуқта, сипас номи метод ва ё ҳосият навишта мешавад.

Макрос маҷмӯи фармонҳо ва дастурҳо, ҳамроҳ дар намуди фармони ягона гурӯҳбандишида мебошад, ки барои иҷрои ҳудкори вазифаҳо

пешбинӣ шудаанд ва аз тарафи барномаҳои MS Office ичро карда мешаванд.

Барои сарфаҷӯии вақт дар мавриди тақроршавии дастурҳо якчанд амалиётро ичро кардан лозим аст. Сараввал макросро сабт карда, метавон онро аз лавҳаи дастрасии фаврӣ ё якҷояпахши тугмаҳои фаъол намуд. Тарзи фаъолнамоии макрос ба танзимоти макроси сохташуда вобастагӣ дорад[6].

Макрофармон, макротаъинот ё макрос алгоритми кори барнома мебошад, ки аз тарафи корбар сабт карда мешавад. Макросҳо, муттасилан барои иҷрои амалиёти тақроршавандагӣ истифода мешаванд. Макрос - номи рамзӣ, ивазшавандагӣ ҳангоми коркарди протессор бо пайдарпайи дастурҳои барномавӣ мебошад. Макросҳо бо ёрии марорекордер ё рамзи барномавии дар забони VBA сабтшуда сохта мешаванд. Макрорекордер ин воситаи сабти макросҳо, ки имконияти сабти худкори амалҳои истифодашавандаро дар намуди операторҳои VBA (истифодакунанда ин ё он амалро бо объектҳои замима, ки дар он сабт рафта истодааст, ичро мекунад) медиҳад. Умуман макрорекордер ин механизмҳои, ки амалиёти барномаҳои MS Office-ро ба рамзи барномавии VBA табдил медиҳад. Макрорекордер баъди иҷрои амалиёти зерин фаъол мешавад: - аввал саҳифаро дар китоби кории Excel, ҳуҷҷати Word, слайди Power Point фаъол намуда, пайдарпайии фармонҳои зеринро интиҳоб менамоем «Разработчик/Запись макроса» (барои версияҳои MS Office 2010-2016).

Дар майдони номи макрос, ном барои макроси тартибдодашавандагӣ дохил карда мешавад. Номи макрос ин пайдарпайии на зиёда аз 255 рамз, иборат мебошад, ки бо ҳарф оғоз мегардад. Истифодай намодҳои маҳсус ҷоиз дониста намешавад. Барои сохтани макросҳо якҷояпахши тугмаҳоро низ таъйин кардан мумкин аст(Масалан, Ctrl+b).

Макрое тартиб медиҳем, ки дар барномаи Microsoft Office Word, санадро мувофиқи талаботи зерин омода қунад: андозаи варақ А4, қисми тамоюл китобӣ, майдони мукаррарӣ, навъи ҳуруф «Times New Roman Тj» андоза 14 пункт ва радиғозӣ бо паҳнони сафҳаи корӣ. Дар барномаи Microsoft Office Word, амалиёти мазкурро ичро намуда, раванди сабти макросро бозмедорем. Макрорекордер макросро сохта, амалиёти мазкурро барои иҷрои минбаъда худкор мегардонад. Дар натиҷа рамзи барномавии макроси сохташуда, намуди зеринро мегирад:

```
Sub Талаботи_санад()
```

```
' Талаботи_санад Макрос
```

```
'
```

```
With Selection.Page Setup
```

```
.LineNumbering.Active = False
```

```
.Orientation = wdOrientPortrait
```

```
.TopMargin = CentimetersTo Points(2)
```

```
.BottomMargin = CentimetersToPoints(2)
.LeftMargin = CentimetersToPoints(3)
.RightMargin = CentimetersToPoints(1.5)
.Gutter = CentimetersToPoints(0)
.HeaderDistance = CentimetersToPoints(1.25)
.FooterDistance = CentimetersToPoints(1.25)
.PageWidth = CentimetersToPoints(21)
.PageHeight = CentimetersToPoints(29.7)
.FirstPageTray = wdPrinterDefaultBin
.OtherPagesTray = wdPrinterDefaultBin
.SectionStart = wdSectionNewPage
.OddAndEvenPagesHeaderFooter = False
.DifferentFirstPageHeaderFooter = False
.VerticalAlignment = wdAlignVerticalTop
.SuppressEndnotes = False
.MirrorMargins = False
.TwoPagesOnOne = False
.BookFoldPrinting = False
.BookFoldRevPrinting = False
.BookFoldPrintingSheets = 1
.GutterPos = wdGutterPosLeft
End With
Selection.Font.Name = "Times New Roman Tj"
Selection.Font.Size = 14
Selection.ParagraphFormat.Alignment = wdAlignParagraphJustify
End Sub
```

Акнун тартиб додани функцияни истифодабарандаро дар мисоли мушаххас дида мебароем, ки ба корбарон имкони сохтани функцияни стандартиро дар муҳити барномаи Microsoft Office Excel фароҳам меорад. Функцияни истифодабарандаро дар мисоли зерин тартиб медиҳем:

Мисол: Шаҳрванд аз бонк маблаги 10000 сомониро ба муҳлати шаш моҳ қарз гирифт. Фоизи солона 12%-ро ташкил медиҳад. Маблагеро, ки шаҳрванд дар охири муҳлат бармегардонд, ҳисоб кунед.

Агар афзоиши фоиз ҳармоҳа ҳисоб карда шавад аз формулаи фоизи мураккаб истифода мебарем:

$$S = P * (1 + i)^t$$
-формулаи ҳисоби фоизи мураккаб [1,9]

Барои сохтани функцияни стандартӣ дар барномаи Microsoft Office Excel макросро «Арзиши оянда» номгузорӣ карда, рамзи барномавии зеринро дохил мекунем:

Function AO(P, i, t)

$$S = P * (1 + i) ^ t$$

$$AO = S$$

End Function

Функцияро аз виростори VBA фаъол намудан имконнозазир аст, аз ин

сабаб амали мазкурро менависем.

Sub Арзиши\_оянда()

```
MsgBox "Арзиши оянда ба " & АО(10000, 0.01, 6) & " баробар аст.", 0 +  
64, "Диққат!"
```

End Sub

Акнун дар саҳифаи дилҳоҳи китоби корӣ, ки дар он функсияи “АО” ҷойгир аст, функсияи мазкурро ҳамчун функсияи MS Excel аз категорияи «муайяншуда аз тарафи корбар» истифода намудан мумкин аст.

Барои нигоҳдорӣ ва ба кор даровардани парвандагон (файлҳои) дафтардорӣ, ки рамзи барномавии VBA ё макрос дар онҳо истифода шудааст, бояд аввал корбарон ҷенакҳои (параметрҳо) бехатарии барномаҳои дафттардориро танзим намоянд. Корбарон имкон доранд ба муҳити кории худ тақвият бахшида, самаранокии кори худро баланд бардоранд. Инчунин, бо истифодаи VBA ва макрорекордерҳо амалиёти бисёр такороршавандаро худкор гардонанд.

### Адабиёт:

1.Азимбоев А., Исаев Р.С., Шамсов Ф., Куртакова Г. Excel 2010, Душанбе-2013. – 60 с.

2.А.М. Власовец. Введение в VBA: Учебное пособие. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2010.-135 с.

3.Боқиев У.Ш. Ҳалли масъалаҳо бо истифодаи забони барномасозии VBA(Visual Basic for Application). Хуҷанд, 2009. - 129 с.

4.Ғаюров Ҳ.Ш., Боқиев У.Ш. VBA дар Ms Excel. Хуҷанд-2008 - 350 с.

5.Иноятова М.А., Маликов Ҳ.М. Технологияи иттилоотӣ ва асосҳои системаи идоракунии захираҳои нишондодҳо. Душанбе, 2007

6.Шокиров Ф., Шамсиев А., Самеев М. Асосҳои технологияҳои иттилоотии муосир. Хуҷанд. 2005

7.VBA for DUMMIES by Steve Cummings (Перевод с английского и редакция К.Б Тараброва)

8.<http://ru.wikipedia.org/wiki/Макрокаманда>

9.<http://support.office.com>

10.<http://www.dialektika.com>

### НАҚШИ АРЗИШҲОИ АХЛОҚӢ ДАР ПЕШГИРИИ ХАВФҲОИ КОРРУПСИОНӢ

*Мухторов Зайниддин Мухторович – доктори илмҳои филологӣ, директори најӯҳиигоҳи идоракунии давлатӣ ва хизмати давлатии Доњишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734003, ш. Душанбе, кӯчаи Саид Носир 33, тел.: (+992 32) 2289151. E-mail: [pazhuhibishgoh.did@mail.ru](mailto:pazhuhibishgoh.did@mail.ru)*

Дар мақола яке аз хавфҳои хеле ҷиддии ба вучуди давлат ва саломатии маънавии ҷомеа таҳдид кунанда – падидай нангини коррупсия мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. Муаллиф дар зимни номбар намудани якчанд санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар соҳаи қонунгузории миллӣ ва байналмилалӣ оид ба ин мавзуъ, маҳсусан «Стратегияи муқовимат ба коррупсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013 – 2020» ва амалкарди онҳоро дар кишвар таҳлил намуда, бештар ба масъалаи омили ахлоқии падидай мазкур таваҷҷӯҳ намуда, ба таври мухтасар накӯҳиши ришвагирию ришвадиҳиро бо овардани мисолҳои мушахҳас аз осори классикони адабиёти тоҷику форс ва аҳодису фармудаҳои Паёмбари ислом(с) ва ояҳои Қуръони азимушашъаън бозгӯ намудааст.

*Вожсаҳои қалидӣ: коррупсия, зуҳуроти номатлуб, неруи ақл, навъи башар, санади меъёрии ҳуқуқӣ, қонунгузории миллӣ, татбиқи нишондод, ҷомеаи шаҳрвандӣ, назорати қатъӣ, шаффоғият, омили ахлоқӣ, алtruизм, шарму ҳаё, арзишҳои фитрӣ, воситаи муқтадир*

### МОРАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ В ПРЕДОТВРАЩЕНИИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

*Мухторов Зайниддин Мухторович – доктор филологических наук, директор научно-исследовательского института государственного управления и государственной службы Института государственного управления при Президенте Республики Таджикистан, 734003, г. Душанбе, ул. Саида Носира 33, тел.: (+992 32) 2289151. E-mail: [pazhuhibishgoh.did@mail.ru](mailto:pazhuhibishgoh.did@mail.ru)*

В статье рассматривается коррупция как негативное явление, которое представляет серьезную угрозу существованию государства и духовному благополучию общества. Автор, перечисляя несколько нормативно-правовых актов в сфере национального и международного законодательства по данному вопросу, в частности “Стратегию противостояния коррупции в Республике Таджикистан на 2013-2020 г.г.” анализирует их действие в стране, обращает внимание на морально -

этический фактор данного явления, приводя конкретные примеры из произведений классиков таджикско-персидской литературы, хадисов Пророка ислама (д) и соответствующих фрагментов из Священной книги Коран, осуждающих коррупцию как неблаговидный акт.

**Ключевые слова:** коррупция, неподобающий поступок, сила разума, человечество, нормативно-правовой акт, национальное законодательство, применение указания, гражданское общество, радикальный контроль, прозрачность, моральный фактор, альтруизм, стыд, врождённая ценность, мощное средство

### MORAL VALUES AND THEIR ROLE IN PREVENTION OF CORRUPTION RISKS

*Mukhtorov Zainiddin Mukhtorovich - Doctor of Philology, Director of the Research Institute of Public Administration and Public Service of the Institute of Public Administration under the President of the Republic of Tajikistan, 734003, Dushanbe, Said Nosir str., 33, phone: (+992 32) 2289151. E-mail: [pazhuhishgoh.did@mail.ru](mailto:pazhuhishgoh.did@mail.ru)*

The article considers corruption as a negative phenomenon, which represents a serious threat to the existence of the state and the spiritual well-being of society. The author, listing several normative and legal acts in the sphere of national and international legislation on this issue, in particular, "The Strategy for Confronting Corruption in the Republic of Tajikistan for 2013-2020" analyzes their action in the country, draws attention to the moral phenomena, citing specific examples from the works of the classics of Tajik-Persian literature, the hadith of the Prophet of Islam (e), and the corresponding fragments from the Qur'anic Holy Book, condemning corruption as an unseemly act.

**Keywords:** corruption, inappropriate action, the power of reason, humanity, normative legal act, national legislation, application of instruction, civil society, radical control, transparency, moral factor, altruism, shame, innate value, powerful remedy

Аз аҳди қадим сараввал инсон ҳудро бо такя бар арзишҳои муайянӣ ахлоқиву маънавӣ шинохт ва минбаъд низ барои таҳаввули арзишҳои муайян талош варзид ва бо шарофати ин талошҳо ў ба ҳадде расид, ки ашрафи маҳлукот эътироф гардид. Албатта, дар ин нукта наметавон шак овард, зеро навъи башар ашрафи маҳлукот буда ва ў имрӯз бо неруи ақлу заковати ҳуд симои сайёрато дигаргун кардааст, ҳатто аз фазои замин ҳам берун рафта, ба равандҳои табиат низ таъсиргузор шудааст.

Инсон ё ба истилоҳи зистшиносон “ҳомо сапиенс” бо вучуди тамоми комёбихояш ба баъзе тангноҳое низ рӯёрӯй аст, ки бештари онҳоро дар натиҷаи беэҳтиётӣ ва зиёдаравӣ худи ў ба миён овардааст. Дар миёни тамоми ин мушкилоти ҷонкоҳу миёнфишор ва тазииковару пургирех, ки дар пайи ҳалли онҳо тамоми башарият талош дорад, амалҳои номатлуби коррупсионӣ низ ҷойгоҳеро қасб кардааст. Ин намуди ҷиноят ба мисоли ҳафақон ва дарди ҷонгудоз ҳам ба ҷисму тан ва ҳам ба руҳу равони инсонҳо латмаву зарбаҳои муҳлиқ мезанад. Ин як намуди маҳсуси бемориест, ки ҳам ба тоифаи гирифткор ва ҳам ба одамони бегуноҳ, ба тифлони маъсуму ба дардмандон, бечорагону ниёзмандон низ зарари ҷуброннопазир мерасонад, ба мушкилиҳои мавҷуда садҳо мушкилии дигарро зам мекунад. Маҳз барои пешгирии ҷунин зуҳуроти номатлуб Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 июля соли 1999 №1262 «Дар бораи тадбирҳои иловагии пурзӯр намудани мубориза бар зидди ҷинояткорӣ дар соҳаи иқтисод ва коррупсия (ришваҳурӣ)», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» аз 10 декабри соли 1999, ва баъдан 25 июля соли 2005 қонуни мазкур бо назардошти уҳдадориҳои байналмилаӣ дар таҳрири нав қабул карда шуд.

Дар ин росто Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон чораву тадбирҳои саривактӣ андешида, ҳамкориҳои судманди байналмилалиро роҳандозӣ намуд ва дар сатҳи байналмилаӣ яке аз ҳуҷҷатҳои асосӣ ва муҳими ҳуқуқиро, ки «Конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид бар зидди коррупсия» ном дорад, аз 25 сентябри соли 2006 ба имзо расонид [3].

Иқдоми дигари Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади тақвият бахшидан ба раванди мубориза бо ҷиноятҳои коррупсионӣ ва ҳамчунин татбиқи нишондоди «Конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид бар зидди коррупсия» қабули ду стратегияи муҳим ва таъсиси Шӯрои миллии муқовимат ба коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Зикри ин нукта муҳим аст, ки аввалан, «Стратегияи мубориза бо коррупсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2008 – 2012» (Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.01.08. № 34) ва сониян, бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14 декабря соли 2010 ба роҳ мондани фаъолияти Шӯрои миллии муқовимат ба коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун мақоми умумимиллии машваратӣ, мутобиқсозандай фаъолияти мақомоти давлатӣ ва ҷалби ҷомеаи шаҳрвандӣ буда, солисан, қабул ва татбиқи «Стратегияи муқовимат ба коррупсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013 – 2020» (Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.08.13 № 1504) иқдоми муҳим дар ин самт дониста мешавад [8]. Стратегияи барои солҳои 2008 – 2012 қабулгардида, асосан барои таҳқими яке аз самтҳои муҳимтарини аксуламал бо коррупсия бо роҳи такмили заминаҳои ҳуқуқӣ буд, ки мақомот ва соҳаҳои даҳлдор ҳадафҳои асосии ин стратегияро татбиқ намуданд. Заминаҳои ҳуқуқӣ ва умуман низоми роҳандозии меъёрҳои ҳуқуқӣ дар марҳилаи зарурӣ мувваффақона таҳия гардида, мавриди амал қарор гирифт. Дар ин росто

зарурати дигар ба миён омад, ки он асосан ба таҳқимбахши низоми ҳуқуқӣ ва татбиқи самарарабахши санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ бояд мусоидат намояд. Дар баробари риояи қонунҳои амалкунанда барои ҳар як хизматчи давлатӣ, барои шаҳрванд ва умуман инсон арзишҳои ахлоқие заруранд, ки шаҳс тавонад бо ёрии онҳо рафтторҳои худро дар низоми муносибатҳои иҷтимоӣ ба таври мунаzzаму роҳвор танзим ва назорат карда тавонад. Агар бевосита ба самти фаъолияти хизматчиёни давлатӣ таваҷҷӯҳ намоем, фишангҳои танзими поквичҷонии хизматчиёни давлатӣ ба ду дастай назорат тасниф мешавад:

1. Назорати беруна - қонун ва меъёрҳои ҳуқуқӣ, меъёрҳои этикаи қасбӣ, қоидаҳои ташкили фаъолият ва тартиботи доҳилӣ.

2. Назорати ботинӣ - эътиқоди маънавӣ, эътимод ва боварии ботинии фард, арзишҳои шаҳсӣ ва қасбӣ.

Назорати ботинӣ ба сатҳи инкишофи фарҳангии маънавии инсон ва ҳамчунин чомеа ва атрофиёни шаҳс вобаста аст.

Бинобар ин, тақвияти ҷанбаҳои ахлоқии муносиботи иҷтимоӣ дар садри ҳадафу вазифаҳо ва принципҳои асосии «Стратегияи муқовимат ба коррупсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013 – 2020» ба таври маҳсус қайд карда шудааст [8]. Чунончи, аз ҳадафҳои стратегияи мазкур бармеояд, ки нуктаҳои чудогона ба масъалаҳои таҳқими арзишҳои ахлоқӣ марбут аст:

- мусоидати бевосита дар амалий намудани Стратегияи миллии рушд<sup>1</sup>;
- татбиқи давра ба давраи такмили сиёсати зиддикоррупсионӣ;
- устувор намудани боварии мардум ба давлат, иштироки васеи аҳли чомеа дар идоракуни давлатӣ ба ҳайси ҷонибдори ислоҳоти давлатӣ;
- баланд бардоштани эътимоди шаҳрвандон ба фаъолияти соҳторҳои давлатӣ.

Дар баробари ин, дар вазифаҳои Стратегияи мазкур низ нуктаҳои даҳлдор ҷой дода шудаанд:

- такмили заминаи ҳуқуқӣ ва ниҳодӣ оид ба пешгириӣ, ошкор ва садди роҳ шудан ба ҳуқуқвайронкуниҳои коррупсионӣ, такмили шаклҳо, методҳо, воситаҳои муқовимат ба коррупсия;
- ҳамкорӣ бо соҳторҳои чомеаи шаҳрвандӣ;
- таъмини иҷрои меъёрҳои рафттори зиддикоррупсионӣ аз тарафи аҳли чомеа, аз ҷумла дар мавридҳои зарурӣ татбиқ намудани чораҳои маҷбурсозӣ мувоғиқи қонунгузории амалкунанда;

---

<sup>1</sup> Стратегияи миллии рушд: афзалиятаҳои асосии рушди кишвар баъди соли 2015, ки ба татбиқи онҳо идеологияи иқтисодӣ, принципҳои заминавӣ ва маҷмӯи тадбирҳои дар СМР-2030 инъикосёфта равона шудаанд, муайян карда шаванд. Ба ҷунин афзалиятаҳои шомиланд: (1) маориф; (2) тандурустӣ; (3) шуғӯ; (4) нобаробарӣ; (5) мубориза бар зидди коррупсия; (6) таъмини амнияти озукаворӣ ва гизо; (7) идоракуни самаранок; (8) хифзи иҷтимоии аҳолӣ; (9) пешгирии низои эҳтимолӣ; (10) амнияти энергетикӣ, экология ва идоракуни равандҳои демографӣ (Қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.10.16, №392).

- муомилоти молиявӣ, аҳдҳои тиҷоратӣ, сармоягузориҳо ва корҳои оммавӣ бояд танзим ва идоракунанда бошанд, яъне зери назорати қатъии давлатию ҷамъиятӣ ва шаффоғ бошанд, расмиёти танзимкунандаи онҳо содда гардонида шуда, фароҳам овардани шароити мусоид ва имтиёзном барои ба Тоҷикистон ворид шудани сармояву амалиёти молиявӣ, дороиҳо ва таҷхизоти мусосир.

Дар маҷмӯи усули (принципҳои) асосии ҷорӣ намудани Стратегия нуқтаҳои муҳими марбут ба таҳқими арзишҳои аҳлоқӣ дарҷ гардидаанд:

- волоияти қонун, баробарии ҳама дар назди қонун, решаканкунии дафтарсолорӣ;

- поктинатӣ, шаффоғият ва ҳисботдиҳӣ – Стратегия ба манфиати умумии ҳамаи шаҳрвандон, муассисаҳо ва ташкилот ҷорӣ карда шавад ва амалисозии он бояд дар ҳамаи марҳилаҳо шаффоғ ва ҳисботдиҳанда бошад;

- озодии сухан;

- ҳамкории (шариқии) давлат ва бахши ҳусусӣ ва «баровардани тиҷорат аз иқтисодиёти сояғӣ (маҳуф)», бо ҷомеаи шаҳрвандӣ, аз ҷумла ташкилоти ғайрихукуматӣ ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ.

Бинобар ин таблиғ, таҳқим ва татбиқи меъёрҳои аҳлоқӣ барои ба минбаъда татбиқ намудани санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ аз вазифаҳои муҳими тамоми аҳли ҷомеа, ҳам хизматчиёни давлатӣ ва ҳам мутахассисону кормандон, олимону руҳониён ба шумор меравад. Ин вабои даҳшатафканро метавон танҳо бо муборизаи муштарак ва дастаҷамъона аз миён бурд. Барои мардуми мо аз қадимулайём суханони пурарзиш, афкору андешаҳои пурҳикмати ниёғонамон ба мерос расидааст, ки ҳамеша ришваю пора ва ҳамагуна амалҳои коррупсиониро қотеона маҳкум менамояд.

Маъниро аз фармудаҳои ҳазрати Расули акрам Муҳаммад (с) овардаанд, ки «ҳар пора гӯшт ва ҳатто ҳар тори мӯй, ки дар тани мо аз роҳи нопок ҳӯрдан нумӯн ҷардӣ мебаранд, он сазовори оташи дӯзах аст».

Дар баробари ин ҳама, ришва ва ҳамчунин пора ба қатори 10 гуноҳи кабира мансуб дониста мешавад, ки ин ҳама гуноҳҳо нобаҳшиданист. Яъне дар мазҳаби Имоми Аъзам дар баробари ливотат, шурби ҳамр, ширқ, дуздӣ, зино, қатли муслим, сехр, рибо ва туҳмат ҳамчунин ришва низ аз гуноҳони кабира аст.

Дар асари адаби итолиёй Данте Алигери «Мазҳакаи Илоҳӣ», ки асосан дар пайравии адаби маъруфи классикии тоҷику форс Ҳаким Саноии Фазнавӣ «Сайр-ул-ибод илал миод» таълиф шудааст, мавқеи ришватхорон зинаҳои поинтарин, яъне жарфои 5-уми қабати 8-уми ҷаҳаннам аст [2].

Дар ои 188 сураи Бақара дар Қуръони азимушашъи омадааст, ки «Амволи яқдигарро ба ношоиста маҳӯред (ҳамчун ришва, рибо, ғасб ва дуздӣ) ва ба ҳокимон амволи ҳудро марасонед, то ба он сабаб амволи ғурӯҳе дигарро ба ноҳақ (ба ситам) бихӯред. Ва шумо ҳуд медонед» [4]. Ҳамчунин маънии баргирифта аст аз суханони Паёмбар (с): «Лаънати

## Мубориза бо коррупсия

---

Худост ба ришвагиранд, ришвадиҳанда ва касе, ки дар миёнаи ин ду нафар рафтую намуда, онхоро ба ришва гирифтану ришва додан водор месозад».

Дар «Ахлоқи Мұхсиній»-и Ҳусайн Воизи Кошифій дар шартҳои куллии вазорату амалдорӣ ва одоби он нуздах нукта оварда мешавад, ки понздахуми он чунин аст: «...Понздахум, ришват нагирад - то касе ришват аз дигаре наситонад натавонад, ки ба дигаре ришват бидиҳад ва амалдор ба ришват фирефта шавад, чун ришват гирифтану ришват додан ва ҳатто сутудану монеъ нашудан аз ришват низ ҳаром аст. Ва дигар ин ки ришватгиранда забуни ришватдиҳанда мебошад ва забуниву сарафкандагӣ муносиби амалдорон нест» [9, 67]. Дар забони мардум низ мақоле маъруф аст, ки мегӯянд: «Даҳони хӯрда- шарманда». Ҳамчунин Саъдии бузургвор фармудааст:

Бигӯ он чи донӣ, ки ҳақ гуфта бех,  
На ришват ситону на ришват бидех.

Ва ё дар ҷойи дигар шоир мегӯяд:

Қозӣ чу ба ришват бихӯрад панҷ хиёр,  
Собит кунад аз баҳри ту даҳ ҳарбузазор.

Бинобар ин яке аз шартҳои муҳим ба роҳ мондани фазои комилан солими омодасозии мутахассисони соҳаҳои гуногуни иқтисоди миллий дониста мешавад, ки барои таҳаввули арзишҳои баланди ахлоқии онҳо мусоидат намояд ва дар онҳо арзишҳои инсондӯстӣ, эҳтиром ба дигарон, арзишҳои навъдӯстиро ташаккул ва рушд диҳад. Агар ба таври мушаххастар таваҷҷӯҳ намоем, дар инсонҳо мавҷуд будани якчанд хислати муҳим шарти асосии пешгирии зуҳуроти коррупсионӣ ва ҳар гуна амалҳои бар он марбут мегардад. Яке аз чунин хислатҳо имрӯз дар илми мусосир таҳти мағҳуми «алтруизм» (навъдӯстӣ) маъруф аст, ки асосан фарзияни олими аврупоӣ Оғюст Конт мебошад ва бар он маънӣ аст, ки инсон ба хотири дигарон ва барои дигарон бидуни ҳеч ҳадафу ғараз талош мекунад [1, 43]. Яъне мо бисёр инсонҳоро медонем, ки барои хотири дигарон ранҷ мебаранд, ғами дигаронро меҳӯранд ва чунин инсонҳо ҳамеша ба хотири дигарон аз ҳудҳоҳӣ ва ҳудпарастӣ, эгоизм дурӣ мечӯянду ҳуддорӣ мекунанд. Дар муқобили ҳамон инсонҳои ҳудҳоҳу манфиатҷӯй ва бандай ҳавову нафси аммораи ҳуд, ин ашҳос камтар гирифтори ришватхорӣ ва тамаъкорӣ мешаванд. Чунин андешаҳои воло ҳанӯз садсолаҳо қабл дар гуфтаҳои гузаштагони мо басо ба таври ҷолибу ҷаззоб қайд шудааст, ки байти Шайх Саъдӣ мисоли як ҳӯшай Парвин аз осмони ин афкор аст, ки мефармояд:

Ман аз бенавоӣ наям рӯйзард,  
Ғами бенавоён рухам зард кард.

Ва ё абёти маъруфу оламшумули Саъдӣ:

Бани одам аъзои як пайкаранд,  
Ки дар оғариниш зи як гавҳаранд.  
Чу узве ба дард оварад рӯзгор,  
Дигар узвҳоро намонад қарор.

Ин гуна андеша ва арзиши эътибор ба ҳамзоди худ, яъне ҳисси навъпарастӣ, риояи хотири ҳамдигар, яъне барои дигарон талош кардан дар инсон аз овони хурдсолӣ ба мушоҳида мерасад, вале аз чӣ бошад, ки ин арзишҳои фитрӣ бо мурури замон дар фитрати мо ба ҷойи такомул, барьакс коҳиш меёбад.

Барои хизматчиёни давлатӣ ҳисси масъулият ва поси хотири дигарон, хотиргарӣ нисбат ба мардуми оддӣ, хотирбинии ниёзмандону бечорагон ва умуман инсонгарӣ як рисолати баргузидай онҳо бояд бошад.

Агар ҳамин гуна хислатҳои хоксорӣ, содазистӣ, порсой, камниёзӣ ва қаноатпешагӣ аз хурдсолӣ рушд қунад, ҳатман моро як фарди муваффақ ва соҳибрисолат ҳоҳад соҳт, ки рисолати аслии инсонии худро ба таври арзандаву шоиста адо ҳоҳем кард. Ҳазрати Расули Ақрам (с) фармуданд, ки тифлаконро барои се хислаташон беш аз ҳама дӯст медорам: аввалан, ки кина надоранд, бо ҳамдигар агар ҷангӯ парҳош қунанд ҳам боз ҳамдигарро мебахшанду бо ҳам зуд сулҳ мекунанд ва ноҷӯриҳоро фаромӯш месозанд, дуввум: хокро дӯст медоранд, бо хок бозӣ мекунанд ва ҳуд хоксору хокниҳоданд, аз қибр ҳеч ҳабаре надоранд, сеюм: ба моли дунё ҳавас надоранд ва агар ба дасташон ҳазинаи зару зеварро ҳам ки бидиҳӣ, ба он дил намебанданд ва моли дунёро танҳо чун василаи бозӣ мешиносанд.

Дуюмин хислат ва арзиши муҳим, ки дар фитрати инсонҳо барои ҳуддорӣ аз ҷиноёт ва аъмоли номатлуби коррупсионӣ омили тавоно будан метавонад ин доштани шарму ҳаё ва азоби вичдон аст. Омили пешгирии ришва, аввалтар аз ҳама, ҳаё ва шарм аз накӯхиши мардум ва тарс аз оқибати аъмоли ношоиста аст ва ҳар фарде, ки даст ба гирифтани ришваву пора мезанад, аз ин хислатҳои неки инсонӣ бархӯрдор нест. Бузургон андар ин маврид ба дурустӣ фармудаанд:

Ҳаё бояд, ки дорад одамизод,  
Ки лаънат бар вучуди бехаё бод.

Маъмулан, шарму ҳаё се сифати арзишмандро барои мо эҳдо месозад: аввалан ҳифзи покизагӣ, озодиву озодагӣ; дувум тарс аз накӯхиши мардум; сеюм рикқат аз вичдони худ. Дар ин росто агар бигӯем, ки инсони боҳаё вичдони пок ҳам дорад, иштибоҳ наҳоҳем кард ва оташи вичдон сӯзандатарин оташ аст, азоби вичдон нишонаи кучаки азоби ҷаҳаннам аст.

Хаё шарти муқаддамтарини имондорӣ аст ва метавон гуфт, ки ҳаё қутби имони башарист. Зеро ҳаё ҳамеша бар мафоди дигарон аст ва барои дигарон аст, аз ин хотир ҳаё гаризай пойдории насли башар аст. Ҳаё хифзи исмату иффат дар худи инсон аст. Ҳаё мохияти инсон будан ва дорои арзишҳои воло буданро нишон медиҳад. Ҳаё шуморо агар шуҳратманд насозад ҳам, ҳатман шарафманд месозад. Ҳамчунин аз ҳаё се арзиши дигар зухур мекунад: **накӯй, порсой, ростӣ**. Баъзе аз мардумон бар он назаранд, ки ин гаризай ирсист ва ҳаёро низ бо алtruизм (навъпарастӣ) рабт медиҳанд.

Нуктаи дигари баҳснок низ ҳаст, ки ҳаё, маъмулан бар мардон хос нест ва он бештар бояд ба занон иртибот дошта бошад. Аммо метавон инро ба таври комилан баръакс низ баррасӣ намуд. Зеро аз хонаводаи марди боҳаё фарзандони боҳаё ва аҳлу аёли боҳаё ба ҷомеа мебароянд. Мардуми боҳаё рукни адолати иҷтимоӣ ва пояи ҷомеаи солим дониста мешавад. Агар бихоҳем, ки дар ҷомеа ду амали нопок ва нопазируфтаний, якум ҳаромхорӣ ба воситай рибою ришват ва ғоҳишагӣ аз миён биравад, қабл аз ҳама марدونи боҳаё, ҷавонмардони боҳаёро тарбият намоем. Барои ин андеша далелест аз зиндагии Анӯшервони Одил, ки дар ҳарамсаюш нагузошт, то гули нарғисро гузоранд ва чун сабаб пурсиданд, ҳандиду бо сурҳӯй ҷавоб дод, ки гули нарғис шабехӣ ҷашм аст ва аз ин хотир дар ҳарамсаро аз он шарм мекунам, ки гӯиё ҷашми бегонае ҳангоми тағири либос ва ё хоби ноҳудогоҳонаам ба сӯйи ман бошад.

Бинобар ин интиҳоби мутахассисони дорои ҷунун арзишҳои баланди ахлоқӣ, дорои ҷунун хислату фазилатҳо дар идораву муассисаҳо ва мақомоти гуногуни давлатӣ яке аз шартҳои муҳимтарини таъмини шаффофият, риояи волоияти қонун, роҳандозии арзишҳои шоистасолориву мардумсолорӣ, эҳтироми мардум ва ҷомеа, танзими муносибатҳои иҷтимоӣ ва таъмини фазои солими кору фаъолият ҳоҳад буд. Агар аз ҳурдсолӣ ва дар овони ҷавонӣ дар фитрати инсон ин арзишҳо ва маҳсусан ҳаё ва хичолат аз накӯхиши мардум, вичдон ва ростӣ рушду нумӯ накунад, минбаъд ҳаргиз ин арзишҳо ба дурустӣ дар фитрати инсон пайдо наҳоҳанд шуд. Маҳз ҳамин ҳисси хичолат ва ҳаё нафси аммораи инсонро аз зиёдаравӣ бозмедорад ва бояд маҳсусан қайд намоем, ки нигаҳ доштани нафси аммора ва саркаш дар синни ҳурдсоливу ҷавонӣ зарур аст, зеро он ба мисоли морест, ки баъдан дар солмандӣ аҷдаҳо мешавад. Маънӣ аз ҳадиси дигари пайғамбари мо (с) ин аст, ки ҳатто «ҳадая гирифтани ҳокиму амалдорон пазируфтаний нест, коре зишт аст ва ришват қабул кардани қозиён қуфр аст». Дар ин маънӣ Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ низ фармудааст:

Ҷун дихад қозӣ ба дил ришват қарор,  
Кай шиносад золим аз мазлуми зор.

## Мубориза бо коррупсия

---

Мо имрӯз вазифадорем, ки дар ин чода бештар талош варзем, зеро мо созандагони чомеи нави ватани худро ба камол мерасонем, ҳарчанд ки гоҳо хоҳу ноҳоҳ аз забоне мешунавӣ, ки амалҳои коррупсионӣ ба мисоли вабои фарогир ва бемории музмину муҳлиқ аст ва талоши давои он камнатича хоҳад буд, ки ҳатто барои тақвияти ин фикрашон мегӯянд:

Захмат чӣ мекашӣ пайи дармони мо табиб,  
Мо беҳ намешавему ту бадном мешавӣ.

Шунидани ин гуна суханон басо дарднок ва бечорасоз аст, аммо мо бояд ҳамеша дар талош бошем, вагарна ҳам худ, ҳам ояндаи худ ва ҳам ояндаи насли навро низ хоҳем боҳт. Гузашта аз ин, ниёғони мо ҳамчунин фармудаанд, ки агар аз тарафи амалдорон ҷурми ришватситонӣ бештар шавад, уламоро зарур аст, ки эшонро аз тарики ҳидоят ва пешниҳоди афкору андешаҳои мутаносиб аз ин роҳ боздоранд. Дар ин сурат аз ҳама нуктаи дардноку ҳатарнок он аст, агар ахли илм аз ин беморӣ сироят ёбад, аз кучо илочи ин бемориро дарёфтан имконпазир мешавад? Мутаассифона, дар ин ҳолат ҳама гуна пешрафт ва умединӣ метавонад аз байн бардошта шавад, зеро ахли илм, ки вазифаашон дақиқ кардани нофаҳмиҳо, рӯнамо кардани муаммоҳо ва кушодани гирехҳо аст, ба мисоли ҷашми тарозу ва таҳқиқунандаву шиносандагони ҷавҳари адолату ҳақиқатанд. Ба ҷуз камтарин истисноҳо бар уламо ҳаққи иштибоҳ дода намешавад ва эшон набояд иштибоҳ кунанд, чун агар донанд, ки корашон ва талошашон дар илм бар иштибоҳ мувоҷех аст, қатъан аз чунин аъмол даст қашанд. Бадбаҳтона, имрӯзҳо на факат иштибоҳ, балки донистраву ғаразнок ба хотири дарёфти маоши бештар ва ишғоли ин ё он вазифа афроде аз минбари илм истифода мекунанд, ки ин гуна рафтторро ҳам як амали коррупсионӣ шинохтан мумкин аст, чун пас аз соҳиб шудан ба дараҷаи илмӣ ин афрод ба дарёфти маоши бештар муваффақ мешаванд ва солҳои сол аз ҳисоби байтулмол, заҳмати мардуму ҷомеа ва буҷети давлат ба онҳо маблағҳои ҳангӯфт пардоҳт мешаванд. Тасаввур кардан мумкин аст, ки агар сад нафар дар ҷашни илм бо чунин роҳу равиш ба маоши баланд расида бошанд ва пардоҳти маоши онҳо агар 2-3 даҳсола идома ёбад, чӣ қадар ҷомеа зарари молиявӣ мебинад ва чӣ мушкилиҳоимавҷудаи дигар ҳалли худро намеёбанд. Ин зуҳуротро боз як намуди дигари ҷиноятҳои коррупсионӣ ва самти нави амалҳои коррупсионӣ номидан мумкин аст, ки метавонад барои ҷомеа ҳатари бештаре ба миён оварад.

Маъмулан, илм бояд имтиёзӣ набошад, илм аслан бояд фидокорӣ бошад. Ҳеч набошад, барои дараҷаҳои илмӣ ва дипломҳои зармуқова танҳо дар доираи фаъолияти вобаста ба самти даҳлдори илм ва муассисаҳои илмию таълимӣ имтиёз дар маош ва имтиёз дар ишғоли вайфа дода шаваду бас ва чунин тартиби имтиёздиҳӣ низ мавридҳои истисной дошта бошад. Шарти дигар ин аст, ки илм ва пажӯҳишҳои илмӣ комилан

соҳавӣ бошанд, яъне агар шахс дар риштаи таърих соҳибтархассус бошад, пас ў бигзор дар ҳамон риштаи худ барои дарёфти дараҷаи илмӣ талош варзад, на дар риштаҳое ба монанди сиёsatшиносӣ, педагогика ва амсоли ин соҳибдараҷа бошанд, чун ин риштаҳоро низ мутахассисони соҳибтархассус бояд рушд диханд, на дигарон.

МО ҲАМ ДАР НАЗДИ ГУЗАШТАГОНУ БУЗУРГВОРОНИ ХУД, ДАР НАЗДИ ИМРӯзиён ВА ОЯНДАГОН НИЗ БАРОИ ПОС ДОШТАН ВА БА ТАВРИ АРЗАНДА ИДОМА ДОДАНИ МЕРОСИ ГАРОНБАҲОИ МИЛЛИИ ХУД, КИ АРЗИШҲОИ БЕМИСЛИ БАШАҖӢ ВА БА СИФАТИ ЯК ҚУДРАТИ БУЗУРГИ БАРҲАМДИХАНДАИ ЧИНОЯТ ВА ЗУХУРОТИ КОРРУПСИОНӢ МУАРРИФӢ МЕШАВАНД, МАССУЛИЯТИ КОМИЛ ДОРЭМ. ДАР ҲАҚИҚАТ КОРИ КАМАРШИКАНУ ДУШВАР АСТ. ЗЕРО, АГАР НАСЛЕ БАД-ИН ВАБО ГИРИФТОР АСТ, КАМТАРИН АФРОД АЗ МИЁНИ ЭШОН СИҲАТМАНД МЕШАВАД ВА ИН АФРОДРО ҲАМ ДАРЁФТАНУ БЕРУН КАШИДАН АЗ ИН ГИРДОБИ БАЛО БА ДУШВОРӢ ДАСТ МЕДИҲАНД. МАҲЗ БАРОИ ҲАМИН ДАР ИН ГУНА ЧИНОЯТИ ШАРМОВАРОНА МАССАЛАИ МУБРАМ МАССАЛАИ НАЧОТИ НАСЛҲО АСТ ВА ОЯНДАГОН БА НАСЛҲО ЯКСОН БАҲО МЕДИҲАНД, ЗЕРО ҲАР ЯКИ МО БАРОИ ЭЪТИБОРИ ХУД ВА МИЛЛАТУ МАРДУМИ ХУД, БАРОИ ПОКИЗАГИИ АҲДУ ДАВРОНИ ХУД БОЯД ТАЛОШ ВАРЗЕМ, САҲМ ГУЗОРЕМ ВА МАССҮЛ БОШЕМ. БИНОБАР ИН, БАЪЗАН КАС БА ЧУНИН ФИКРҲОИ НИЗ МЕРАСАД, КИ БАРОИ ИЛОЧИ ИН БЕМОРӢ МУМКИН АСТ, КИ НАСЛҲО БОХТА ШАВАНД ВА АГАР НАСЛЕ АЗ ИН БЕМОРӢ СИРОЯТ ЁФТА БОШАД, ДАВОИ ОН БАСО ДУШВОР ВА БАСО КУРБОНИТАЛАБ АСТ. ЗЕРО АГАР МЕъЁРҲОИ АХЛОҚӢ ВА МЕъЁРҲОИ ҲУҚУҚИИ ДАВРОНИ МУОСИР НИЗ НАТАВОНАНД ИЛОЧИ ИН ДАРДРО СОЗАНД, ПАС ЗАРУРАТИ ТАТБИҚИ ШАДИДТАРИН ҶАЗОҲО, ТАВОНОТАРИН МЕХАНИЗМҲОИ МАҶБУРКУНӢ ШОЯД ПЕШ ОЯД. РОИ҆Ч БУДАН ВА Ё РОИ҆Ч НАБУДАНИ ТАТБИҚИ ИН ГУНА ҶАЗОҲО ВА МЕХАНИЗМҲОИ ШАДИДИ МАҶБУРКУНИРО, АЛБАТТА, ЧОМЕА ХУД МЕТАВОНАД МАТРАҲ СОЗАД. УМУМАН, АРЗИШҲОИ АХЛОҚӢ ВОСИТАИ МУҚТАДИР ВА ШИКАСТНОПАЗИРИ ТАНЗИМИ МУНОСИБАТҲОИ И҆ЧТИМОЙ ДОНИСТА МЕШАВАНД ВА ҲАТТО МУКАММАЛТАРИН ҚОНУН БИДУНИ АРЗИШҲОИ АХЛОҚӢ ДАР НИГАҲДОШТИ ЧОМЕАИ СОЛИМ ҚОДИР НЕСТ. ҲАР ГУНА ФАСОД ДАР ЧОМЕАИ БАШАҖӢ БЕ ҲЕ҆Ч ШАККУ ТАРДИД АЗ КАСОДИ АХЛОҚ САРЧАШМА МЕГИРАД. БЕХУДА НАМЕГӮЯНД, КИ ҲАМА ГУНА АСРОР ЗАМОНЕ А҆ЁНУ ОШКОР МЕШАВАД ВА ҲАР ЯКИ МО БАРОИ ҲАР ГУНА А҆ҘМОЛ ЗАМОНЕ ПОСУХ ХОҲЕМ ГУФТ.

БИНОБАР ИН МО НАСЛЕ ҲАСТЕМ, КИ ДАР МАРҲИЛАИ САРНАВИШТСОЗ ҚАРОР ДОРЭМ ВА ТАНҲО ҲАМИН СТРАТЕГИЯИ МИЛЛИИ РУШД БО НИШОНДОДИ ҲАМОН ДаҲ САМТИ АФЗАЛИЯТНОК, КИ ЯКЕ АЗ ОН АЗ БАЙН БУРДАНИ КОРРУПСИЯ ДАР ЧОМЕА АСТ, БАРОИ МО ЯК АҲДНОМА ВА ЯК ИМТИҲОНИ БУЗУРГ ДОНИСТА МЕШАВАД, КИ ТО СОЛИ 2030 ТИБҚИ ИН АҲДНОМА БОЯД ДАР ЧОМЕА ИН ЗУХУРОТИ НОМАТЛУБРО БО НОМИ ЧИНОЯТҲОИ КОРРУПСИОНӢ БО ТАМОМИ ИКТИДОРУ ИМКОН ВА ТАВОНОМАНДИИ ХУД АЗ БАЙН БУБАРЕМ, РЕШАҲОИ ОНРО ПОК СОЗЕМ ВА ДАР НАЗДИ ОЯНДАГОН НОМУ ЭЪТИБОРИ АРЗАНДАВУ САЗОВОРИ ХУДРО НИГАҲ ДОШТАН ТАВОНЕМ.

### Адабиёт

1. Большой психологический словарь. Сост. Мещеряков Б., Зинченко В. – М.: Олма-пресс. 2004. – 642 с.

## **Мубориза бо коррупсия**

---

2. Данте Алигьери. Божественная комедия. Перевод М.Лозинского. - М.: Правда, 1982. - 297 с.
3. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции. Резолюция 58/4 Генеральной Ассамблеи от 31 октября 2003 года // [http://www.un.org/ru/documents/decl\\_conv/conventions/corruption](http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption)
4. Куръони карим. Тарчума ба забони тоҷикӣ ва тавзехот. – Душанбе, 2007. – 634 с.
5. Сайд Бурҳониддини Бузургмехр. Аҳвол ва осори Ҳазрати Имоми Аъзам Абӯҳанифа (р). – Душанбе, 2008. – 398 с.
6. Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 (Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 01.10.2016, № 392). – Душанбе, 2016. - 106 с.
7. Стратегияи муқовимат ба коррупсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013 – 2020. Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.08.2013, №1504). – Душанбе, 2013. – 64 с.
8. Ҳусайн Воизи Кошифӣ. Футувватномаи Султонӣ. Ахлоқи Муҳсинӣ. Рисолаи Ҳотамия. – Душанбе: “Адаб,” 1991.- 320 с.

### МЕХАНИЗМҲОИ МИЛЛИИ ТАЪМИНИ БАРОБАРҲУҚУҚИИ МАРДОНУ ЗАНОН ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

*Хидирзода Махфират Умар – доктори илмҳои фалсафа, профессор, сарҳодими илми шуъбаи сиёсатшиносии Пажӯҳишгоҳи фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови АИ ҶТ, 734005, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 33, тел.: (+992) 918 639 754, e-mail: makhfirat@mail.ru*

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти таъмини баробарҳуқуқии мардону занон механизмҳои миллиро бо дарназардошти ҳусусиятҳои миллию фарҳангӣ ва иҷтимоӣ амалий намуда, дар ин самт дастовардҳои муайянро соҳиб гаштааст. Дар ин раванд таъмини заминаи меъёрии ҳуқуқӣ, ки ҷанбаи дохилий ва ҳориҷӣ дорад, такмили заминаҳои ниҳодӣ, ки ҷанбаи давлатӣ ва ғайридавлатӣ дорад, пешбуруди методҳои фаъолияти ҳамоҳанг, ки татбиқи ҳамгирой ва ҳамоҳангии фаъолияти ниҳодҳои гуногунро дар ин самт таъмин менамояд, ҳамчун механизмҳои милӣ маънидод гашта, ифодакунандаи воқеяти имрӯзai самаранокии татбиқи чунин сиёsat дар қишвар мебошад.

**Вожаҳои қалидӣ:** механизми миллӣ, баробарҳуқуқӣ, самаранокии сиёsat, заминаи меъёрии ҳуқуқӣ, ҳамоҳангии фаъолият, масъалаҳои гендерӣ, амалисозии самаранок, ҷораҳои мушаҳҳас, кафолати давлатӣ, ҳимояи манфиат, механизми ниҳодӣ, ҳисоботи миллӣ.

### НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАВНОПРАВИЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

*Хидирзода Махфират Умар - доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник отдела политологии Института философии, политологии и права имени А.Богоутдинова АН РТ, 734003, г. Душанбе, пр. Рудаки, 33., тел.: (+992) 918 639 754, e-mail: makhfirat@mail.ru*

Республика Таджикистан реализует национальные механизмы в сфере обеспечения равноправия мужчин и женщин с учетом национально-культурных и социальных особенностей. В этом процессе обеспечение нормативной правовой основы, которое имеет внутренние и внешние аспекты, совершенствование институциональных основ, имеющее государственные и общественные аспекты и реализация координированной деятельности в этом направлении, определяются как национальные механизмы, отражающие нынешнюю реальность эффективной реализации гендерной политики в стране.

**Ключевые слова:** национальный механизм, равноправие, эффективность политики, нормативно-правовая база, координация деятельности, гендерный вопрос, эффективное применение, конкретная мера, государственная гарантия, защита интересов, институциональный механизм, национальный отчет

### NATIONAL MECHANISMS FOR ENSURING EQUALITY OF MEN AND WOMEN IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

***Khidirzoda Makhfirat Umar*** - Doctor of Philosophy, Professor, Chief Researcher of the Department of Political Science of the Institute of Philosophy, Political Science and Law named after A.Bahovaddinov of the RT, 734003, Dushanbe, Rudaki Ave., 33., tel.: (+992) 918 639 754, e-mail: [makhfirat@mail.ru](mailto:makhfirat@mail.ru)

The Republic of Tajikistan implements national mechanisms in the sphere of ensuring equality of men and women, taking into account national-cultural and social characteristics. In this process, the provision of a normative legal framework that has internal and external aspects, the improvement of the institutional framework, which has state and public aspects and the implementation of coordinated activities in this direction, are defined as national mechanisms reflecting the current reality of effective implementation of gender policy in the country.

***Keywords:*** national mechanism, equality, policy effectiveness, regulatory framework, coordination of activities, gender issue, effective application, concrete measure, state guarantee, protection of interests, institutional mechanism, national report

Масъалаи таъмини баробархӯкуки мардону занон дар чомеа яке аз масъалаҳои муҳимме мебошад, ки аз ҷанбаҳои иҷтимиою сиёсӣ ва таърихио фарҳангӣ барҳӯрдор буда, тӯли асрҳо мавриди баррасию омӯзиш қарор дорад. Оид ба масъалаи мазкур то қунун, даҳҳо ва садҳо назарияҳое ба миён омадаанд, ки бахшे аз онҳо ба масъалаи фаъолнокии иҷтимиоии занон назари мусбат дошта, қисми дигар ҷонибдори мавқеи суннатии онҳо дар оила ва чомеа бокӣ мемонанд. Ҳамин аст, ки масъалаҳои гендерӣ ҳамчун проблемаҳои меҳварӣ дар қулли санадҳои доҳилӣ ва байналмилалии қишварҳо бокӣ монда, ҳалли онро ба масъалаи таъмини рушди иқтисодию иҷтимиоии қишварҳо хос дониста мешавад.

Лозим ба ёдоварист, ки рушди чомеа ва раванди татбиқи дигаргуниҳои иҷтимоӣ тақозо менамоянд, ки масъалаи баробархӯкукӣ ва таъмини имкониятҳои баробари ҷинсҳо бояд ҳаллу фасл гардида, ифодагари воқеяти иҷтимиоии мавҷуда бошанд. Чуноне ки муҳаққики сиёsatшиноси тоҷик Идиев Ҳ. қайд намудааст, «Талаботҳои одамон дигаргун мешаванд, аз ҷумла тасаввуротҳо дар бораи озодиҳои инсон ҳам вобаста ба рушди

тафаккури инсон ва ҷаҳонфаҳмии ӯ тағайир меёбанд». Маҳз аз ҳамин сабаб, дар раванди рушди доимӣ қарор гирифтани масъалаҳои мазкур метавонанд қадами ҷиддие дар самти шикасти қолабҳо ва пешравиҳои минбаъда гарданд. Зоро нақши омилҳои иҷтимоию фарҳангӣ низ метавонад дар ин раванд ҳалқунанда бошад. Вобаста ба масъалаи мазкур ҷомеашиноси рус Выготский Л.С. назарияи фарҳангии таърихири пешниҳод намудааст, ки мутобики он рушди шахсият ба дараҷаи азҳудқуни арзишҳои мавҷуда вобастагӣ дошта, дар ин раванд «фазои фарҳангӣ шаҳсии фард» ташаккул меёбад. Маҳз аз ҳамин сабаб дақиқан муайян намудани омилҳои иҷтимоию фарҳангӣ дар ташаккули фаъолнокии занон муҳим арзёбӣ карда мешавад.

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари соҳибистиклол ба масъалаи таъмини баробарҳуқуқии гендерӣ ҳанӯз аз рӯзҳои нахустини ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ назари мусбат дошта, баҳри татбиқи усули (принсипҳо) баробарҳуқуқии ҷинсӣ ҷораҳои мушаҳҳас меандешад. Дар робита ба ин масъала механизмҳои миллии татбиқи баробарҳуқуқии мардону занон дар кишварро метавон ба якчанд ҷанбаҳои калидӣ ҷудо намуд.

Дар ин раванд таҳлили ҷанбаҳои **меъерии ҳуқуқӣ, ниҳодӣ ва ҳамгироӣ** муҳим буда, амалияи имрӯзai иҷтимоӣ нишон медиҳад, ки маҳз ба инобат гирифтани ҷанбаҳои номбаршуда баҳри ҳадафнок татбиқ гаштани сиёсати гендерӣ мусоидат ҳоҳад намуд.

Таҳлили **ҷанбаҳои меъерии ҳуқуқӣ** нишон медиҳанд, ки дақиқан муайян намудани ҷаҳорҷӯбаи ҳуқуқӣ дар ташаккул ва татбиқи баробарҳуқуқии гендерӣ мавқеи хоса дошта, дигаргуниҳои минбаъда маҳз дар заминаи меъерҳои ҳуқуқии муқарраргардида метавонанд самарнок амалӣ гарданд. Аз ин нуқтаи назар, заминаи меъерии ҳуқуқии мавҷудаи гендериро метавон ба ду қисм ҷудо намуд:

- **санадҳои меъерии ҳуқуқие, ки ба ҳимояи манфиатҳои занон** ҳамчун субъектҳои мустақили иҷтимоию сиёсӣ нигаронида шудаанд, фарогири ҷанбаҳои дохилӣ ва байнамилай мебошанд;

- **санадҳои меъерии ҳуқуқие, ки ба ҳимояи ҳуқуқҳои занон дар** доираи оила нигаронида шуда, баҳри ҳифзи нақшҳои суннатии занон, аз ҷумла, ҳуқуқҳои модарӣ ва ҳамсарӣ дар доираи онҳо ҳифз карда мешаванд.

Қабул шудани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи кафолатҳои давлатии баробарҳуқуқии мардону занон ва имкониятҳои баробари амалигардонии онҳо” аз 1 марта соли 2005 на танҳо баҳри ташаккули заминаи баробарҳуқуқӣ, балки таъмини имкониятҳои баробари мардону занон низ замина фароҳам оварда, бори нахуст дар қонун мағҳумҳои “табъиз”, “имкониятҳои баробар”, “баробарии гендерӣ” муайян карда шуданд.

Ба қатори **санадҳои меъерии ҳуқуқие, ки ба ҳимояи манфиатҳои занон** ҳамчун субъектҳои мустақили иҷтимоию сиёсӣ нигаронида шудаанд, метавон **Нақшай миллии тадбирҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон**

«Оид ба баланд бардоштани нақшу мақоми занон барои солҳои 1998-2005», Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.12.1999, №5 «Дар бораи тадбирҳои баланд бардоштани мақоми зан дар чомеа», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1.03.2005, №89 «Дар бораи кафолатҳои давлатии баробархӯкуқии мардону занон ва имкониятҳои баробари амалигардонии онҳо», қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 8.08.2001, №391 “Дар бораи Барномаи давлатии «Самтҳои асосии сиёсати давлатӣ оид ба таъмини ҳуқуқу имкониятҳои баробари мардон ва занон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2001-2010», Барномаи давлатии тарбия, интихоб ва ҷобаҷгузории кадрҳои роҳбарикунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби занону духтарони болаёкат барои солҳои 2007-2015”, қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 августи соли 2015, №548 “Дар бораи Нақшай амали Стратегияи миллии фаъолгардонии нақши занон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2015-2020” ва Барномаи давлатии тарбия, интихоб ва ҷобаҷгузории кадрҳои роҳбарикунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби занону духтарони лаёқатманд барои солҳои 2016-2020” таҳия ва қабул гаштаанд

Вобаста ба ҳифзи манфиатҳои занон дар доираи дарки суннатии мавқеи занон Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки баробархӯкуқии мардону занонро кафолат дода, оиларо дар ҳимояи давлат қарор додааст, Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар баробари таъмини баробархӯкуқӣ, инчунин як қатор имтиёзҳоро баҳри фаъолияти самараноки занон пешбинӣ намудааст, Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки тамоми ҷанбаҳои ҳуқуқи оилавии занон ва мардонро муқаррар намудааст, қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи “Барномаи давлатӣ оид ба пешгирии зӯроварӣ дар оила барои солҳои 2014-2023” бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 03 майи соли 2014, таҳти №229, қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.12.2015, №801 “Дар бораи Консепсияи рушди оила дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” қабул шудааст, ки нишонаи амиқи иродai сиёсии роҳбарияти давлат дар самти боло бурдани мавқеъ ва нақши занон мебошанд.

Дар баробари санадҳои ҳуқуқии миллӣ кишвари мо ҳамчун субъекти фаъоли муносибатҳои байналмилалӣ дар самти татбики уҳдадориҳои байналмилалии худ вобаста ба ҳуқуқҳои занон фаъол мебошад. Яке санадҳои нахустини байналмилалии эътирофнамудаи Тоҷикистон ин Қовенсияи СММ “Дар бораи барҳам додани тамоми шаклҳои табъиз нисбати занон” буд, ки аз 25 июняи соли 1993 ба тасвиб расид. Дар робита ба аҳамияти ин санади байналмилалӣ муҳаққики масъалаҳои ҳуқуқи байналмилалӣ Раҳмон О.Э. иброз менамояд, ки “тасвиби Конвенсия дар бораи барҳам додани тамоми шаклҳои табъиз нисбати занон баҳри рушди низоми ҳуқуқии прогрессивӣ дар ин самт мусоидат намуд”. Ҳамчунин, қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олий дар ҳусуси тасдиқи Протоколи факултативии Конвенсия дар бораи барҳам додани тамоми шаклҳои табъиз нисбат ба занон аз 24 апрели соли 2014, №1485 ба тасвиб

расид, ки доираи ҳуқуқҳо ва имкониятҳои занонро барои муроҷиат намудан ба созмонҳои байналмилалӣ васеътар намуд.

Протокол оид ба пешгирӣ ва рафғи ҳариду фурӯши одамон, хусусан занону қӯдакон ва ҷазо барои он, ки иловаи Конвенсияи СММ зидди ҷинояткории муташаккили трансмиллӣ аз 15 ноябри соли 2000 ба тасвиб расида, вобаста ба сатҳи иҷрои ӯхдадориҳои байналмилалӣ мунтазам аз ҷониби қишвари мо ҳисботҳои даврай ба созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ пешниҳод карда мешаванд. Аз он ҷумла, Ҳисботи миллии Тоҷикистон оид ба раванди татбиқи муқаррароти Эъломияи Пекин ва Барномаи амали баланд бардоштани мақоми зан тибқи қатъномаи Шӯрои иқтисодӣ ва иҷтимоии СММ таҳти №2013/18, аз 24 июляи соли 2013 ба СММ пешниҳод гардида, Нақшай амали миллӣ вобаста ба иҷрои Конвенсияи барҳам додани тамоми шаклҳои табъиз нисбати занон аз 23.07.2014, Нақшай миллии ҷорабиниҳо оид ба иҷрои Қатъномаҳои №1325 ва №2122 Шӯрои Амнияти СММ таҳия гардида, 23.07.2014 тасдиқ гардидаанд.

25 апрели соли 2013 дар шаҳри Ню-Йорки ИМА дар ҷаласаи Шӯрои иқтисодӣ ва иҷтимоии СММ (ЭКОСОС) Ҷумҳурии Тоҷикистон узви Комиссияи мақоми зан барои солҳои 2014-2018 интиҳоб гардида.

Комиссияи мақоми занон ниҳоди тобеи Шӯрои иқтисодӣ ва иҷтимоии СММ (ECOSOC) мебошад. Комиссияи мазкур ниҳоди асосии ҷаҳонӣ дар масъалаҳои таҳия ва тадвиини сиёсати баробархуқуқии ҷинсӣ (гендерӣ) ва бехсозии мавқеи занон мебошад.

Комиссияи мазкур 21 июни соли 1946 аз ҷониби Шӯрои иқтисодӣ ва иҷтимоии СММ ба мақсади таҳияи гузоришу пешниҳодот ба Шӯро дар масъалаҳои ҳимояи ва риояи ҳуқуқи сиёсӣ, иқтисодӣ, маданӣ ва иҷтимоии занон таъсис дода шудааст. Комиссия инчунин ба таҳияи пешниҳодот ба Шӯро дар мавриди ҳаллу фасли проблемаҳои мубрам дар риштаи ҳуқуқи занон машғул аст.

Комиссияи мақоми занон аз 45 қишвари аъзо иборат буда, аъзои он ба муддати ҷаҳонӣ сол бо дарназардошти асли баробар ва одилонаи ҷуғрофӣ аз ҳисоби қишварҳои узви СММ интиҳоб карда мешаванд.

Механизми дуюм, механизми ниҳодӣ мебошад, ки ҷанбаҳои давлатӣ ва ғайридавлатӣ дорад. Ҷанбаи давлатӣ, ки баҳри татбиқи сиёсати самараноки гендерӣ аҳамияти муҳим дорад, ин мавҷудияти мақоми маҳсуси ваколатдори давлатӣ дар самти таҳия ва пешбуруди сиёсати давлатӣ дар соҳаи зикршуда мебошад. Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар навбати худ ҳамчун ниҳоди давлатие мебошад, ки вазифаи ҳамоҳангозиро дар самти таъмини баробархуқуқии мардону занон иҷро менамояд. Бо дарназардошти талаботи иҷтимоӣ ба фаъолияти васеъю густурдаи ин ниҳод бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2014 соҳтори ин ниҳод аз Дастигоҳи марказӣ то маҳаллӣ такмил дода шуда, захираи кадрии ин ниҳод пурқувват гардонида шуд. Дастигирини молиявию кадрии ин ниҳоди

давлатӣ имконият дод, то дар самти татбиқи сиёсати гендерӣ корҳои мушаххас анҷом дода шаванд.

Дар баробари ин фаъолияти кумитаи маҳсуси парлумон оид ба масъалаҳои иҷтимоӣ, оила ва ҳифзи саломатӣ дар кишвар дар самти пешбуруди фаъолияти ҳуқуқӣ вобаста ба татбиқи сиёсати гендерӣ, нақши ниҳоди дигари давлатӣ - мақоми қонунгузори кишварро низ дар ин самт баланд бардошта, ҷиҳати таҳия, қабул ва экспертизаи гендерии санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ аҳамияти муҳим дорад. Мавҷудияти ниҳодҳои маҳсус дар самти пешбуруди сиёсати гендерӣ дар ҳайати мақомоти қонунгузор ва иҷроия нишонаи он аст, ки низоми ниҳодии ташаккулӯфта қодир аст баҳри ба сатҳи сифатан нав баровардани натиҷабаҳшии чораҳои амалишавандა таъсири амиқ расонад.

Қисми таркибии ҷанбаи ниҳодиро фаъолияти созмонҳои гайридавлатӣ ташкил медиҳад, ки даҳҳо ташкилоти ҷамъиятии занонро дар бар мегирад. Созмонҳо ва ташкилоти мазкур, ки дар самтҳои гуногун баҳри татбиқи сиёсати давлатӣ фаъолияти босамар доранд, баҳри беҳтар гаштани натиҷабаҳшии амалҳо дар ин самт мусоидат менамоянд.

Яке аз ҳусусиятҳои дигари муҳимме, ки аҳамияти ҷанбаи ниҳодиро пурзӯр мекунад, ин мавҷудияти механизми фаъолияти ҳамоҳанг дар доираи пешбуруди сиёсати гендерӣ мебошад. Даҳҳо шӯроҳои ҳамоҳангсозӣ, комиссияҳои байниндоравӣ ва ғурӯҳҳои кории байни вазорату идораҳо ва ташкилотҳои ҷамъиятий мавҷуданд, ки баҳри беҳтар намудани фаъолият ва натиҷабаҳшии корҳо дар ин самт мусоидат менамоянд.

Натиҷаи фаъолияти чунин механизмҳои миллӣ мебошад, ки имрӯз дар кишвар дар самти зиёд гаштани төъдоди занон дар хизмати давлатӣ, аз ҷумла, сатҳи қабули қарор (аз төъдоди умумии 19007 хизматчиёни давлатӣ, 4171 ё 22%-ро занон ташкил дода, аз 5670 нафар кадрҳои роҳбарикунанда, 1018 ё 17,9%-ро занон ташкил медиҳанд), дастрасии занон ба захираҳои иқтисодӣ (грантҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, грантҳои раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, дастрасӣ ба қарзҳои имтиёznок ба 22% аз шумораи умумии соҳибкорони занонро ташкил медиҳанд), ба таҳсилот (квотаҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои духтарону писарони лаёқатманд, ки дар ҷамъости соли таҳсили 2016-2017 3464 нафаро ташкил дод,) хизматрасонии босифати тиббӣ ва қоҳиш додани нобаробарии иҷтимоӣ натиҷаҳои умедбаҳш ба даст омадаанд.

Ҳамчунин, дар натиҷаи татбиқи фаъолияти ҳамоҳанг корҳо дар самти ташаккул ва пешбуруди омори гендерӣ беҳтар гашта, аз соли 2007 мунтазам мачмӯаи “Мардон ва занон” аз ҷоп баромада, нишондиҳандаҳои гендерӣ барои арзёбӣ ва таҳлили гендерӣ дар соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ коркард шудаанд.

Дар Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2030 боби 4 “Рушди сармояи инсонӣ” банди 4.6.”Коҳиш додани нобаробарии иҷтимоӣ” муайян шудааст, ки барои таъмини баробарии имкониятҳо ва

кохишидхии нобаробарии иҷтимоӣ ба сифати самтҳои фаъолият ташаккул додани низоми дастрасии умумӣ ба хизматрасониҳои сифатноки иҷтимоӣ, пешбурди шаффофијат ва хисботдиҳии мақомоти ҳокимијати давлатӣ, дастирии мониторинги ҷамъиятии иҷрои уҳдадориҳои ба зимма гирифташуда оид ба азnavtaқsimкуни хизматрасониҳои иҷтимоӣ ва сифати онҳо, рушди муколамаи иҷтимоӣ, аз байн бурдани тамоми шаклҳои зӯроварӣ нисбат ба занон, дарёfti механизмиҳои дастирии ташабbusҳои минтақавӣ, бо дарназардошти барномаҳои рушди сармояи инсонӣ ва ҳамгирои байниминтақавӣ мукаррар шудаанд. Пеш гузоштани ин ҳадафҳо бори дигар аз он далолат меқунад, ки бартараф намудани монеаҳо ва қолабҳои мавҷуда дар самти таъмини баробархуқуқии мардону занон на танҳо масъалаи баробархуқуқии ду чинс, балки масъалаи дорои ҳусусияти иҷтимоӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангидошта буда, дар маҷмуъ, баҳри рушди устувори ҷомеа мусоидати комил намуда метавонад.

Ташкили фаъолиятҳои ҳамоҳангшуда имконият дод, ки дастрасии занон ба қумаки ройгони ҳуқуқӣ таъмин карда шуда, дар самти боло бурдани маърифати ҳуқуқии онҳо чи аз ҷониби мақомоти давлатӣ ва чи аз ҷониби ташкилотҳои ҷамъияти машваратҳонаҳои иттилоотию ҳуқуқӣ таъсис дода шуда, маърифати ҳуқуқии онҳо баланд бардошта шавад.Faъолияти зиёда аз 110 марказҳои иттилоотию захиравӣ шаҳодати дурустии ин воқеяни мебошад.

Ҳамзамон, метавон ҳулоса намуд, ки механизмиҳои номбаршуда, ҳамчун василаҳои иҷтимоии тағиیرпазир метавонанд пайваста такмил ёфта, бо дарназардошти ҳусусиятҳои рушди ҷомеа ҷанбаҳои навро ба худ гиранд. Зоро таҳавуллоти иҷтимоии дар ҷомеаи ҷаҳонӣ дар самти мазкур ҷаравёндошта метавонад дигаргуниҳои дигареро низ ба миён оварад. Дар ҳама ҳолат масъалаи мазкур дар меҳвари сиёсати давлатҳо боқӣ хоҳад монд.

### Адабиёт:

1. Идиев X. Фалсафаи иҷтимоӣ. Душанбе, 2013. С.187
  2. Хидирзода М.У. Роль национальных механизмов в изменении законодательства и подотчетности в Таджикистане//Истиқлолият ва стратегияҳои муваффак. Душанбе, 2017.С.201.
  3. Раҳмон О.Э. Развитие законодательства о правах и свободах женщин в Таджикистане. Душанбе, 2014. С.16
  4. Хидирзода М.У. Нақши занон дар идоракуни ҷомеа. Душанбе, 2017.С.23-24.
- Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2030.  
Душанбе, 2017.С.56.

## **ОМИЛҲОИ ПАЙДОИШИ АЛОМАТҲОИ ХАСТАШАВИИ ЭМОТСИОНАЛӢ ДАР ФАҶОЛИЯТИ КАСБӢ**

**Файзализода Ҷумъаҳон Ҳол – д.и.н., профессор, проректори Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734003, ш. Душанбе, кӯчаи Саид Носир 33, тел.: (+992)224-87-96, 918-50-63-24, e-mail: f.jumakhon@mail.ru**

Дар мақола мавзӯи басо муҳими замони мусир омилҳои пайдоиши хасташавии эмотсионалӣ дар фаҷолияти касбӣ, ки ба инсон дар иҷрои фаҷолият ва муносибатҳои байнҳамдигарӣ таъсири манғӣ мерасонад, мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст.

Муаллиф дар он назар аст, ки омӯзиши ин падидай номатлуби раванди фаҷолияти касбӣ аз аҳамият ҳолӣ нест, зоро он эҳсосоти ногувори лоуболӣ, канораҷӯй ва аз худ қаноатманд набуданро дар пай дошта, дар натиҷа, изтиробнокӣ, асабоният, таназзули руху чисм ва таассуроти гайримуқаррарии эмотсионалиро ба бор ҳоҳад овард.

**Вожаҳои қалидӣ:** фаҷолияти касбӣ, таназзули рух, хасташавии эмотсионалӣ, хасташавии касбӣ, муҳити ноороми психологӣ, караҳтӣ, услуги «мардона»-и роҳбарӣ, услуги « занона»-и роҳбарӣ, хавфи нокомилии фаҷолият, омилҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ, аломатҳои хасташавӣ, хасташавии ҷисмонӣ, ахлоқӣ ва психологӣ

## **ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**Файзализода Джуммаҳон Ҳол – д.п.н., профессор, проректор Института государственного управления при Президенте Республики Таджикистан, 734003, г. Душанбе, ул. Саида Носира 33, тел.: (+992)224-87-96, 918-50-63-24, e-mail: f.jumakhon@mail.ru**

В статье рассматривается важнейшая тема современности - факторы возникновения синдрома эмоционального выгорания в профессиональной деятельности, которые в процессе профессиональной деятельности и взаимоотношений оказывают человеку отрицательное влияние.

Автор убеждён, что изучение данного негативного явления в процессе профессиональной деятельности имеет значение, ибо она стала причиной уединённости, беспечности и неспособности, которые в результате приводят к деморализации, тревожности, раздражительности, огорчений, фruстрации и снижении эффективности деятельности.

**Ключевые слова:** профессиональная деятельность, огорчение, эмоциональное выгорание, профессиональное выгорание, неспокойная психологическая среда, вялость, стиль «мужского» управления, стиль «женского» управления, опасение неполной деятельности, социально-культурные факторы, синдромы выгорания, физическое, нравственное и психологическое выгорания

## **FACTORS OF THE EMERGENCE OF THE EMOTIONAL COMBUSTION SYNDROME IN PROFESSIONAL ACTIVITIES**

**Fayzalizoda Jumakhon Khol** – Doctor of Pedagogy, Professor, Vice-rector of the Institute of Public Administration under the President of the Republic of Tajikistan, 734003, Dushanbe, Said Nosir str., 33 phone: (+992) 224-87-96, 918-50-63-24, e-mail: f.jumakhon@mail.ru

The article deals with the most important topic of modern times - the factors of the emergence of the emotional burnout syndrome in professional activity, which in the process of professional activity and relationships have a negative impact on a person.

The author is convinced that the study of this negative phenomenon in the course of professional activity is important, because it has become the cause of solitude, carelessness and incapacity, which as a result lead to demoralization, anxiety, irritability, grief, frustration and a decrease in the effectiveness of activities.

**Key words:** professional activity, grief, emotional burnout, professional burnout, restless psychological environment, lethargy, style of "male" management, style of "female" management, fear of incomplete activity, socio-cultural factors, burnout syndromes, physical, moral and psychological burnout .

Баъди он, ки хориқаи маҳсуси фаъолияти касбӣ маъмул гардид, табиист, ки масъалаҳо оид ба омилҳои ба рушди он мусоидаткунанда, ё баръакс, монеъшаванд аз низ ба миён омаданд. Чун анъана онҳо дар дӯ қисмати умда гурӯҳандӣ шудаанд: вижагиҳои фаъолияти касбӣ ва тавсифи фардии худи мутахассисон. Аксарияти олимон ин омилҳоро омилҳои зоҳирӣ ва ботинӣ ё ташкилӣ ва шаҳсӣ ном мебаранд. Бархе аз муаллифон ҷанбаҳои мазмунан баланди фаъолиятро ҳамчун омили мустақил баррасӣ намуда, гурӯҳи сеюми омилҳоро низ ҷудо кардаанд. Масалан, муҳаққики рус Т.В. Форманюк [5] омилҳои фардӣ, вазифавӣ ва ташкилиро ҷудо мекунад. Муҳаққики дигари рус В.В.Бойко [1] бошад, як қатор омилҳои зоҳирӣ ва ботинии барангезандай хасташавии эмотсионалиро зикр кардааст.

Гурӯҳи ташкилӣ ё зоҳирии омилҳо, ки ба он шароити муҳити моддӣ, моҳияти кор ва шароити иҷтимоӣ-психологии фаъолият шомил мегарданд,

дар доираи таҳқиқи хасташавӣ нисбатан муҳимтар ва мубрамтар маҳсуб мешавад. Бесабаб нест, ки дар рисолаҳои илмии муҳақиқон нақши афзалиятноки ин омилҳо дар пайдоиши хасташавӣ зикр карда шудааст [1,102,103].

### 1. Омилҳои зоҳирӣ:

- Фаъолияти бардавоми пуршиддати психоэмотсионалий - чунин намуди фаъолият ба муносибати мунтазам ё ба ифодаи дақиқтар ба дарки мақсад ва таъсиррасонӣ вобаста аст. Яъне, ба мутахассисе, ки бо инсонҳо сару кор дорад, ногузир аст, ки пайваста эҳсосоти худро дар ҷанбаъҳои муҳталифи муносибат тақвият дидад.

- Номуътадилшавии ташкили фаъолият - нишонаҳои асосӣ ва маъмули он, аз қабили номуназзами ташкил ва банақшагирии меҳнат, норасоии таҷхизот, соҳтори нодуруст ва иттилооти норавшан, расмиятпарастӣ, ихтилофот, аз ҳад зиёд будани ҳайати шаҳсии марбут ба фаъолияти қасбӣ ва дигар тағсилоти ҷузъӣ, ки дар ин маврид вазъияти номуътадилшавӣ натиҷаи ҷандинкаратаи манғӣ ба бор меорад.

-Баланд шудани ҳисси масъулиятишиносӣ - намояндагони қасбҳои оммавӣ, одатан дар шароити назорати зоҳирӣ ва ботинӣ фаъолият мекунанд. Моҳияти расмии фаъолияти онҳо дар он ифода мёбад, ки онҳо бояд доимо дар ҳолати фаъолияти муштарак қарор дошта, пайваста вазъияти ҳарифонро дар худ «ҳазм» намоянд.

-Муҳити ноороми психологии фаъолияти қасбӣ - муҳити мазкур аз рӯйи ду ҳолат: ихтилофот дар соҳтори «роҳбар-тобеъ» ва «ҳамкор-ҳамкор» муайян мегардад. Ҳолати асабоният водор менамояд, ки яке кайфияти ҳоли худро ба ҳисоб гирад, дигаре воситаҳои сарфаҷӯйии заҳираҳои психикиро ҷустуҷӯ намояд. Дер ё зуд шаҳси эҳтиёткори асабҳои мустаҳкамдошта ба хасташавии эмотсионалий гирифтор мешавад: кӯшиш мекунад, ки худро аз ҳамагон дар канор гирад, ҳама чизро ба дил нагирад, асабҳои худро эҳтиёт қунад.

-Ҳолати душвори психологӣ, ки бо он мутахассис дар муҳити муносибатҳо мувочех мегардад: барои омӯзгорон ва мураббиён ин гуна ҳайат қӯдакони душвортарбия - дорои хислатҳои мураккаб, асабонӣ ва рӯҳан носолим ба ҳисоб мераванд. Дар раванди фаъолияти қасбӣ тақрибан ҳамарӯза мизочон ё ниёzmanандонеро, ки торҳои асабро ба ҳаяҷон меоваранд, ё то ҳадди қаҳру ғазаб оварда мерасонанд, дучор меоянд. Дар ин мавридҳо мутахассис бо пайрави аз қавли маъруфи «набояд ба ин ҳама майда-чӯйда дикқат дод» амал карда, беихтиёр барои пешгирий аз ҳодисаҳои ногувор ҷораҳо меандешад ва рӯ ба сарфаҷӯйии заҳираҳои эмотсионалий меорад.

### 2. Омилҳои ботинӣ:

-Моил будан ба қароҳӣ: табиист, ки хасташавии эмотсионалий ҳамчун воситаи муҳофизати психологӣ дар он шахсоне зудтар пайдо

мешавад, ки нисбатан камтар боҳушу боидрок буда, метавонанд ҳиссиёти худро идора намоянд.

-Интериоризатсияи муттасил (дарку таассуротӣ): чунин зухуроти психологӣ дар шахсоне ба амал меояд, ки дар анҷом додани супоришҳо ва иҷрои вазифа масъулияти баланд доранд. Аксаран дар натиҷаи ҷавонӣ ё бетаҷрибагӣ ва шояд содагӣ бошад, ки мутахассис бо эҳсосоти баланд ва аз ҳад зиёд ба кор таваҷҷӯҳ медиҳад.

-Шавқмандии нокифоя: дар ин мавриди ду дидгоҳ мавҷуд аст. Якум, мутахассис барои ҳамкорӣ рағбат надорад, ё онро зарур намешуморад. Чунин ҳолат на факат ба ҳасташавии эмотсионалӣ, балки ба шаклҳои ниҳоии он – бетафовутӣ, беспарвой, хунсардӣ оварда мерасонад. Дувум, шаҳс наметавонад ё одат накардааст, ки дар муносибатҳои байниҳамдигарӣ ҳангоми фаъолияти қасбӣ, худро шавқманд гардонад. Самараи ғамхории беғаразонаи эмотсионалӣ барои чунин шахсон қадру қиммат надорад, аз он қаноатманд намешаванд ва ба он эҳтиёҷ ҳам надоранд, чунки системаи худбаҳодихии онҳо тамоман дигар аст.

-Нуқсонҳои аҳлоқӣ ва гумроҳкунии аҳлоқӣ: ба надоштани қобилият оид ба истифодаи мақулаҳои (категорияҳои) аҳлоқие, чун виҷдон, ҳайрҳоҳӣ, поквиҷдонӣ, ҳақшиносӣ, эҳтироми ҳуқуқ ва шаъну шарафи шахсони дигар дар ҳамкорӣ бо шарикони хизматӣ асос ёфтааст. Гумроҳкунии аҳлоқӣ сабабҳои дигар низ дорад: фарқ карда натавонистани некӣ аз бадӣ, фоидаву зиёне, ки ба шахсони дигар мерасонад. Бо вучуди ин, дар ҳар ду мавриди ташаккули ҳасташавии аҳлоқӣ сабуктар ба вуқӯъ пайваста, дар натиҷа эҳтимолияти бетафовутӣ ба субъекти фаъолият ва беҳавсалагӣ ба иҷрои уҳадориҳо меафзоряд.

Ба гайр аз ин, мо метавонем боз омилҳоеро аз қабили вазъиятро дарк накарда, ё надониста муносибат кардан; ҳиссиёти худро баён карда натавонистан, доимо дар ҳолати ҳаяҷон қарор доштан; ҳангоми дар раванди фаъолият пайдо гардидани мушкилот худро ба кор масруф доштан (бештар бо баҳонаи рӯйпӯш кардани нуқсонҳои қасбӣ); ночорӣ (надоштани захира, робитаҳои иҷтимоӣ, робитай хешу таборӣ, меҳру муҳаббат, дорони қасбӣ, устувории иқтисодӣ, мақсад, саломатӣ ва г.) илова намоем.

Бо вучуди ин, барои ба амал омадани ҳасташавии эмотсионалӣ фақат вучуди заминаҳои дохилӣ басандада нест. Ба ин омилҳои зоҳироро, ки бо ташкили кору фаъолият ва шароити иҷтимоию фарҳангии ҷомеа марбутианд, илова кардан зарур аст.

Дар ҳар як муассиса ё ташкилот се лаҳзаро бояд ба инобат гирифт. Якум, ин услуби бесамари роҳбарӣ ё муносибати аз ҳад вазнини «мардона» ё муомилаи аз ҳад нарми « занона», ки аксаран ҳиссиёти муғлақ ва идоранашавандай бесамарро ба бор меорад:

а) Услуби «мардона»-и роҳбарӣ дарки бемуҳофизатиро қувват баҳшида, дастгирии зарурии эмотсионалиро ба одамон дода наметавонад;

б) Услуби « занона »-и роҳбарӣ бошад, сатҳи изтиробро то ҳадди тоқатфарсо баланд бардошта, норавшан амалӣ гаштани талаботи шахсӣ, яъне комил будани шахсиятро зери хавф мегузорад [2, 312].

Дуюм, хавфи нокомилии фаъолият дар шароити норасоии вақт. Одамон саъю кӯшиш мекунанд, ки корҳоро ба хубӣ анҷом диҳанд, аммо норасоии вақт имкон намедиҳад. Норасоии вақт на танҳо ба душвории эмотсионалӣ, балки ба мушкилоти ҷисмонӣ ва зуҳуроти психосоматикий боис мегардад. Лаҳзаи сеъом, ин мавҷуд набудани ҳамоҳангӣ, ҳамбастагӣ дар муҳити иҷтимоӣ мебошад.

Аммо таъсири омилҳои иҷтимоӣ-фарҳангиро низ ба ҳисоб нағирифтан мумкин нест, зоро сатҳи ҳасташавии эмотсионалӣ дар қасбҳое, ки одатан ба одамон алоқа доранд, ҳамеша дар ҳолатҳои номуътадилии иҷтимоӣ-иқтисодӣ боқӣ мемонад.

Ҳасташавии эмотсионалӣ – яке аз механизмҳои муосир дар адабиёти психологӣ баррасӣ шуда, ҳамчун муҳофизати психологӣ арзёбӣ мешавад. Аз ин рӯ, ҳасташавии эмотсионалиро ба мисли ҳама гуна механизмҳои ҳифозати психологӣ дар ҳошияни мағҳуми « ҳифозати психологӣ - ҷунунияти » баррасӣ кардан зарур аст.

Ҳасташавии эмотсионалӣ ба инсон дар иҷрои фаъолият ва муносибатҳои байнҳамдигарӣ таъсири манғӣ мерасонад, зоро он аз пайи ҳуд ба канораҷӯии эмотсионалӣ ва инфириодӣ, аз ҳуд қаноатбахш набудан оварда мерасонад, ки дар натиҷа, изтироб, асабоният ва дигар таназзулоти руҳу ҷисм, таассуроти ғайримуқаррарии эмотсионалиро боқӣ мегузорад.

Аломати ҳасташавии эмотсионалиро вобаста ба феълу ҳӯйи инсон низ муайян кардан мумкин аст. Ба баёни дигар, ҳориқаи ҳасташавии эмотсионалӣ дар он ҷое арзи вуҷуд мекунад, ки субъектҳои меҳнат бо якдигар дар муносибатҳои манғӣ, муҳолифат қарор мегиранд.

Олимони муосир исбот намудаанд, ки ҳасташавии қасбӣ се марҳила дорад. Дар марҳилаи якум: ҳиссият қоҳиш ёфта, шиддати эҳсосот аз байн меравад ва таровати тааасурот оғоз меёбад; ҳиссияти мусбат аз байн меравад, баъзан канораҷӯй дар муносибат бо аъзои хонадон пайдо мешавад; ҳолатҳои изтироб ва норизояти ба миён меоянд [3,8,9]. Дар марҳилаи дуюм: ҳангоми муносибат бо ҳамкорон нофаҳмӣ пайдо мешавад, мутахассис беэҳтиёт сухан мегӯяд; ҳусумат мунтазам аз ҳуд дарак медиҳад; инсон сараввал рӯҳафтодагии ҳудро базӯр маҳор мекунад, баъдан, қаҳру ғазаб шуълавар мешавад. Дар марҳилаи сеъом: тасаввурот дар бораи арзишҳои ҳаёт кунд мегардад, муносибати эмотсионалӣ вусъат меёбад, инсон ба фарди ҳатарноки бе майлӯ рағбат ба ҳамагон, ҳатто ба ҳаёти шахсии ҳуд табдил меёбад. Чунин шахс аз рӯйи одат метавонад ҳанӯз қибрӯи ғурури ҳудро нигоҳ дорад, vale duраҳши ҷашмон, шавқу ҳавасро гум мекунад ва дили ӯро сардӣ фаро мегирад.

Муҳақиқи амрикӣ Кристина Маслаҷ аломатҳои ҳасташавии эмотсионалиро шартан ба ҷисмонӣ, ахлоқӣ ва психологӣ чудо намудааст:

Ба **аломатҳои ҷисмонӣ** дарки ҳастагии доимӣ; эҳсоси заъфи эмотсионалӣ ва ҷисмонӣ; набудани майлу рағбат ба омилҳои нав, тарс ҳангоми хавф; нотавонии умумӣ, кохиш ёфтани фаъолнокӣ ва неру; пайдо шудани сардард, мунтазам вайрон шудани ҳозима; кам ё зиёд шудани вазни бадан; бемадории доимӣ, бехобӣ ва доимо ба хоб майл доштан; нафастангӣ ҳангоми машқҳои ҷисмонӣ ва сарбории эмотсионалӣ; хеле кохиш ёфтани қобилияти дарки зохирӣ ва ботинӣ: бад шудани биной, шунавой, шомма, идрок, гум қардани эҳсосоти ботинӣ ва ҷисмонӣ дохил мешавад.

Ба **аломатҳои иҷтимоӣ-психологӣ** бетафовутӣ, нороҳатӣ, танбалӣ, асабоният ва маъюсӣ; пайдо шудани қаҳру ғазаб ҳангоми ҳодисаҳои камаҳамият; бесабаб оташин шудан ё канораҷӯй; доимо бехуда ғам ҳӯрдан аз эҳсосоти манфӣ; ҳисси масъулиятшиносӣ, тарсу ҳарос аз бебарорӣ; ҳадафи умумии манфӣ дар дурнамои ҳаётию қасбӣ («аздузар чизе ҳосил намешавад») дохил мешавад.

Ба **аломатҳои ахлоқӣ** таассуроти он, ки кор торафт вазнинтар ва иҷрои он торафт мушкилтар мегардад; мутахассис ошкоро речай кории худро дигар мекунад; супоришҳоро барои иҷро ба хона мебарад, vale дар хона низ онҳоро иҷро намекунад; дар қабули қарорҳо мушкилӣ мекашад; дарки бефоида будан, нобоварӣ, кохиш ёфтани шавқандӣ нисбат ба кор, бетафовутӣ аз натиҷаҳо; ба ҷо наовардани вазифаҳои муҳим, афзалиятнок; канораҷӯй аз ҳамкорон ва мизочон; сӯйистемоли машрубот, ногаҳон ба сигоркашӣ майл кардан дохил мешавад [3;3,4,5].

Аслан ҳасташавӣ падиди ҳеле сирояткунанда буда, метавонад дар байни қормандон ба зудӣ паҳн шавад. Шахсоне, ки аз ҳасташавӣ сироят ёфтаанд, беору номус, ҳангомаҷӯй ва маъюс мешаванд ва бо дигар шахсоне, ки дар зери таъсири чунин асабоният мондаанд, метавонанд ба зудӣ тамоми гурӯҳро сироят намоянд. Эҳтимоли вуқӯи чунин ҳодиса, мавҷуд будани асабонияти сатҳи баланд дар муассиса ба шумор меравад. Профессор К. Чернисс дар он назар аст, ки масъулияти бузург барои густариши ҳасташавӣ дар муассиса ба зиммаи роҳбар voguzor аст, зоро дар баъзе корхонаҳо ҳолатҳое мавҷуданд, ки маҳз барои ҳасташавӣ ташкил ёфтаанд. Аксарияти одамони дар чунин коргоҳҳо фаъолияткунанда худро таҳқиршуда меҳисобанд, чунки дар ҳолатҳои асабонияти баланд қарор доранд [6,10].

Ҳамин тавр, бояд зикр намуд, ки аз ҳасташавӣ на факат шахсони алоҳида, балки муассиса низ азият мекашад ва ба мисли фарди аз ҳасташавӣ азияткашанда, аломатҳои мухталифи ин зуҳуротро ба миён меорад. Агар пеши роҳи он гирифта нашавад пайомадҳои зеринро интизор шудан мумкин аст:

-*Коҳии ёфтани худбаҳодиҳӣ.* Қормандони «ҳасташуда» дармондагӣ ва руҳафтодагиро эҳсос мекунанд. Бо гузашти вақт ин ҳолат метавонад ба лоуболӣ ва ноумедӣ табдил ёбад;

-*Танҳоӣ*. Одамони ба хасташавии эмотсионалӣ гирифторшуда наметавонанд бо шахсони дигар муносибати мӯътадил барқарор намоянд;

-*Заифии эмотсионалӣ*. Мондашавӣ, беҳавсалагӣ ва афсурдаҳолӣ, ки хасташавии эмотсионалиро роҳбаладӣ мекунанд, ба нохушиҳои ҷиддии ҷисмонӣ – дарди меъда, баландшавии фишори хун, нишонаҳои хастагиҳои шадид ва гайраҳо оварда мерасонад.

### Адабиёт:

1. Бойко В.В. Синдром «эмоционального выгорания» в профессиональном общении. - СПб: Питер.- 1999. – 105 с.
2. Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. Синдром выгорания: диагностика и профилактика.– СПб.: Питер, 2005.- 336 с.
3. Маслач К. Профессиональное выгорание: как люди справляются. Статья 1978, <http://psy.piter.com>
4. Трунов Д.В. Синдром сгорания: позитивный подход к проблеме. Журнал практического психолога. – М.: Издательство МГУ, 1998. – № 8.- С.84-89.
5. Форманюк Т.В. Синдром эмоционального сгорания как показатель профессиональной дезадаптации учителя. Вопросы психологии. – М.: Школа-Пресс, 1994. – № 6. – С. 57–63.
6. Чернисс К. Профессиональное выгорание: беспокойство за работников и боссов растет. Статья, интернет, <https://www.Kazedu.kz/referat>.

## **БОЗОРИ САЙЁҲИИ МУОСИР ВА ДУРНАМОИ РУШДИ ОН**

*Рахимова Мадинабону Шодмонкуловна – муаллими қалони кафедраи таърих, бостонииносӣ ва мероси ниёғони Дошикадаи давлатии омӯзгории Тоҷикистон дар ш.Панҷакент, кӯчаи Ҳофизи Шерозӣ, тел.: (+992) 928 827 750, e-mail: :mktb@mail.ru*

Дар мақола масъалаҳои нақши сайёҳӣ дар рушди иқтисодиёти ҷаҳон, бозори туризми муосир, густариши сайёҳӣ мавриди баррасӣ қарор дода шудаанд.

Муалиф дар заминаи таҳлили маъхазҳои мавҷуда оид ба динамикаи рушди сайёҳии муосири қишварҳои пешрафта дар соҳаи мазкур, вазъи бозори сайёҳии байналмилалӣ, эҳтиёҷот нисбат ба маҳсулот ва ҳадамоти сайёҳӣ маълумот дода, зарурати рушди сайёҳиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз нигоҳи илмӣ асоснок намудааст.

*Калидвоҷсаҳо: бозори ҳадамоти сайёҳӣ, захираҳои бозори сайёҳӣ, эҳтиёҷот, соҳибкор, сегменти бозор, рушиди бозори сайёҳӣ, саноати сайёҳӣ, шиirkati сайёҳӣ, сайёҳии байналмилалӣ, қишиварҳои пешрафтаи сайёҳӣ.*

## **РЫНОК СОВРЕМЕННОГО ТУРИЗМА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ**

*Рахимова Мадинабону Шодмонкуловна – старший преподаватель кафедры истории, археологии и наследие предков Таджикского государственного педагогического института в г. Пенджикенте, Республика Таджикистан, г. Пенджикент, ул. Хафиза Шерози, 27 тел.: (+992) 928 827 750, e-mail: :mktb@mail.ru*

В статье рассматривается роль туризма в развитии экономики мира и рынок современного туризма в развитии данной отрасли.

Автор на основе анализа существующей литературы научно обосновывает динамику развития современного туризма развитых стран, состояние международного туризма, потребности в туристической продукции и услуг, а также необходимость развития туризма в Республике Таджикистан.

*Ключевые слова: рынок сервис туризма, ресурсы туристического рынка, потребность, предприниматель, сегменты рынка, развитие туристического рынка, туристическая индустрия, туристическая фирма, международный туризм, туристически развитые страны.*

## THE MARKET OF CONTEMPORARY TOURISM AND THE PROSPECTS OF ITS DEVELOPMENT

*Rahimova Madinabonu Shodmonqulovna - senior lecturer of the Departament of History, Archaeology and Ancestry heritage of the Panjakent Pedagogical State Institute, Republic of Tajikistan, Panjakent, Hofizi Sherobi str., 27, phone: (+992) 928 827 750, e-mail:mktb@mail.ru*

The article examines the role of tourism in the development of the world economy and the market of modern tourism in the development of this industry.

The author, on the basis of the analysis of the existing literature, scientifically substantiates the dynamics of the development of modern tourism in developed countries, the state of international tourism, the requirements for tourism products and services, and the need for tourism development in the Republic of Tajikistan.

**Keywords:** *tourism service market, tourism market resources, need, entrepreneur, market segments, development of the tourism market, tourism industry, travel company, international tourism, tourism in developed countries.*

Дар замони мусир сайёхӣ ба яке аз омилҳои муҳиму тавонои рушди иқтисодиёт ва воситай муассири таҳқими равобити байни кишварҳои олам табдил ёфтааст. Маҳз аз ҳамин сабаб Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи туризмро яке аз соҳаҳои афзалиятноки рушди иқтисодиёт эълон намудааст.

Пешвои миллат дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (22.12.2016) ба рушди ин соҳаи барои иқтисодиёти мамлакат фоидаовар таваҷҷуҳи хоса зоҳир намуда, аз ҷумла қайд намуд, ки «Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба соҳаи сайёхӣ дикқати ҳамаҷониба дода, барои рушди минбаъдаи он заминаҳои заруриро фароҳам меорад...

Вобаста ба ин, зарур аст, ки бо мақсади боз ҳам тавсса бахшидани соҳаи сайёхӣ, истифодай самараноки имкониятҳои мавҷуда дар ин самт, инкишофи инфрасоҳтори сайёхӣ, беҳтар кардани сифати хизматрасонӣ, густариши раванди танзими давлатӣ ва дастгирии сайёхии доҳиливу ҳориҷӣ, ҷалби ҳарчи бештари сармоя дар ин самт ва омода кардани кадрҳои болаёқат соли 2017 дар назди Ҳукумати Тоҷикистон соҳтори алоҳида оид ба соҳаи сайёхӣ таъсис дода шавад» [1, 17-18].

Дар замони мусир барои рушди сайёхӣ асосноксозии назариявӣ-методологии он ногузир аст, зеро бе далелҳои боэътиими迪 илмӣ ташаккул ва рушди бозору ҳадамоти сайёхӣ имконнопазир аст. Бозори ҳадамоти туристӣ бояд асосан дар ҳамbastagии зич бо самти сайёхӣ ташаккул ёбад, зеро фаъолияти он дар шароити бозор, маҳсусан дар фаъолияти иқтисодии берунӣ ҳамеша бо рақобат ва бо тавакқали молиявӣ дучор мегардад.

Масалан, солҳои 1995-2000-ум ширкатҳои сайёҳии Русия бинобар роҳ додан ба камбудиҳо дар фаъолияти хеш ба бозмонии молиявӣ рӯ ба рӯ гардиданд. Аз ин рӯ, ширкатҳои сайёхӣ бояд масъалаи таваккали соҳибкориро дар маркази диққат қарор диханд. Вале ҳама гуна таваккал кардан бояд дар заминаи таҳлили пешакии бозори хадамоти сайёхӣ ифода ёбад. Яъне идоракуни хавфҳо (риск-менечмент) низ бояд аз мадди назар дур намонад. Паст намудани сатҳи хавфи нокомиҳо аз таваккал кардан танҳо бо роҳи истифодаи консепсияи дақиқи бозори хадамоти сайёхӣ имконпазир мегардад.

Бозори хадамоти сайёхӣ – ин низоми идоракуни фаъолияти тиҷорати истеҳсолии ширкати сайёхӣ дар шароити иқтисодиёти бозорӣ аст [2,5]. Агар соҳибкор аз сармоягузорӣ фоида ба даст оварад вале фоидай онро аз нав ба истеҳсолот равона насозад, талабот ва ҳоҳиши муштариёни худро дар сатҳу сифати зарурӣ қаноатманд карда натавонад, он гоҳ истифодабарандаи хизматрасониҳои сайёхиро ба ҳайси мизоҷи доимӣ нигоҳ дошта наметавонад.

Бо ибораи дигар, бозори хадамоти сайёхӣ – ин самараи яқдафъаина ва ё маҳдудшавӣ дар ин ё он ҷорҷӯбай функционалӣ ё муваққатӣ нест. Бозори хадамоти сайёҳии ҳозиразамон тамоми сamtҳои фаъолияти ширкати сайёхӣ, соҳтори ташкилӣ ва функционалии онро фаро гирифта, амали фаъол ва ҳамарӯзai колективи ширкати сайёхӣ ба ҳисоб меравад.

Вазъи бозори хадамоти сайёхӣ дар шароити бозор ва ракобат талабот ва пешниҳодотро муайян менамояд. Аз ин ҷо чунин бармеояд, ки муваффақияти соҳибкорӣ ба қобилияти пешниҳоди молу хизматрасонии сайёхӣ, ба микдор, сифат, нарҳ, мавзеъ, талаботи воқеӣ вобаста аст.

Ҳамин тавр, вазъи ибтидоии бозори хадамоти сайёхӣ ба мавҷудияти бозори муайян ва талабот нисбат ба молу хизматрасонии сайёхӣ робитаи мустаким дорад. Талабот ба хизматрасонии сайёхӣ бошад, аз он вобаста аст, ки ё ширкати сайёхӣ қодир аст стратегия ва нақшай бозори хадамоти сайёхиро фаъолона тарҳрезӣ ва татбиқ намуда, дар мавриди мавҷуд набудани талабот онро дар ҷойи дигар ҷустуҷӯ намояд.

Ҷараёни бозори хадамоти сайёхӣ – ин ҷорабиниҳои бо ҳам алоқамандест, ки бо муайянкуни бозор ва талабот оғоз ёфта, банақшагирий, коркард, истеҳсолот, тақсимот, фурӯши молҳо ва хизматрасонии истеъмолқунандагонро фаро мегирад.

Технологияи бозори хадамоти сайёхӣ – ин методи идоракуниест, ки соҳибкор дар раванди таҳхис ва омӯзиши талабот, банақшагирий, истеҳсолот, фурӯши хизматрасонии сайёхӣ ва молҳо истифода мебарад.

Бо ибораи дигар, бозори хадамоти сайёхӣ – ин низоми фаъолиятҳои бо ҳам алоқаманд ва тадбирҳоест, ки ба ширкати сайёхӣ имконияти дар бозори сайёхӣ ноил гардидан ба натиҷаҳои мусбатро фароҳам месозад.

Мавриди зикр аст, ки соҳаи туризм ва дурнамои рушди он ба бозори хадамоти сайёхӣ вобаста буда, аз унсурҳои зерин иборат аст:

- аз таҳлили маҷмӯии бозор;

- истехсоли маҳсулоти сайёхӣ;
- таҳлили низоми нарҳҳо ва роҳҳои тақсимоти маҳсулот ва хадамоти сайёхӣ;
- рекламаи маҳсулот.

Бо дарназардошти мавҷудияти омилҳои ҷанбаҳои демографӣ, тарзи зиндагӣ ва рағбати аҳолидошта рушди муносибатҳои байналмилаӣ ба афзоиши бахши бозори саёҳат ва сайёхӣ боис мегардад.

Айни замон дар Осиё, Аврупо, Шарқи Наздик ва дигар минтақаҳо раванди афзоиши доҳилии минтақавии сегменти сайёхӣ, аз ҷумла навъҳои муосири сайёхӣ, саёҳат ба масофаҳои дур, сайёхии ҷозибанок, истироҳати кӯтоҳ, ки бо истифодаи воситаҳои фароғати берун аз хона ташкил карда мешаванд, ба назар мерасад.

Захираҳои бозор: Шароите, ки бевосита ва ба таври самаранок ба сайёхӣ таъсир расонида, бо ташаккули эҳтиёҷот, талабот ва пешниҳодот ба маҳсулот ва хизматҳои сайёхӣ алоқаманд мебошанд, шартан захираҳои бозор номидан мумкин аст.

Эҳтиёҷот, талабот ва пешниҳодот: Эҳтиёҷот нисбат ба сайёхии дискретсионӣ (яъне, сайёхӣ аз рӯйи интихоби худ). Ин тамоюлҳо ба афзоиши эҳтиёҷот нисбат ба маҳсулот ва хизматрасонии туристии науҷа ҷозибанок ва гуногунранг оварда мерасонанд. Номгӯи зиёди маҳсулот ва хизматрасонии туристӣ, аз ҷумла, истироҳат дар соҳил, сайру гашт дар шаҳр ба сифати интихоби асосӣ дар бозорҳои туристӣ бо болоравии нарҳҳо вобастагӣ доранд.

Тараққиёти низоми талабот - пешниҳодот, ки барои солҳои 90-ум ва онҷа хос буд, бо мағҳуми сегменти бозор дақиқан муайян карда мешавад. Сегменти бозор равандеро дар назар дорад, ки ҳангоми он фурӯшандиа ҳатсайри сайёхӣ, ё ҷойҳо дар самолёт ба меҳмонҳона ҳаридоронеро ҷалб менамоянд, ки аз тарафи фурӯшандагӣ пешниҳод шудаанд.

Аз рӯйи маълумоти Созмони умумиҷаҳонии сайёхӣ суръати афзоиши туризми байналмилаӣ дар як сол 4,5 фоизро ташкил медиҳад, ки он аз таъсирни омилҳои асосӣ ба тараққиёти туризм вобаста мебошад. Онҳоро ба омилҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ҷудо кардан мумкин аст. Ба яке аз омилҳои субъективии тараққиёти сайёхии байналмилаӣ фаъолияти мақомоти давлатӣ доҳил мешавад, ки тартиби будубош (вурӯд ва хуруҷ) аз давлат ва ба ҳудуди он даромадани шаҳрвандони хориҷиро танзим мекунад.

Кишварҳои олам сайёхии байналмилаиро ҳамчун яке аз воситаҳои рушди иқтисодӣ арзёбӣ менамоянд, ки вижагиҳои он чунинанд:

- аз ҷониби давлатҳо ба сайёҳон пешниҳод намудани мол ва хизматрасонӣ;
- оқилона истифода намудани захираҳои табиии кишвар дар низоми тақсимоти байналмилалии меҳнат;
- сайёҳони байналмилаӣ сарчашмаи самараноки воридшавии асьори ҳориҷӣ, аз ҷумла, аз ҳисоби «садороти дохила»;
- ба сайёҳон фурӯхтани молҳои маҳалӣ.

Масалан, дар Италия воридшавии асьори хориҷӣ аз сайёхӣ барои ҷуброни масъалаҳои қарзҳои беруна равона мешавад.

Даромад аз сайёхии байналмилалӣ ин пардохт барои мол ва хизматрасонӣ ба гайр аз меҳнати илова, пардохти нақлиёти байналмилалӣ мебошад. Ба ҳарочоти сайёхии байналмилалӣ дохил мешавад: пардохти мол ва хизмат, ки сокинони ҳамин давлат дар хориҷа истеҳсол мекунанд.

Илова бар ин, дар натиҷаи ҳарочоти сайёҳони хориҷӣ ба давлат:

- якум: даромади ширкатҳои сайёхӣ меафзояд;
- дуюм: таъминкунандагони мол ва хизмат афзуда, даромади ҳамаи соҳаҳо низ, зиёд мегардад;
- сеюм: даромади ҳуди аҳолӣ, ки ба тиҷорати сайёхӣ вобаста аст, меафзояд.

Даромади арзӣ аз сайёхӣ суръати сармоягузориро на факат дар соҳаи туризм, балки дар дигар соҳаҳои минтақаӣ ва иқтисоди миллӣ вусъат мебахшад, ки он дар навбати ҳуд ба тараққиёти соҳаҳои дигар имконияти мусоид фароҳам меорад.

Тараққиёти туризм ба зиёд гардидани ҷойҳои нави корӣ низ мусоидат менамояд ва боиси афзоиши ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти миллӣ (МММ) мегардад.

Сайёхии байналмилалӣ ба зиёд гардидани маҳсулот ва хизматрасонӣ, васеъ намудани навъҳои гуногун ва тағирёбии соҳтори истеҳсолоти мол ва хизматрасонии миллӣ мусоидат менамояд.

Аксарияти давлатҳо кӯшиш менамоянд, ки ба воситаи туризми байналмилалӣ масъалаи тавозуни мусбати қисми пардохти буҷети давлатари ҳал намояд.

Аз рӯйи маълумоти Созмони умумиҷаҳонии сайёхӣ (СУС) 15 давлати ҷаҳон ба хизматрасонии сайёхӣ маҳсусгардонидашуда мебошанд, ки даромади онҳо дар ин соҳа якчанд маротиба аз содирот зиёдтар мебошад. Ба онҳо давлатҳои Аврупои Фарбӣ дохил мешаванд ва дар 45 давлат даромади сайёхӣ аз ҳаҷми содирот 1,4 хисса зиёдтар мебошад. Ин асосан барои давлатҳои дар ҳоли рушд, ки афзоиши сусти иқтисодӣ доранд, хос мебошад.

Сайёхӣ ба афзоиши шуғл дар кишвар мусоидат мекунад. Қисми зиёди захираҳои меҳнатӣ дар сайёхӣ ба соҳаи меҳмонхона, тарабхона, хизматҳои туристӣ, инчунин соҳаҳои омехта - ҳӯрокворӣ (ҳарочот ба захираи меҳнатӣ 8-10 фоизи ҳаҷми умумии даромадҳоро ташкил медиҳад), соҳтмон рост меояд. Таракқиёти давлатҳо аз ҷиҳати қабули сайёҳон афзалият дошта, онҳо кӯшиш мекунанд, ки на факат воридоти арзи хориҷиро зиёд кунанд, балки ҷойҳои кории навро низ ташкил намоянд.

Аз рӯйи маълумоти Шӯрои умумиҷаҳонӣ оид ба сайёхӣ соли 1993 дар ҷаҳон ба сайёхӣ 10,1 фоиз маҷмӯи маҳсулоти дохила (ММД) ва 10,5 фоизи ҷойҳои корӣ рост меомад. Соли 1993 ҳаҷми умумии шуғл дар сайёхии байналмилалии давлатҳои ЕС 8,5 млн. нафар одамонро, ки ба ҳисоби миёна 6 фоизи аҳолии аз ҷиҳати иқтисодӣ фаъол мебошад, ташкил медод. Дар

Испания ва Португалия бошад, ин нишондиҳанда 10 фоиз, Юнон ва Фаронса 8 фоиз, Италия 7,5 фоиз, Олмон 6 фоиз, Британияи Кабир 5 фоизро ташкил медиҳад.

Рушди сайёхӣ ба ғайр аз ҷиҳатҳои мусбӣ оқибаҳои манфӣ низ дорад. Аз ҷумла:

*Оқибатҳои иҷтимоӣо иқтисодӣ:* Онҳо пеш аз ҳама бо бекурбашавии оқибатҳои воридотӣ алоқаманд мебошанд. Зиёдшавии сайёхии хориҷӣ ба баландшавии нарҳ дар кишвар ва вобаста аз афзудани талабот ба молҳои сайёхӣ, васеъшавии қобилияти харидории аҳолии ҳамин давлат, ки дар соҳаи сайёхӣ кор мекунанд ва аз ҳисоби зиёдшавии даромади онҳо, ки оқибат ба дигар соҳаҳо низ паҳн мешавад, алоқаманд мебошад. Ҳамин гуна оқибатҳо на танҳо ба кишварҳои дар ҳоли рушд, балки барои кишварҳои мутараққӣ низ ҳос мебошад.

Нетто-содиркӯнандагони хизматрасонии анъанавӣ Австралия, Швейцария, Испания, Италия, Фаронса, Туркия ва Португалия мебошанд. Дар давлатҳои дигар ҳарочоти онҳо назар ба даромад зиёдтар буда, ҳамчун Нетто-воридкӯнанда баромад мекунанд. Масалан, даромад ва ҳарочот аз сайёхӣ дар давлатҳои Иттиҳоди Аврупо чунин аст:

Давлатҳо	1992		1997		2000		2005	
	Даромад	Ҳарочот	Даромад	Ҳарочот	Даромад	Ҳарочот	Даромад	Ҳарочот
Австралия	0.56	0.14	11.8	6.3	13.8	12.1	14.7	13.0
Бр.Кабир	0.54	0.81	16.0	19.8	20.0	25.0	20.8	56.5
Италия	1.3	0.3	16.4	10.1	28.2	12.7	30.0	15.0
Испания	1.16	0.07	14.5	4.3	25.9	14.6	27.4	5.1
Фаронса	0.91	0.94	21.3	13.5	28.2	17.5	30.4	17.8
Олмон	0.7	1.5	11.0	30.1	15.8	49.6	16.6	50.9
Швейтсария	0.54	0.81	6.9	6.0	8.7	7.8	9.0	8.2

*Сарҷамиш:* бойгонии ҷории Кумитаи ҷавонон варзиш ва сайёхии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон [6]

Мувофиқи пешғӯиҳои таҳминии Созмони умумиҷаҳонии сайёхӣ (СУС) дурнамои рушди туризми умумиҷаҳонӣ то соли 2007-ум ва давраи минбаъда муайян шудааст, ки ҳангоми пастравии бозори сайёхии аввали солҳои 90-ум якҷоя бо сармоягузориҳои қалон, ки барои ташкили пойгоҳи ҷойгиркуни ҷараёнӣ 2,5 маротиба афзоишёбанд мебошад, гумон аст, ки нишондиҳандаи миёнаи солона дар тӯли тамоми даҳсола аз 6-7 фоиз зиёд шавад. Танҳо бъазе давлатҳо метавонанд, ки ба дараҷаи баланди пешғӯиҳои ҳуд ноил шаванд.

Масалан, динамикаи боздиҳи сайёҳон дар ҷаҳон аз рӯйи минтақаҳо дар солҳои 1995-2020 чунин аст: (ба ҳисоби млн. нафар)

Минтақа	Солҳо			
	1995	2000	2010	2020
Аврупо	335	390	527	717
Уқёнуси Ором	80	116	231	438
Амрико	111	134	195	285
Африко	20	27	46	75
Минтақа	Солҳо			
	1995	2000	2010	2020
Шарқи Миёна	14	19	37	69
Осиёи Ҷанубӣ	4	6	11	19
Ҳамагӣ:	564	692	1047	1602

*Сарчаима: бойгонии чории Кумитаи ҷавонон варзиш ва сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон [6]*

Корхонаҳои сайёҳӣ фаъолияти худро дар вазъияти душвори бозорӣ пеш бурда, ба саволҳои киро ва чӣ тавр таъмин ва пешвоз гирифтанд бояд таваҷҷуҳи ҳоса зоҳир намоянд. Яъне ҳама гуна бозор аз нуқтаи назари бозоршиносӣ аз истеъмолқунандагон, ки аз якдигар аз рӯйи ҳоҳиши интиҳоби хизматрасониҳои сайёҳӣ фарқ мекунад, иборат мебошад. Аз ин рӯ, фаъолияти самараҳаҳои бозоршиносии муосири пешрафта, яъне омӯҳтани талаботи категорияҳои истеъмолқунандагони гуногун зарур аст, ки он дар навбати худ рукни асосӣ – баҳши бозорро дар назар дорад.

Тавассути баҳши бозор шумораи умумии истеъмолқунандагони билқувва (потенциали), гурӯҳҳои муайян чудо карда мешаванд (баҳшҳои бозор), ки каму беш нисбат ба маҳсулоти сайёҳӣ талаботи яксон доранд.

Аз ин рӯ, ширкат ва корхонаҳо ҳангоми бозорро ба қисмҳо чудо намудан истеъмолқунандагонро низ ба гурӯҳҳо чудо менамоянд, ки барои ҳар яки онҳо хизматҳои яксон ва гуногуни сайёҳӣ расонида мешавад. Мақсади асосии ба қисмҳо чудо намудани бозор ин таъмин намудани истеъмолқунандагон бо молу маҳсулоти зарурӣ мебошад.

Таҷрибай бозоршиносӣ дар туризм аз он шаҳодат медиҳад, ки сегменти бозорӣ пеш аз ҳама аъз инҳо иборат аст:

1. Воситай интиҳобӣ;
2. Имконияти ҳарчи бештар баҳри қонеъ гардонидани талаботи мизоҷони гуногун;
3. Ёрӣ расонидан дар интиҳоби стратегияи муносиби маркетингӣ;
4. Мусоидат барои ноил гардидан ба мақсадҳо;
5. Имконияти баланд бардоштани сатҳи қарорҳои кабулкардашуда;
6. Имконияти паст намудани сатҳи муборизаи рақобатӣ бо роҳи аз худ кардани сегменте, ки онро то ҳол истифода набурдаанд.

Ниҳоят дар маҷмӯъ, имконияти баланд бардоштани рақобатпазирӣ дар пешниҳоди хизматрасониҳо ширкат мебошад.

Ҳангоми гузаронидани сегментатсия бояд аввал омилҳои сегментатсияи бозор ба назар гирифта шаванд. Аз ин лиҳоз, бояд байни омилҳои сегментатсионӣ, молҳои истеъмолӣ (харидшаванда), хизматрасониҳо, молҳои истеъмолӣ тақсимоти алоҳидаи маҳсус вучуд дошта бошад.

Сегментатсияи бозор ба омилҳои зерин тақсим мешавад:

1. чуғрофӣ;
2. демографӣ;
3. иҷтимоӣ-икӯтиодӣ;
4. психологӣ;
5. тибқи рафткор;

Ба омилҳои чуғрофӣ дохил мешаванд:

1. бузургии минтақа;
2. зичӣ ва шумораи аҳолӣ;
3. шароити иқлими;
4. тақсимоти маъмурӣ (шаҳр, ноҳия, дехот);
5. мавқеъи ҷойгиршавии ширкат аз шаҳри истеҳсолкунанда.

Сегментатсия аз рӯи омилҳои демографӣ, яке аз омилҳои асосӣ барои муайян кардани истеъмолкунандаи хизматрасониҳои худ, яъне сайёҳон мебошанд, ки инҳо дохил мешавад:

1. чинси сайёҳон;
2. синну соли сайёҳон;
3. вазъи оиласавии сайёҳон;
4. сатҳи даромаднокии онҳо;
5. маълумотнокии сайёҳон;
6. мазҳаб ва миллати сайёҳон.

Омилҳои номбаршуда барои муайян кардани ба қадом намуди сайёҳӣ шавқ доштани сайёҳ ва мутобиқати он лозим мебошад.

Омили иҷтимоӣ - икӯтиодӣ. Ин омил аксаран барои омӯзиши манфиати туризм, барои ривоҷи икӯтиодиёт зарур аст, ки ба инҳо сатҳи даромади сайёҳон, сатҳи рақобатпазирии маҳсулоти сайёҳӣ, ба меъёрҳо мутобиқ будани маҳсулоти сайёҳӣ ва гайраҳо дохил мешавад.

Омилҳои психологӣ. Ин омил барои муайян гардидани ниёзу эҳтиёчи сайёҳон нисбат ба маҳсулоти сайёҳӣ зарур аст.

Омили навбатӣ, ин омили рафткор мебошад, ки он ба омили психологӣ монанд аст.

Саноати сайёҳӣ яке аз шаклҳои ба таври динамикӣ рушдёфта дар хизматрасониҳои байналмилалии тичорат аст. Сайёҳӣ дар ҷаҳон доимо дар ҳоли рушд буда, таъсири он ба икӯтиоди ҳар як кишвар алоқаманд аст.

Сайёҳии байналмиллаӣ дар икӯтиоди давлатҳо функцияҳои муҳимро иҷро мекунад, аз ҷумла:

1. Сайёҳии байналмиллаӣ сарчашмаи даромади арзӣ барои мамлакатҳо ва воситаи таъмини ҷои корӣ аст.
2. Сайёҳии байналмиллаӣ барои диверсификатсияи икӯтиодиёт, ташкили соҳаҳо ва хизматрасониҳои соҳаи туризм мусоидат менамояд.

3. Бо ташкили ҷойҳои корӣ дар соҳаи туризм даромади аҳолӣ ва сатҳи некӯаҳволии мардум баланд мегардад [3, 34].

Албатта, сайёҳии байналмилалӣ дар ҷаҳон нобаробар тараккӣ кардааст, ки ин, пеш аз ҳама, ба сатҳи рушди иҷтимоиву иқтисодии мамлакатҳо ва минтақаҳо вобастагӣ дорад. Рушди сайёҳии байналмиллалӣ дар мамлакатҳои Аврупои Фарӯй ва Шарқи Наздик назаррас аст. Зиёда аз 70 фоизи бозори ҷаҳонии сайёҳӣ ва қариб 60 фоизи даромади арзӣ маҳз ба ҳамин минтақаҳо рост меояд. Тақрибан 20 фоизи он ба Амрико ва камтар аз 10 фоиз ба Осиё, Африқо ва Австралия рост меояд.

Дар рушди муносабатҳои байналмиллалӣ туризм мақоми бузурғро ишғол мекунад. Ҳамасола тақрибан 500 млн. нафар одамон бо мақсади сайёҳӣ ба хориҷа мераванд. Сайёҳӣ на танҳо ҳамчун як навъи истироҳат, балки дар ҷаҳон соҳаи фаъоли рушдкунанда аст.

Ҳамин тарик, туризми байналмиллалӣ бо назардошти вижагиҳои ҳудоқисми бузурги тавлиди хизматрасониҳо ва бо ҳароҷоти ҳадди ақал дар соҳаи иқтисодиёт нақши намоён дорад. Соҳаи сайёҳӣ ба шумораи авлавиятҳои иқтисодӣ ва арзишҳои бузурги муассир доҳил мешавад.

Бо дарназардошти он, ки оид ба рушди сайёҳии байналмиллалӣ маълумоти дақиқ мавҷуд нест ва соҳаи туристиро санҷидан то анҷозае душвор аст, тартиби ягонаи ҳисботи омории байни мамлакатҳо то имрӯз муайян карда нашудаанд.

Имрӯз мо сайёҳиро ҳамчун падидаи оммавии асри XXI дарк мекунем, ки он воқеан ҳам зиндагӣ, ҳам муҳити зист ва ҳам ландшафти (манзари) ҳаёти моро дигаргун месозад. Сайёҳӣ на танҳо истироҳату фароғат, балки яке аз омилҳои муҳими иқтисодӣ ба шумор меравад. Зоҳиршавии мағҳум ва падидаи сайёҳӣ инсонро ба саёҳат ва муносабату робитаҳои байниҳамдигарӣ рахнамун месозад.

Рушди босуръати сайёҳӣ ба ҳаҷми даромади арзӣ ба соҳаҳои гуногуни иқтисодӣ, ки ба ташкили индустрии сайёҳӣ мусоидат мекунад ва таъсир мерасонад. Имрӯз нуфузи нишондиҳандаҳои индустрии сайёҳӣ дар иқтисодиёти ҷаҳонӣ хеле назаррас аст. Ҳусусияти муҳими марҳилаҳои муосири рушди сайёҳӣ ва тағиӣи шаклҳои ташкили он дар бозори сайёҳӣ, наклиёт, савдо, саноат, бонкҳо, сугурга ва гайраҳо ба назар мерасад [4, 14].

Рушди босуръати робитаҳои байналмилалии сайёҳӣ боиси таъсиси шумораи зиёди ташкилотҳои байналмиллалӣ мегардад, ки онҳо дар навбати ҳуд ба муносабатҳои байналмилалии иқтисодӣ мусоидат менамоянд.

Айни ҳол мо дар заминаи таҳлили сарҷашмаҳои мавҷудаи назариявӣ, таҷриба ва мушоҳидаҳо ҳусусиятҳои асосии рушди сайёҳиро дар даҳсолаи оянда ба таври зерин пешбинӣ карда метавонем:

- дурнамои рушди нишондиҳандаҳои фаъолият дар соҳаи сайёҳии байналмиллалӣ;

- таъсири доимии омилҳои иқтисодӣ ва сиёсӣ ба сайёҳӣ;

- натиҷаи таъсири омилҳои муайянӣ сайёҳӣ, ба монанди тагийроти вазъи иҷтимоӣ–демографӣ, иттилооти электронӣ ва системаҳои коммуникатсионӣ;

- муаррифии фаъолияти тураператорҳо ҳамчун фаъолияти глобалӣ, ба монанди соҳибкории хурду миёна.

Яке аз минтақаҳои машҳури сайёҳӣ ин Осиёи Ҷанубӣ ва Ҷанубу Шарқӣ ба шумор меравад. Дар доираи ин ҷараёни пурзур нақши бахшҳои байналмилалии Русия ҳамчун маркази хизматрасонии транзитӣ аз Аврупои Фарӯӣ ва ҳамчунин сегментҳои сайёҳии берунӣ аз Русия ба минтақаҳои номбурда хеле назаррас аст.

Ҷумҳурии Тоҷикистон низ дорои мероси бойи таърихи фарҳангӣ ва захираҳои табии буда, барои ҷалби теъоди зиёди сайёҳони ҳориҷӣ ба қишвар иқтидори воқеӣ дорад.

Рушди соҳаи туризм баҳри паст кардани сатҳи бекорӣ дар қишвар замина ва имкониятҳои муғидро фароҳам оварда, барои ганӣ гардонидани буҷети давлат мусоидат менамояд. Зоро имрӯз сайёҳӣ яке аз соҳаҳои сердаромади иқтисодиёт ба шумор рафта, барои ноилшавӣ бо суръати рушди он соҳаи сайёҳиро ривоҷу равнақ додан зарур аст.

Омилҳои зикршударо ба инобат гирифта, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи сайёҳиро самти афзалиятноки сиёсати иқтисодии қишвар эълон намудааст.

Мутаассифона, иқтидорҳои мавҷудаи сайёҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳанӯз ба қадри кофӣ истифода бурда намешаванд. Аз ин рӯ, муҳаққиқони соҳа бояд оид ба омӯзиши имкониятҳои сайёҳии Тоҷикистон пажӯҳишҳои доманадорро анҷом дода, роҳу воситаҳои истифодабарии минтақаҳои сайёҳиро баҳри рушди иқтисодиёти қишвар, муаррифии мероси гаронарзиши фарҳангии ҳалқи тоҷик бо далелҳои илмӣ собит намоянд.

Бо ибораи дигар, барои рушди минбаъдаи сайёҳӣ дар Тоҷикистон корҳои зиёди илмӣ-таҳқиқотӣ анҷом дода, тадбирҳои таъхирнопазири амалӣ андешидан лозим аст.

#### **Адабиёт:**

1. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон - Душанбе, 2016.- 39 с.

2. Исмаев, Д.К. Маркетинг иностранного туризма в Российской Федерации- М.: Академия, - 2004. -188 с.

3. Сенин, В.С. Организация международного туризма – М: Финансы и статистика, 2003.-400 с.

4. Пузакова, Е.П., Честникова В.А. Международный туристический бизнес

-М.: Экспортное бюро,1997. – 176 с.

5. Жукова, М. А. Менеджмент в туристском бизнесе [Текст]. –М.: Конкурс, 2006. –192 с.

6. Бойгонии ҷории Кумитаи ҷавонон варзиш ва сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон.

## **ТАҲЛИЛИ МАСЪАЛАИ КАСБУ ҲУНАР ДАР ФАЛСАФАИ БОСТОНИИ ТОЧИК**

*Абдулхонов Файзали Махмудович - мудири кафедраи идоракунии давлатии Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734003, шаҳри Душанбе, кӯчаи Саид Носир 33, тел: (+992) 933339946; 918428008, e-mail: [Faiz-7704@mail.ru](mailto:Faiz-7704@mail.ru)*

Дар мақола масъалаи касбу ҳунарро дар фалсафаи бостонии тоҷик мавриди баррасӣ қарор гирифта, дар асоси маъхазҳо ва адабиёти гуногун баъзе ҷанбаҳои мавзӯи мазкур ба риштai таҳлил қашида шудааст. Муаллиф иброз медорад, ки масоили меҳнат дар зиндагии инсон дар фалсафаи мусоир бештар ҳамчун мавзӯи робитаи зистшиносӣ ва иҷтимоиёти инсон матраҳ мегардад. Доир ба он дар фалсафа андешаҳои гуногун, мазмун ва матолиби муҳталиф аз ҷониби мутафаккирон ва файласуфон арза карда шудааст ва муаллиф бо овардани мисолҳо ба онҳо равшанӣ андохтааст.

*Вожаҳои қалидӣ: сайёҳӣ, ҳунарҳои мардумӣ, миллат, касбу ҳунар, фалсафаи бостонии тоҷик, иҷтимоигардонӣ, фалсафаи амали, мактаби фалсафӣ, фарди биологӣ, Авесто, Зардушт*

## **АНАЛИЗ ВОПРОСА РЕМЕСЕЛ В ДРЕВНЕТАДЖИКСКОЙ ФИЛОСОФИИ**

*Абдулхонов Файзали Махмудович - заведующий кафедрой государственного управления Института государственного управления при Президенте Республики Таджикистан, 734003, г.Душанбе,ул. Саида Носира 33, тел: (+992) 933339946; 918428008, e-mail: [Faiz-7704@mail.ru](mailto:Faiz-7704@mail.ru)*

В данной статье рассматривается вопрос положительной позиции ремесла и профессий в древнетаджикской философии и на основе различных научных источников и специальной литературы, освещаются некоторые аспекты данной темы. Автор сообщает, что вопрос труда в жизни человека в современной философии в основном подвергается изучению в биологическом и социальном аспектах. В статье также приводятся ценные мысли и соображения древнетаджикских философов и мыслителей по данному вопросу.

*Ключевые слова: туризм, народные ремесла, национальность, профессия, древняя таджикская философия, социализация, прикладная философия, философская школа, биологический индивидуум, Авеста, Заратуштра*

## ANALYSIS OF HANDICRAFTS ISSUES IN ANCIENT TAJIK PHILOSOPHY

*Abdulkhonov Faizali Mahmudovich - Head of the Department of Public Administration of the Institute of Public Administration under the President of the Republic of Tajikistan, 734003, Dushanbe, Said Nosir str., 33, tel: (+992) 933339946; 918428008, e-mail: [Faiz-7704@mail.ru](mailto:Faiz-7704@mail.ru)*

This article considers the issue of the positive position of handicrafts and trades in ancient Tajik philosophy and on the basis of various scientific sources and special literature, the author highlights some aspects of this topic. The author reports that the issue of labor in the life of man in modern philosophy is mainly studied in the biological and social aspects. The article also contains valuable thoughts and considerations of ancient Tajik philosophers and thinkers on this issue.

**Keywords:** tourism, folk handicrafts, nationality, profession, ancient Tajik philosophy, socialization, applied philosophy, philosophical school, biological individual, Avesta, Zoroastr

Дар солҳои охир бо шарофати истиқолияти давлатӣ таваҷӯҳи Ҳукумати кишвар бештар ба арҷузорӣ ба осори фарҳанг ва арзишҳои гузаштагон равона карда мешавад. Аз ин чост, ки соли Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмондар паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қайд намуданд, ки: «Бо мақсади тараққӣ додани соҳаи сайёҳӣ, муаррифии шоистаи имкониятҳои сайёҳии мамлакат ва фарҳанги миллӣ дар арсаи байналмилалӣ, инчунин, ҷалби сармоя ба инфрасоҳтори сайёҳӣ пешниҳод менамоям, ки соли 2018 дар кишвар Соли рушди сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ эълон карда шавад»[6]. Вокеан, рушди саёҳӣ дар кишвари зебоманзари мо яке аз омилҳои муҳими ташаккули соҳаи иқтисодии давлат ба хисоб меравад. Бинобар ин, таваҷҷӯҳ ба рушди сайёҳӣ яке аз тадбирҳои саривақтӣ мебошад. Дар баробари рушди сайёҳӣ инчунин ба хунарҳои мардумӣ таваҷҷӯҳ намудан низ унсури муҳаррики соҳаи иқтисодӣ буда метавонад. Барои донистани хусусият ва муҳтавои қасбу ҳунар донистани моҳияти фалсафии онҳо низ зарур аст. Бинобар ин, тасмим бар он аст, ки дар ин мақола баъзе масъалаҳои фалсафии қасбу ҳунарро дар мактабҳои фалсафии бостонии форсу тоҷик баррасӣ намоем. Баҳри дарки масоили фалсафии қасбу ҳунар дар фалсафаи бостонии тоҷик муҳим аст, ки масоили мазкурро аз ҷиҳати назариявӣ дар фалсафа таҳлилу баррасӣ намуд.

Чунон ки маълум аст, меҳнат ҳамчун фаъолияти бошуурона танҳо хоси инсон мебошад. Инсон зиндагӣ ва муносибатҳои ҷамъиятии худро дар

асоси фаъолияти меҳнатӣ-истехсолӣ ва маънавӣ роҳандозӣ намуда, ба сифати субъекти муносабатҳои ҷамъиятӣ баромад менамояд.

Масоили меҳнат дар фаъолияти инсон дар фалсафаи мусир бештар дар мавзӯи робитаи зистшиносӣ ва иҷтимоёти инсон матраҳ мегардад. Доир ба он дар фалсафа андешаҳои гуногун, мазмун ва матолиби аз ҷониби мутафаккирон ва файласуфон арза карда шудааст.

Дар ҳусуси таносуби ҷанбаҳои биологӣ ва иҷтимоии инсон ду нуқтаи назари ба ҳам муҳталиф вуҷуд дорад, ки яке биологикунонӣ ва дигаре иҷтимоигардонӣ номида мешавад. Назарияи дигаре низ вуҷуд дорад, ки он бо номи параллелизм-мувозинати биологӣ-иҷтимоӣ маълум аст. Мувофиқи он, инсон ҳам мавҷуди табииӣ-биологӣ ва ҳам мавҷуди иҷтимоӣ аст, ҷонки фаъолияту зиндагии он бе мубодилаи моддаҳо, равандҳои табииӣ-биологӣ имконнозӣ аст[9,284].

Тарафдорони назарияи иҷтимоигардонӣ заминаҳои биологии иҷтимоишавии инсонро рад намекунанд, вале ҷонин ҳисоб мекунанд, ки инсон бо қобилияти (имконияти) дар маҷрои инкишофи иҷтимоии худ ташаккул додани қобилиятҳои гуногунҷанбаи худ дар соҳаҳои гуногуни фаъолият, қасбу ҳунар ва муносабатҳои ҷамъиятӣ ба дунё меояд, на бо қобилияти маҳсус гардонидашудаи генетикий[4,147].

Дар раванди иҷтимоишавӣ фардҳои биологӣ сифатҳои шахсӣ, фарҳангӣ пайдо мекунанд, соҳиби қасбу ҳунарҳои гуногун мешаванд, онҳо то марҳилаи иҷтимоишавиашон бо ҳеч гуна қасбу ҳунар ва сифату муносабатҳои ҷамъиятӣ ба дунё намеоянд.

Инсоншавии зоти биологии одам дар заманаи имкониятҳои абстрактии ба ягон қасбу ҳунар ва муносабатҳои иҷтимоии пешакии қасбӣ нигарониданашудаи ҳислату ҳусусиятҳои органикӣ, генетикӣ, нейрофизиологӣ ва нейропсихикии фардҳои зиндаи биологӣ сурат мегирад, вале на дар ягон шакли маҳсусгардонидашудаи қасбӣ, на дар шакли сенарияшуда ва лоихавишуда, ки дар зиндагии иҷтимоии фардҳои биологӣ барои як фард назму наср, барои қаси дигар қасбу ҳунарҳои дигар, қосибӣ, ҷорводорӣ, карбосбофӣ, шоҳибофӣ, барои сеюмиҳо сиёсатмадорӣ, фаъолияти дипломатӣ гардад. Инсоншавии фардҳои биологӣ дар ҳудуди муносабатҳои иҷтимоӣ, тамаддуниӣ, фарҳангӣ сурат мегирад ва дар рафти зиндагӣ дар дунёи мутамаддин аз рӯзи таваллуд то марг давом мёбад[7,258].

Гуногунрангии қасбу ҳунарҳо, тарзу шаклҳои фаъолияту муносабатҳои байни онҳо, гуногунрангии инфириодӣ ва шахсиятӣ дар ҷомеа маҳсули ҳеч як қувваи берунаи тоҷамъиятӣ ва новобаста аз ҷомеа набуда, балки маҳсули фаъолияту муносабатҳои ҷамъиятии худи одамон мебошанд.

Гуногунрангии талаботи иҷтимоӣ-фарҳангӣ ба қасбу ҳунарҳои гуногун яке аз омилҳои муҳими инкишофи ҳам худи одамон ва ҳам умуман ҷомеа аст. Талаботи олии фардӣ дар баҳампайвастагӣ ва ягонагии ногусастани барномаи биологӣ ва иҷтимоии инкишофи онҳо сурат

мегиранд, vale бо пайдоишу самтҳои инкишофи худ мазмуну моҳияти иҷтимоӣ доранд, дар биологии инсонҳо пешакӣ дода нашудаанд. Шарти зарурии пайдоишу инкишофи талаботи олии инсон таҷрибаи пештараи иҷтимоӣ ва машғул шудани ў ба ин ё он тарзи фаъолият, касбу ҳунар аст[7,258].

Оид ба пайдоиши касбу ҳунар дар таърихи давлатдории тоҷикон ва мактабҳои фалсафии бостонии тоҷик низ андешаҳои гуногун зикр гардидааст. Яке аз ин мактабҳои фалсафие, ки дар замони бостон дар миёни қавмҳои ориёй арзи ҳастӣ намудааст, ҳикмати ҳусравонӣ мебошад. Дар адабиёти таъриҳӣ ва фалсафӣ ҳикмати ҳусравонӣ бо унвонҳои ҳикмати пешдодиён, ҳикмати каёниён, ҳикмати ориёиён ва ҳикмати шоҳзодагон низ ба ҷашм мерасад. Ин ҷаҳонбинӣ, пеш аз ҳама, арҷузорӣ ба дониш, маърифат ва касбу ҳунарро ташвиқу тарғиб менамояд. Ҷуноне ки қайд гардид, ҳикмати ҳусравонӣ таълимоти фалсафиест, ки ҳанӯз дар замони давлатдории пешдодиён маълум будааст. Давлати Пешдодиён тибқи таҳқиқоти бостонишиноси тоҷик Юсуфшо Яъқубшо аввалин давлат дар Тоҷикистони таъриҳӣ ба шумор меравад. Оид ба давлати Пешдодиён иттилоот дар «Таърихи Табарӣ», «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ ва «Форснома»-и Ибни Балҳӣ мавҷуд аст. Ба ақидаи муарриҳон давлати Пешдодиён дар ҳазорсолаҳои V –III п.м. вучӯд дошт[5,28].

Каюмарс сарсулола ва нахустин подшоҳи Пешдодӣ буда, на танҳо ҳокимияти шоҳиро асос гузоштааст, балки шаҳрҳои Дамованд ва Истаҳрро бунёд кардааст. Ин андешаҳо дар «Шоҳнома»-и ҳаким Фирдавсӣ чунин оварда шудаанд:

Ки номи бузургӣ кӣ овард пеш?  
Киро буд аз он бартарон поя беш?!  
Пажӯҳандай номаи бостон,  
Ки аз паҳлавонон занад достон,  
Чунин гуфт, к-«Оини таҳту кӯлоҳ,  
Каюмарс овард ў буд шоҳ» [1,44].

Ҳушанг шоҳи дуюми Пешдодӣ аст, ки тибқи маълумот адл, доварӣ ва ҳукмро миёни одамон асос гузошт ва аз ҳамин сабаб ба ў Пешдод ном гузоштаанд. Ҳушангӣ Пешдодӣ истеҳсоли олатҳо аз биринҷӣ, соҳтани хона, чорводорӣ, кишоварзиро ба мардум омӯҳт, ибодатгоҳои аввалин, расми подшоҳӣ ва тоҷгузориро асос гузошт. Ў низ ба шаҳрсозӣ машғул гардида, Бобул ва Шушро таъсис додааст[3,89].

Чаҳондор Ҳушангӣ бо рою дод,  
Ба ҷойи ниё тоҷ бар сар ниҳод.  
Нахустин яке гавҳар омад ба ҷанг,  
Ба дониш зи оҳан ҷудо кард санг.  
Чу бишноҳт, оҳангарӣ пеша кард,  
Кӯчо з-ӯ табар, арраву теша кард.

Чу ин карда шуд, чораи об соҳт,  
Зи дарё бароварду ҳомун навоҳт.  
Ба чӯю ба руд обро роҳ кард,  
Ба фарри кайи ранҷ кӯтоҳ кард.  
Чу огоҳмардум бар он барфузуд,  
Парокандани тухму кишту дуруд[1,50].

Дар давраи салтанати Тахмурас алифбову хат, аспсаворӣ, боркашӣ ба воситаи ҳайвоноти боркаш, бофтани либос аз пашм ва дар хона фарш соҳтан ба вучуд меояд. Шаҳри Марв ва биноҳо дар Исфаҳон соҳта мешаванд.

Пас аз пушту мешу бара пашму мӯй,  
Буриду ба риштан ниҳоданд рӯй.  
Ба қӯшиш аз он кард пӯшиш ба чой,  
Ба густардани ҳам буд, ў раҳнамой[1,55].

Дар давраи Ҷамshed гудохтани пӯлод, соҳтани шамшеру ҷавшан, бофтани абрешим ба вучуд меояд. Истехсоли мис, аз баҳр ҷамъоварии ҷавоҳирот, атру доруворӣ, соҳтани биноҳои бузург ва гармобаҳо расм мегардад[8,87].

Ба фарраи кай нарм кард оҳано,  
Чу ҳӯду зиреҳ карду чун ҷавшано.  
Дигар панҷаҳ андешаи ҷома кард,  
Ки пӯшанд ҳангоми базму набард.  
Зи каттону абрешиму мӯю қаз,  
Қасаб кард пурмоя дебову ҳаз.  
Биёмӯхташон риштану тофтан,  
Ба тор - андарун, пудро бофтан.  
Чу шуд бофта, шустану дӯхтан,  
Гирифтанд аз ў яксар омӯхтан[1,59].

Аз суханони дар боло зикргардида маълум мегардад, ки масоили қасбу ҳунар аз ибтидо дар мактабҳои фалсафии бостонӣ, аз ҷумла мактаби фасафии ҳикмати ҳусравонӣ мақоми меҳвариро ишғол намуда, ҳусусияти иҷтимоӣ доштани онро ҷонидорӣ менамояд.

Дигар мактаби фалсафии бостонии тоҷик ин мактаби фалсафии Зардушт мебошад. Үмдатарин масъалае, ки дар таълимоти Зардушт ҳамаҷониба арзёбӣ гардидааст, тавзехи фалсафаи амалий мебошад. Фалсафаи амалии вай аз ҳидоят ба ахлоқи ҳамидаву ҳасана, ки ба гуфтору пиндор ва рафтари нек асос ёфтааст, оғоз гардида, то масоили бунёди оилаи солим, қишоварзию ободонии олам ва истиқори ҷомеаи адолатпеша ва гайра доман паҳн кардааст[9,286].

Кишоварзию ҷорводорӣ, ки дар таълимоти зардуштия мартбай хеле баланд дошта, аз шарифтарин машгулиятҳо дониста шудааст. Ҳушбахтии

одамон ба кишоварзию муқаддас доштани замин вобаста аст. Ба ақидаи Зардушт, ҳосилхез гардонидани замин ба даҳ ҳазор дуохонӣ ва сад қурбонӣ баробар аст. Парвариши чорвои нафърасонро низ аз аъмоли неки инсонӣ медонад.

Дар Авесто оид ба пешаи кишоварзӣ чунин оварда шудааст:

Эй додори ҷаҳон астуманд! Эй ашаван!  
Кист панҷумин касе, ки заминро бештар аз ҳама шодком қунад?

Ахура Маздо посух дод:

Эй Спитамон Зардушт!  
Касест, ки заминро ба хубӣ кишт қунад ва онро ба ашаване биспорад[2,432].

Инчунин, дар Авесто як қатор меъёрхое муқаррар гардидаанд, ки ба афроди нисбат ба замин беэҳтиромӣ раводошта сарзаниш ва ҷазо муқаррар карда шудааст. Мақому мартабаи инсон дар дунё ва дар охират тибқи таълимоти фалсафаи Зардушт ба меҳнати ҳалол ва қасбу ҳунари манфиатбаҳш вобаста мебошад.

Ҳамин тарик, хулоса намудан мумкин аст, ки мактабҳои фалсафии бostonии тоҷик ба моҳияти фаъолияти меҳнатӣ дикқати ҷиддӣ дода, ташвиқу тарғиби қасбу ҳунарро маҳаки асосии таълимоти ҳуд қарор додаанд. Ҳамчунин вобаста ба ҳусусияти пайдоиши қасбу ҳунар ҷанбаи иҷтимоии онро ҷонибдорӣ намуда, зина ба зина пайдо шудан ва таҳаввулпазир будани онҳоро таълим медиҳанд.

**Адабиёт:**

1. Абулқосим Фирдавсӣ. Шоҳнома Ҷ.1. –Душанбе: Адиб 2007.- 480 с.
2. Авесто. Муратиб Ҷалили Дӯстҳоҳ. –Душанбе, 2004.
3. Бўриев И.Б. Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон. –Душанбе, 2013.
4. Наврузов С.Н. Инсон. – Душанбе , 2011.
5. Хотамов Н., Довудӣ Д., Муллоҷонов С., Исоматов М. Таърихи ҳалқи тоҷик. –Душанбе, 2011.
6. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон , Душанбе, 2017
7. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. -М.: Политиздат, 1992.
8. Таърихи Табарӣ. Ҷ. 1. –Душанбе, 1992. – 580 с.
9. Таърихи фалсафа. Китоби дарсӣ зери таҳрири Н. Саидов. –Душанбе, 2011.

## **РОЛЬ ПЕРСОНАЛА В УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В РЕПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН**

**Ҳамдамзода Забихуллоҳи Раҳматулло** - асистент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита Таджикского государственного педагогического университета имени С. Айни, тел.: +(992)933900030, e-mail: [hamdamzoda@bk.ru](mailto:hamdamzoda@bk.ru)

**Фирдавси Джума** - аспирант второго курса Института экономики и демографии Академии наук Республики Таджикистан, тел.: +(992)903302771, e-mail: [firdaystudent@mail.ru](mailto:firdaystudent@mail.ru)

В статье авторы констатируют, что проведенный анализ экономических исследований туристического бизнеса развитых странах обладающих туристическую индустрию показывает, что для улучшения управления туристскими организациями с особым вниманием рассматриваются вопросы, связанные с рабочей средой, рынком труда, конкуренцией, потребителями туристических услуг и др., но значительные усилия должны быть направлены на эффективное управление обслуживающим персоналом.

**Ключевые слова:** туризм, конкуренция, рынок труда, обслуживающий персонал, высокая культура, практический навык, этика поведения, основной приоритет, профессиональное умение, знание языков, профессионализм, национальная традиция, постоянная аттестация, корпоративная культура, ключ успеха

## **НАҚШИ ҲАЙАТ ДАР БЕҲСОЗИИ СИФАТИ ХИЗМАТРАСОНИҲОИ САЙЁҲӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

**Ҳамдамзода Забихуллоҳи Раҳматулло** - асистенти кафедраи баҳисобигирии муҳосибӣ, таҳлил ва аудити Дошигигоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ, тел.: +(992)933 900 030, e-mail: [hamdamzoda@bk.ru](mailto:hamdamzoda@bk.ru)

**Фирдавси Ҷумъа** – аспиранти соли дувуми Пажӯҳишгоҳи иқтисодиёт ва демографияи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, тел.: +(992)903302771, e-mail: [firdaystudent@mail.ru](mailto:firdaystudent@mail.ru)

Дар мақола муаллифон таъқид мекунанд, ки таҳлили таҳқиқоти соҳибкории сайёҳии кишварҳои пешрафтаи дорои саноати сайёҳӣ намоёнгари он аст, ки барои беҳтар намудани идоракуни шабакаи ташкилоти сайёҳӣ ва ҷаҳонгардӣ масъалаҳои марбут бо муҳити корӣ, бозори меҳнат, рақобат, истеъмолкунандагони хизматрасониҳои сайёҳӣ ва

ғайра бо таваҷ ҷуҳи вижад баррасӣ баррасӣ мешаванд, аммо саъю қӯшишҳои назаррас бояд ба самти идорақунии босамари ҳайати хизматросон нигаронида шуда бошад.

**Вожсаҳои калидӣ:** сайёҳӣ, рақобат, бозори меҳнат, ҳайати хизматрасон, фарҳанги воло, малакаи амалӣ, ахлоқи рафткор, афзалияти асосӣ, маҳорати қасбӣ, доностани забонҳо, қасбият, анъанаи миллӣ, аттестатсияи доимӣ, фарҳанги корпоративӣ, калиди муваффақият

## **THE IMPORTANCE OF PERSONNEL IN IMPROVING THE QUALITY OF TOURISM SERVICES IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN**

*Hamdamzoda Zabihullohi Rahmatullo - assistant of the Department of Accounting, Analysis and Audit of the Tajik State Pedagogical University named after S. Aini, phone: + (992) 933900030, e-mail: [hamdamzoda@bk.ru](mailto:hamdamzoda@bk.ru)*

*Firdavsi Jouma - a second-year postgraduate student at the Institute of Economics and Demography of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan, phone: + (992) 903302771, e-mail: [firdavstudent@mail.ru](mailto:firdavstudent@mail.ru)*

The authors of the article state that the analysis of economic studies of tourism in developed countries, possessing the tourism industry, shows that improvement of the management of tourism organizations, special attention should be paid to issues related to the working environment, the labor market, competition, consumers of tourism services, etc., but significant efforts should be focused on the effective management of personnel.

**Key words:** *tourism, competition, labor market, service personnel, high culture, practical skills, ethics of behavior, main priority, professional skills, knowledge of languages, professionalism, national tradition, permanent certification, corporate culture, key of success*

Туризм в мире считается одной из прибыльных отраслей источником пополнения бюджета многих стран и важным фактором повышения благосостояния населения этих стран. Подтверждением этому могут послужить такие страны, как Турция, Египет, Греция, Индонезия, Япония, Италия и Израиль. 27 ноября 2008 года на Семнадцатой сессии Всемирной организации по туризму ООН (UNWTO) состоявшейся в колумбийском городе Картагена-де-Индас Республика Таджикистан был избран полноправным членом этой влиятельной международной структуры. За принятие Таджикистана в члены UNWTO проголосовали более ста пятидесяти стран.

Таджикистан располагает 3 международными аэропортами в г. Душанбе, Худжанде и Кулябе. Территорию республики с запада на восток пересекают 3 ветви железных дорог, которые связывают центральную северную и южную регионы республики через территории сопредельных

государств Туркменистана и Узбекистана. Ныне в Таджикистан действуют более 50 туристских предприятий. В целях развития международного и внутреннего туризма в республике, Правительство страны приняло решение об упрощении визового режима, в течение 10 дней оформляются документы для въезда в страну. [8]

Анализ экономических исследователей в области туристического бизнеса показывает, что для улучшения управления туристскими организациями с особым вниманием рассматриваются вопросы, связанные с рабочей средой, рынком труда, конкуренцией, потребителями туристических услуг и др., но значительные усилия должны быть направлены на эффективное управление обслуживающим персоналом.


Человеческий фактор в туризме обеспечивает качество предлагаемых услуг и является определяющим в его развитии и росте. Конкурентоспособность в туристической деятельности в существенной степени зависит от профессиональных знаний, практических умений, навыков и трудового поведения специалистов и менеджеров. Их профессиональные и морально-личностные качества играют решающую роль в создании и поддержке, эффективном управлении материально-техническими ресурсами индустрии туризма. Обеспечение рационально выполненной туристической деятельности и высокой культуры обслуживания является основным приоритетом при производстве и реализации качественного туристского продукта. [1,178]

Персонал туристской организации является важной составной частью конечного продукта и одним из основных ресурсов конкурентного преимущества организации. Качество обслуживания определяется профессиональной компетентностью и этикой поведения туристических кадров. По П. Лазареву, они представляют фундамент, на котором работающие в системе туризма надстраивают свои профессиональные умения и опыт, развивают и утверждают индивидуально-личностные качества. Удовлетворение потребителя туристических услуг достигается уважением и вежливостью персонала, его адекватной отзывчивостью и професионализмом. [2, 78]

Для поддержания качества обслуживания туристские организации в Республике Таджикистан разрабатывают стандарты обслуживания — комплекс обязательных для выполнения правил и указаний по обслуживанию туристов, которые должны гарантировать установленный уровень качества всех управлений и производственных операций. Стандарт определяет критерии, по которым оценивается уровень обслуживания потребителей туристических услуг и деятельность по организации персонала. Так, для обслуживания в отелях можно принять следующие критерии:

- время ответа при запросе информации по телефону;
- время предоставления конкретной услуги (уборка номеров, стирка вещей туриста и пр.);

- внешний вид и наличие униформы для персонала;
- знание персоналом иностранных языков и пр.



**Таблица 1. Качества туристских услуг**

Таким образом, туристские услуги представляют крупный сегмент сферы услуг, обеспечивающих удовлетворение потребностей людей и реализацию их деятельности в свободное время: отдых, развлечения, путешествия. По роли в структуре туристского потребления различают:

- 1) основные туристские услуги;
- 2) дополнительные туристские услуги;
- 3) сопутствующие туристские услуги. [8]

Качество обслуживания в туристских организациях зависит, прежде всего, от умения персонала:

- распознавать и оценивать требования персонально каждого клиента и оказывать обслуживание по установленным стандартам организации;
- оценивать и воспринимать каждого клиента, который предоставлен ему для туристического обслуживания;
- при необходимости оперативно и своевременно скорректировать процесс обслуживания;
- получать удовлетворенность от обслуживания каждого клиента.

Весь персонал, занятый в туристской организации (менеджер в туристической фирме; управляющий ресторана, рецепционист, официант, экскурсовод, консьерж, шофер автобуса и т. д.), должен приложить гибкие и динамические усилия, использовать свой профессиональный опыт и компетентность таким образом, чтобы после своего путешествия турист остался с чувством глубокого удовлетворения и восторга от пережитого. От поведения персонала, межличностных отношений в процессе обслуживания, внешнего вида и готовности выполнить желания гостя

формируется общее впечатление и заключение о качестве туристического обслуживания. [2,123]

В перспективе в индустрии туризма будут изменены и обновлены критерии управления, будут находиться новые пути и подходы повышения эффективного управления обслуживающим персоналом. Это связано со следующими причинами:

- компания, которая не располагает высококвалифицированными кадрами, в условиях рынка труда не может выдержать конкуренцию;
- ведение бизнеса в условиях жесткой конкуренции вынуждает туристские организации повышать профессиональные требования и критерии в отношении квалификации своих служащих. Конкуренция между самими туристскими организациями по привлечению самых лучших квалифицированных работников определяет использование следующих подходов:
  - увеличение самостоятельности компании в работе с обслуживающим персоналом;
  - внедрение нормативных актов, которые унифицируют работу с кадрами, совершенно различных по профилю предприятий;
  - периодическая организация профессиональных курсов, с целью повышения квалификации персонала;
  - постоянная аттестация кадров на рабочем месте с целью мотивации персонала к профессиональной реализации и карьерному росту.

Культура обслуживания представляет собой систему эталонов трудовых норм, высоких духовных ценностей и этики поведения, принципов, которые согласуются как с национальными традициями, так и с современными государственными стандартами, и свидетельствуют о качественном обслуживании потребителя туристических услуг. Для каждого специалиста в сфере туристического обслуживания и услуг чрезвычайно важно преодоление лингвистического барьера. Чтобы овладеть стилем речи, специалисты в сфере туризма и сервиса должны практиковаться в ведении диалогов, быть коммуникативным лидером в деловом общении.

Таким образом, в Республики Таджикистан цель управления персоналом в индустрии туризма состоит в мотивации своих служащих для качественного профессионального обслуживания и максимального удовлетворения туристических потребностей своих клиентов. Это невозможно без соответствующей координации персонала, мотивации и роль персонала в улучшении качества туристических услуг минования корпоративной культуры, повышения лояльности потребителя к туристской организации. Правильный подбор опытных и высококвалифицированных кадров — ключ успеха любой туристской организации. Сфера туризма сильно зависит от квалификации персонала и этики поведения, поэтому культура туристического обслуживания является самым важным приоритетом для сотрудников сферы туризма.

**Литература:**

1. Агамирова Е.В. Управление персоналом в туризме и гостинично-ресторанном бизнесе. М., Эксмо, 2009.
2. Жукова М.А. Менеджмент в туристском бизнесе. М.: КНОРУС, 2006. 192 с.
3. Недкова А. Современные требования к обучению и квалификации туристических кадров // Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. 2011. № 1. С. 17—21.
4. Федцов В.Г. Культура сервиса: Учебное пособие для студентов и специалистов сферы сервиса. М.: Приор, 2008. 208 с.
5. Александрова А.Ю. Международный туризм. М. Турист, 2007. 433 с.
6. Туризм в Таджикистане [Электронный ресурс]
7. 10. Туризм [Электронный ресурс] // vDushanbe.ru:
8. <http://studbooks.net/>

## **ИНЬИКОСИ ҲУНАРҲОИ МАРДУМИИ АФГОНИСТОН ДАР ОСОРИ ҲАҚНАЗАР НАЗАРОВ**

**Кодиров Довар Saidalloevich** - муаллими калони кафедраи идорақунии давлатии Донишкадаи идорақунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734003, шаҳри Душанбе, кӯчаи Саид Носир 33, тел.: +992 987103625, e-mail: dovar.qodirov.88@mail.ru

Муаллифи мақолаи мазкур ба таври фишурда ҳунарҳои мардумӣ дар Афғонистонро дар осори Ҳакназар Назаров мавриди баррасӣ қарор додааст. Ба қавли муаллифи мақола Ҳакназар Назаров дар тамоми осоре, ки ба Афғонистон бахшида аст, дар баробари дигар масоили муҳимми афғоншиносиӣ ба ин мавзӯй низ таваҷҷӯҳи зиёде зоҳир намудааст.

**Возжаҳои қалидӣ:** Ҳакназар Назаров, Афғонистон, пешаварон, ҳунарҳои мардумӣ, маҳсулоти истеҳсолоти ҳунармандӣ, гилембоғӣ, ҷармгарӣ, маснуоти кулолгарӣ, пашминабоғӣ

## **ОТРАЖЕНИЕ НАРОДНОГО РЕМЕСЛЕННИЧЕСТВА АФГАНИСТАНА В ТРУДАХ ХАКНАЗАРА НАЗАРОВА**

**Кодиров Довар Saidalloevich** - старший преподаватель кафедры государственного управления Института государственного управления при Президенте Республики Таджикистан, 734003, г.Душанбе, ул.Саида Носира 33, тел.: +992 987103625, e-mail: dovar.qodirov.88@mail.ru

В настоящей статье автором вкратце анализируются вопросы народного ремесленничества Афганистана в трудах известного востоковеда Ҳакназара Назарова. По мнению автора статьи Ҳакназар Назаров во всех своих научных трудах которые посвящены Афганистану наряду с другими важными вопросами афганистики также особое внимание уделяет этой тематике.

**Ключевые слова:** Ҳакназар Назаров, Афғонистон, ремесленники, народное ремесленничество, продукция ремесленного производства, ковроткачество, кожевенное производство, гончарное изделие, шерстоткачество

## **REFLECTION OF FOLK WORKMANSHIP OF AFGHANISTAN IN THE WORKS OF HAQNAZAR NAZAROV**

**Qodirov Dovar Saidalloevich** - Senior Lecturer, Department of Public Administration, Institute of Public Administration under the President of the

*Republic of Tajikistan, 734003? Dushanbe, Said Nosir str., 33, phone: +992 987103625, e-mail: dovar.qodirov.88@mail.ru*

The author of the article briefly analyzes the issues of Afghan folk workmanship in the works of a famous orientalist Haqnazar Nazarov. According to the author of the article, Haqnazar Nazarov in all his scientific works devoted to Afghanistan, along with other important issues of Afganistan, also pays special attention to this topic.

**Keywords:** *Haqnazar Nazarov, Afghanistan, artisans, folk workmanship, handicraft products, carpet weaving, tannery, pottery, wool weaving*

Ҳунарҳои мардумӣ дар Афғонистон дар осори Ҳақназар Назаров бо як маҳорати баланди таърихнигорӣ инъикос гардидаанд. Муҳаққиқ дар тамоми осоре, ки ба Афғонистон бахшида аст, дар баробари дигар масоили муҳимми афғоншиносӣ ба ин мавзӯй низ таваҷҷӯҳи зиёде зоҳир намудааст.

Самти таҳқиқоти илмии профессор Ҳақназар Назаров оид ба афғоншиносӣ ба охири солҳои 50-уми қарни XX рост меояд ва ин раванд то рӯзҳои вопасини умраш давом кардааст. Ҳақназар Назаров дар баробари он ки тамоми давраҳои таърихи Афғонистонро дар осори худ мавриди таҳлил қарор додааст, ба ҳар ҳол ҷунбишҳои мардумӣ, маорифпарварӣ ва зиддифеодалий дар охири қарни XIX ва ибтидои қарни XX дар Афғонистон мавзӯи марказии таҳқиқоти илмии мавсуфро ташкил медиҳад. Аз ин рӯ, мо низ мавзӯи инъикоси ҳунарҳои мардумӣ дар Афғонистонро вобаста ба самти таҳқиқоти илмӣ ва дигар асарҳои таълифнамудаи устод Ҳақназар Назаров оид ба Афғонистон ба таври фишуда мавриди таҳлил қарор дода мешавад.

Тавре аз мутолиаи осори муҳаққиқ Ҳақназар Назаров маълум мегардад, дар ҳаёти иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва сиёсии таърихи Афғонистони дар охири садсолаи гузашта тағйироти муҳим ба вуқӯй омад, ки ифодакунандаи он, бешубҳа таъсиси давлати мутамаркази шакли монархияи феодалий ба ҳисоб мерафт. Муҳаққиқ иброз медорад, ки дар иқтисодиёти Афғонистон ба мисли пеш ҳоҷагии натуралӣ ҳукмрон буд, аммо дар баробари ин муносабатҳои молӣ-пулӣ, тичорати дохилӣ ва берунӣ ривоҷ меёфтанд. Рушди шаҳрҳо ва дар ин замина истеҳсолоти ҳунармандӣ якмаром тараққӣ мекард[1,3].

Вазъияти дохилии Афғонистон дар охири қарни XIX ва ибтидои қарни XX бисёр печида буд, зоро қудратҳои ҷаҳонӣ Британияи Кабир ва Русияи подшоҳӣ ба корҳои дохилии ин давлат мудохиларо оғоз намуда буданд. Ин раванд ба ташаккули ҳунарҳои мардумӣ низ таъсири худро расонд.

Устод Ҳақназар Назаров дар асари бунёдии худ «Мақоми тоҷикон дар таърихи Афғонистон» чунин нигоштааст, ки худ аз худ хотима ёфтани ҷангҳои феодалий ва мулук-ут-тавоифӣ ба оғаридагорони неъматҳои моддӣ

- дехқонон ва пешоварон имконият медод, ки ба фаъолияти рӯзмараи худ озодтар машғул шаванд. Дар ин замина як андоза нашъунамои ҳунармандӣ дар шаҳрҳои Кобул, Қандахор, Мазори Шариф ва ғайра ба мушоҳида мерасад ва онҳо маҳсули дастрانчи худро бо вучуди рақобати молҳои саноатии Англия ва Русия мувофиқи талабу дарҳостҳои истеъмолгарони дохилӣ беш аз пеш зиёд менамуданд. Маҳсули дастранчи ҳунармандон номгӯйи муҳимми колоҳои муомилоти дохилиро ташкил медод. Ғайр аз ин, дар ҳамин давра аввалин корхонаҳои саноатӣ аз қабили мошинҳона, ҷармгарӣ ва пашминабоғӣ таъсис карда шуда буд[4,250].

Професор Ҳакназар Назаров давраи ҳукмронии амир Ҳабибуллоҳон писари амир Абдураҳмонҳон таҳлил намуда, иброз медорад, ки ў (Ҳабибуллоҳон-Д.К) дар ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии Афғонистон таҳаввулот ба миён овард. Ҳакназар Назаров дар бораи молҳои саноатии Русияи подшоҳӣ ва Британияи Кабир, ки тавассути роҳи оҳан ба Афғонистон дохил мегардиданд, андешаҳои ҷолиберо дар осору худ баён намудааст. Ин донишманди дақиқназар дуруст таъқид менамояд, ки новобаста аз вуруди молҳои саноатии ин абарқудратҳо ба Афғонистон онҳо натавонистанд, бозори маҳсулоти ҳунармандони маҳаллиро қасод намоянд. Маҳсулоти ҳунармандони афғон на танҳо дар дохили қишвар, балки берун аз он низ ҳаридорони зиёд дошт. Аз ҷумлаи чунин соҳаҳоидар ҳоли рушди ҳунармандӣ истеҳсоли пӯстинҳо ва сафянҳо буданд, ки дар шаҳрҳои Қандахор, Ғазнӣ, Кобул ва Ҳирот истеҳсоли онҳо хеле ривоҷу равнақ ёфта буд. Ҳунармандони Афғонистон дар тайёр кардани навъҳои гуногуни маҳсулоти саноатии мамлакатҳои гарб. аз ҷумла самоварҳои русӣ маҳорат ва лаёқати баланд доштанд. Ҳакназар Назаров менависад, ки новобаста аз густариши ҳунарҳои мардумӣ дар Афғонистон дар баъзе устоҳонаҳо ҷараёни истеҳсолот тақсимбандӣ шуда, ба худ шакли истеҳсоли мануфактуриро гирифта буданд... [4,276-277].

Барои тақвияти фикрҳои худ оид ба ҳунарҳои мардумӣ дар Афғонистон устод Ҳакназар Назаров аз андешаҳои афғоншиносони номӣ В.М. Массон ва В.А. Ромодин, Е.П. Ковалев ва дигарон далелҳои мӯътамад овардааст.

Аз ҷумла, муҳакқиқ Ҳакназар Назаров бо такя ба осори В.М. Массон ва В.А. Ромодин чунин менигород, ки ҳунармандони маҳаллӣ бо санъати баланд дар тайёркунии маҳсулоти пахтагӣ ва газвор, гилембоғӣ, ҷармгарӣ, кулолгарӣ, маҳсулоти фулузӣ ва амсоли инҳо санъати баланд доштанд[3,57].

Ҳакназар Назаров дар боби инъикоси ҳунарҳои мардумӣ дар Афғонистон, аз осори муаллифони англisis низ дар таҳқиқоти худ истифода намудааст. Муаллифони англisis низ аз рушди бемайлони ҳунарҳои мардумӣ дар Афғонистон ёд намуда, иброз медоранд, ки баъд аз Кобул маркази муҳимми ҳунармандӣ ва тиҷорат Қандахор маҳсуб мешуд. Ба қавли онҳо дар ибтидои асри XX дар он ҷо 3750 дӯкон ва устоҳона мавҷуд

буда, онҳо на танҳо мақони амалиёти тиҷоратӣ, балки маркази истеҳсолоти ҳунармандӣ низ ба ҳисоб мерафтанд[3].

Мутолиаи осори таърихшинос Ҳақназар Назаров доир ба ҳунарҳои мардумӣ дар Афғонистон шаҳодат медиҳанд, ки бо вучуди заҳмати тоқатфарсо меҳнати ҳунармандон арзиши хеле ноҷиз доштааст. Устоҳо ва ҳунармандони қаторӣ қомати худро рост накарда, аз субҳи содик то шомгоҳон заҳмат қашанд ҳам, аммо аҳволи моддии онҳо аз музди кирояи корҳонаҳои давлатии Афғонистон каме фарқ мекарду ҳалос.

Ба андеша мо барои ҳавасманд намудани ҳунармандон дар Афғонистон охири қарни XIX ва XX ҳукумат бояд як барномаи калидӣ ҷиҳати аз тамоми андозу молиёт озод намудани онҳоро рӯйи даст мегирифт. Аммо ҳукумати амири ҳамаи инро сарфи назар намуда, ҳунармандонро бо тамоми нерӯ ҳонахароб намуд. Месазад, ки имрӯз давлатҳои ҷаҳон меҳнати ин қишири ҷомеаро қадр намоянд ва нисбат ба онҳо имтиёзҳои давлатӣ ҷорӣ намоянд.

Ҳамин тариқ, новобаста аз ривоҷу равнақи ҳунармандӣ дар Афғонистон аҳволи моддии коргарон ва ҳунармандон дар охири қарни XIX ва ибтидии XX бениҳоят вазнин мегардад. Зулму ситам, боло бурдани андозу молиёт аз ҷониби ҳокимияти амири ҳаҷони махаллӣ дар охири қарни XIX ва ибтидии XX боиси он мегардад, ки коргарон ва ҳунармандон дар ҷунбишҳои оммавии мардумӣ иштироки фаболона доштанд. Матлаби мазкур дар осори Ҳақназар Назаров, ки ба ҷунбишҳои оммавии мардумии охири қарни XIX ва ибтидии XX баҳшида шудааст, ба таври муфассал дарҷ гардидаанд.

**Адабиёт:**

1. Назаров X. К характеристике народных движений конца XIX века в Афганистане / X. Назаров. / Тадж. гос. ун-т им. В.И. Ленина.–Душанбе: Ирфон, 1968.–48 с.
2. Назаров X. Из истории движения народных масс Афганистана в начале XX века/ X. Назаров. /Отв. ред. А. Г. Слонимский; Тадж. гос. ун-т им. В.И. Ленина.–Душанбе: Ирфон, 1968.–87 с.
3. Назаров X. Народные и просветительско-антифеодальные движения в Афганистане (конец XIX и начало XX веков) / X. Назаров. /Отв. ред. Б. И. Искандаров. Тадж. гос. ун-т им. В.И. Ленин. – Душанбе: Ирфон, 1976–262 с.
4. Назаров X. Мақоми тоҷикон дар таърихи Афғонистон/Х.Назаров. – Душанбе, Дониш,1998.–656 с.

## **ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ**

**Юсупов Нарзимурод Очилдиевич** – старший преподаватель кафедры языков Института государственного управления при Президенте Республики Таджикистан, 734003, г.Душанбе, улица Саида Носира 33, тел: (992) 2245928; 935199220 E-mail: [yusipov\\_narzullo@mail.ru](mailto:yusipov_narzullo@mail.ru)

**Некушоева Сафарбегим Сафармамадовна** – старший преподаватель кафедры языков Института государственного управления при Президенте Республики Таджикистан 734003, Душанбе, улица Саида Носира 33, тел: (992) 2245928; 935880082

В данной статье рассматривается роль современных информационных технологий как необходимого компонента обучения иностранному языку в школе, а также роль современных интерактивных видов общения, порожденных научно-техническим прогрессом, такие как интерактивные интернет-ресурсы. По мнению авторов статьи, Интернет-ресурсы служит не только более успешному освоению языка, но и позволяет постигнуть глубинный закон единства и многообразия культуры.

**Ключевые слова:** инновационные технологии, иностранный язык, модернизация, обучение, интернет, интерактивность, интеграция, презентация; коммуникационные технологии.

## **ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИННОВАТСИОНӢ ДАР ОМӮЗИШИ ЗАБОНИ ХОРИЧӢ**

**Юсупов Нарзимурод Очилдиевич** – муаллими калони кафедраи забонҳои Донишкадаи идорақунни давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734003, ш.Душанбе, кӯчаи Саид Носир 33, тел: (99237) 2245928; 935199220, e-mail: [yusipov\\_narzullo@mail.ru](mailto:yusipov_narzullo@mail.ru)

**Некушоева Сафарбегим Сафармамадовна** – муаллими калони кафедраи забонҳои Донишкадаи идорақунни давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734003, ш. Душанбе, кӯчаи Саид Носир 33, тел: (99237) 2245928; 935880082

Асри XXI – асри рушди технологияи иттилоотист. Аз ин ҷиҳат, самаранокӣ ва навоварии таълим, пеш аз ҳама, ҷорӣ қунонидани технологияи инноватсиониро тақозо мекунад. Дар мақолаи мазкур яке аз усулҳои самаранокии таълим - нақши технологияи инноватсионӣ ҳамчун баҳши зарурии таълими забони хориҷӣ дар мактаб мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Ҳамчунин нақши намудҳои муосири интерактивии муносибат, ки самараи рушди илмӣ-техникӣ ба шумор меравад, таъқид мегардад.

**Вожаҳои калидӣ:** технологияи инноватсионӣ, забони хориҷӣ, навоварӣ, таълим, интернет, машгулияти интерактивӣ, муаррифкунонӣ, технологияи коммуникатсионӣ.

## **INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF FOREIGN LANGUAGES TEACHING**

***Yusupov Narzimurod Ochildiyevich*** - senior lecturer of the Languages Department of the Institute of Public Administration under the President of the Republic of Tajikistan, 734003, Dushanbe, Said Nosir str., 33, phone: (992) 2245928; 935199220, E-mail: [yusupov\\_narzullo@mail.ru](mailto:yusupov_narzullo@mail.ru)

***Nekushoeva Safarbegim Safarmamadova*** - senior lecturer of the Languages Department of the Institute of Public Administration under the President of the Republic of Tajikistan, 734003, Dushanbe, Said Nosir str., 33, phone: (992) 2245928; 935880082

This article examines the role of modern information technologies as a necessary component of foreign language teaching in the school, as well as the role of modern interactive forms of communication generated by scientific and technological progress, such as interactive Internet resources. According to the authors of the article, Internet resources serve not only more successful development of linguistic skills, but also allows us to comprehend the deep law of unity and diversity of culture.

***Key words:*** innovative technologies, foreign language, modernization, training, Internet, interactivity, integration, presentation; communication technologies.

XXI век – век развития информационных технологий. Следовательно, интенсификация и модернизация образования требует внедрения таких инновационных технологий, которые преследуют цель творческого воспитания личности в интеллектуальном и эмоциональном измерении. В статье рассматривается роль современных информационных технологий как необходимых компонентов обучения иностранному языку в школе, а также роль современных интерактивных видов общения, порожденных научно-техническим прогрессом, такие как интерактивные интернет-ресурсы. Интернет-ресурсов служит не только более успешному освоению языка, но и позволяет постичь глубинный закон единства и многообразия культуры. Ключевые слова: инновационные технологии, иностранный язык, модернизация, обучение, интернет, интерактивность, интеграция, презентация; коммуникационные технологии, Необходимость модернизации таджикского образования, интеграция в общеевропейское образовательное пространство, сохранение и развитие лучших традиций отечественной школы вносит существенные корректизы в систему

обучения школьников. Современному обществу необходимы образованные, квалифицированные специалисты, отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, истинные патриоты своей Родины, уважающие культуру, научные достижения, традиции других стран и народов.

Ориентация на гуманистические идеалы предполагает приоритетность интересов личности, создание творческой атмосферы в обучении и обеспечение общекультурного развития учащихся. Важнейшая часть образовательного процесса – личностно-ориентированное взаимодействие учителя с учеником, которое требует изменения основных тенденций, совершенствования образовательных технологий. Именно изучение иностранных языков может рассматриваться, как одно из важнейших средств гуманизации и гуманитаризации образования [1,11-15].

В условиях информационного общества знания и квалификация приобретают первоочередное значение в жизни человека. Чтобы быть в курсе развития мировой науки, необходимо изучение первоисточников на языке авторов. Поэтому, повышение значимости иностранного языка, его востребованность, оказали влияние на содержание, задачи и динамику обучения.

В XXI веке интенсификация и модернизация образования требует внедрения таких инновационных технологий, которые преследуют цель творческого воспитания личности в интеллектуальном и эмоциональном измерении. Такими инновационными технологиями являются: развивающее обучение, проектирование, проблемное обучение, уровневая дифференциация, тестовая система, игровое обучение, погружение в иноязычную культуру, обучение в сотрудничестве, самовоспитание и автономия, интеграция, а также – здоровье сберегающие, исследовательские, информационно – коммуникативные и личностно – ориентированные технологии. При такой целевой установке познавательные универсальные действия являются одним из ведущих компонентов образовательного стандарта [2,92].

Это объясняется тем, что одной из составляющих психического развития ребенка является его познание, подразумевающее сформированность научной картины мира, способности управлять своей интеллектуальной деятельностью, овладение методологией, стратегиями и способами обучения, развитие репрезентативного, символического, логического, творческого мышления, продуктивного воображения, памяти, внимания, рефлексии. В связи с этим, познавательные универсальные действия включают:

- действия по извлечению информации;
- способность ориентироваться в системе знаний и осознавать необходимость нового знания;
- способность делать предварительный отбор источников информации для поиска нового знания.

Технология проблемного обучения предполагает самостоятельное решение познавательных и творческих задач через критическое переосмысление и приумножение знаний и умений; и позволяет реализовать условия формирования у учащихся познавательных универсальных действий: создание атмосферы створчества в общении, включение эмоциональной сферы ребенка, личная заинтересованность ученика, совместный поиск истины, самооценение, самокоррекция, самодостаточность.

Одним из способов активизации учащихся в процессе обучения иностранным языкам является проектирование (метод проектов), когда ученик самостоятельно планирует, создаёт, защищает свой проект, т.е. активно включается в процесс коммуникативной деятельности. Учебный проект – это комплекс поисковых, исследовательских, расчетных, графических и других видов работы, выполняемых учащимися самостоятельно с целью практического или теоретического решения значимой проблемы.

Основными целями проектной методики являются:

- 1) самовыражение и самосовершенствование учащихся, повышение мотивации обучения, формирование познавательного интереса;
- 2) реализация на практике приобретённых умений и навыков, развитие речи, умение грамотно и аргументировано преподнести исследуемый материал, вести дискуссионную полемику;
- 3) продемонстрировать уровень культуры, образованности, социальной зрелости.

Виды проектов:

- ролевые игры, драматизации, инсценировки (сказки, телешоу, праздники, музыкальные представления и т.д.);
- исследовательские (страницование, обобщение научных знаний, исторические, экологические и т.д.);
- творческие (сочинения, перевод, сценарии, стенгазеты и т.д.);
- мультимедийные презентации.

Проектный метод помогает развивать языковые и интеллектуальные способности, устойчивый интерес к изучению языка, потребность в самообразовании. В конечном итоге, предполагается достижение коммуникативной компетенции, т. е., определенного уровня языковых, страноведческих, социокультурных знаний, коммуникативных умений и речевых навыков, позволяющих осуществлять иноязычное общение.

Реализация проектного и исследовательского методов на практике ведет к изменению позиции учителя. Из носителя готовых знаний он превращается в организатора познавательной деятельности, как показано на схеме. Из авторитетного источника информации преподаватель становится соучастником исследовательского, творческого познавательного процесса, наставником, консультантом, организатором самостоятельной деятельности учащихся.

Анализируя применение метода проектов в современной школе, я считаю, что это один из самых мощных стимулов мотивации изучения иностранных языков, самый творческий вид деятельности, так как в работу над проектом вовлечены все учащиеся, независимо от способностей и уровня языковой подготовки. Они применяют на практике приобретённые знания и сформированные речевые навыки и умения, творчески переосмысливая и приумножая. Кроме того, проблемность и разнообразие форм и видов данной технологии предполагает наличие межпредметных связей, что позволяет дать ученику яркое представление о мире, в котором он живёт, о взаимосвязи явлений и предметов, о взаимопомощи, о многообразии материальной и художественной культуры.

Основной акцент делается на развитие образного мышления, на понимание причинно-следственных связей и логики событий, на самореализацию и самовыражение не только учеников, но и учителя. Проектная методика требует от учителя тщательной подготовки, профессионального мастерства, эрудиции. Одно из главных условий эффективности учебной деятельности - атмосфера доброжелательности, взаимопонимания, доверия, творчества, поощрения познавательной активности школьников [5,3-10].

В современном понимании учебный проект-это интегрированное дидактическое средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать специфические умения и навыки:

- проблематизации;
- планирования;
- самоанализа и рефлексии;
- презентаций;
- исследовательской работы.

Использование проектной методики является одной из составляющих гуманизации образовательного процесса, так как учащиеся с разным уровнем языковой подготовки участвуют в работе в соответствии со своими возможностями. По нашему мнению, наравне с групповыми проектами необходимо применять индивидуальные задания, особенно при подготовке итоговых уроков – это уникальная возможность для действительно коммуникативного обучения иностранному языку. Такие уроки снимают перенапряжение и утомляемость учащихся, резко повышают познавательный интерес, развивают у школьников воображение, мышление, речь, память и могут быть проведены практически по любой теме в рамках программного материала. С помощью проектной методики решаются следующие задачи:

- расширяется кругозор учеников;
- закрепляется лексико-грамматический материал;
- а учитель создаёт методическую копилку по различным темам с презентациями и видеопроектами.

Таким образом, метод проектов позволяет реализовать не только образовательные задачи, но и социокультурные, воспитательные, задачи гуманизации и гуманитаризации образовательного процесса. Результаты очевидны: данная методика даёт возможность глубже изучить тему, развить творческие способности учащихся, учит общению, умению пользоваться грамматическими структурами, исчезает страх ведения беседы на иностранном языке. Кроме того, проектная технология эффективна и увлекательна для преподавателей, так как помогает раскрыться как творческая личность, участвующая в исследовательской работе наравне со своими учениками. Конечно, проект, это не панацея от всех проблем, но это шаг вперёд в преподавании иностранного языка.

Информационно-коммуникационные технологии являются мощным средством обучения, контроля и управления учебным процессом, так как - это важнейший параметр современной социокультурной системы. Интернет-ресурсы – привычное и удобное средство знакомства с культурой других стран и народов, общения, получения информации, неистощимый источник образовательного процесса. Именно поэтому, в основе системного подхода к реформированию методов обучения иностранному языку с использованием новых информационных технологий лежит концепция информационно-обучающей среды, которая рассматривается в тесной связи с системой развивающего обучения.

Информационно-обучающая среда представляет собой совокупность условий, которые не только позволяют формировать и развивать языковые знания, умения и навыки, но и способствуют развитию личности учащегося. Учебная ситуация проектируется в такой среде, как динамический, опосредованный компьютерными технологиями процесс субъективно - субъективного взаимодействия всех участников учебного процесса. Обучаемый, по мере все более активного, глубокого и всестороннего участия в процессе самостоятельной учебной деятельности по усвоению иностранного языка, превращается из пассивного объекта воздействия учителя в полноправного соучастника учебного процесса [6,196-200].

Педагогическая актуальность, формируемой в информационно-обучающей среде системы языковых знаний и умений состоит в том, что обучаемому должна быть предложена для усвоения именно такая система знаний, которая ему необходима на данном этапе своего развития, впоследствии дающая возможность решать задачи возрастающего уровня сложности.

Задачи ИОС по изучению иностранного языка:

- обеспечение условий для творческого освоения письма, а также речевых умений и навыков;

- интеграция различных форм и стратегий, направленных на развитие самостоятельной познавательной учебной деятельности в процессе индивидуальной и групповой работы обучаемых;

- повышение мотивационной насыщенности учебного процесса;
- организация познавательной коммуникационной деятельности с носителями языка и членами сетевого сообщества, изучающего иностранный язык;
- формирование на базе языковых знаний современной информационной культуры, позволяющей работать в компьютерной и телекоммуникационной среде.

В основе данной инновационной технологии лежат принципы, отражающие специфику изучаемого предмета и самой среды обучения: открытость, интегративность, системность и последовательность, интерактивность, наглядность представления материала, многоаспектность и избыточность всех компонентов среды. Эффективное функционирование ИОС зависит: от уровня развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры образования и взаимодействия данной инфраструктуры с обучаемыми; от целого комплекса психолого-педагогических условий; от контроля мотивационного фона и его развития; учета индивидуальных особенностей, обучаемых; от языкового созворчества всех участников учебного процесса.

Структурно ИОС организуется в виде модели, представляющей собой совокупность участвующих в процессе обучения субъектов, связи между которыми реализуются с помощью информационных потоков, организованных, в соответствии с целями и задачами учебного процесса в функциональные блоки. Каждый из блоков (программно-тренажерный, информационно-методический, коммуникационный, инструментальный, социокультурный, мотивационный и идентификационно – контролирующий) направлен на реализацию стратегий освоения иностранного языка, а также контроль за ходом учебного процесса. Среда находится в постоянном развитии, которое обусловлено динамикой включения новых форм и педагогических технологий обучения иностранному языку, а также развитием самих участников процесса.

Участие в информационно–коммуникационной педагогической деятельности способствует комплексному формированию всех аспектов коммуникативной компетенции: языкового, социокультурного, познавательного, лингвострановедческого; а также смежных коммуникативно-когнитивных умений учащихся (поиск и отбор релевантной информации, её анализ, обобщение и классификация). Моделирование реальной аутентичной среды посредством привлечения Интернет–ресурсов служит не только более успешному освоению языка, но и позволяет постигнуть глубинный закон единства и многообразия культуры [7,40].

Таким образом, инновационные технологии, которые мы сегодня рассмотрели, существенно обогащают и разнообразят преподавание иностранных языков. На смену монотонной работе приходит интеллектуальный творческий поиск, в процессе которого формируется

личность нового типа, активная и целеустремленная, ориентированная на постоянное самообразование и развитие.

**Литература:**

1. Бим И.Л .Личностно-ориентированный подход - основная стратегия обновления школы. //Иностранные языки в школе. – 2002 – №2 – с. 11-15.
2. Великанова А.В. Компетентностно–ориентированный подход к образованию /Вып. 2, - Самара, 2007 - 92 с.
3. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: учебное пособие для студентов педагогических вузов и системы повышения квалификации педаг. кадров.. – М., 2004 – 272 с.
4. Копылова В.В. Методика проектной работы на уроках английского языка. М., 2007 – 170 с.
5. Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка. //Иностранные языки в школе. – 2000 – №2 – с. 3–10.
6. Цатурова И.А. Компьютерные технологии в обучении иностранным языкам //Учебное пособие для вузов. - М., 2004 - 200 с.
7. Информатика: проблемы, методология, технологии: //Матер. XI Междунар. научно-методической конф., Воронеж, 2011. – 480 с.
8. Известия Научно-координационного центра по профилю «Филология». – Выпуск IX. – Воронеж, 2011. – 466 с.

## **ПРОБЛЕМЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В СТРАХОВАНИИ**

**Шамсуллозода Шукрулло** - к.э.н., заведующий кафедрой управления экономикой и финансами Института государственного управления при Президенте Республики Таджикистан, 734003, г. Душанбе, ул. Саида Носира 33, тел.: (+992) 935877606.

**Асоев Муфарраҳ Мазориддиновиҷ** - преподаватель кафедры управления экономикой и финансами Института государственного управления при Президенте Республики Таджикистан, 734003, г. Душанбе, ул. Саида Носира 33, тел.: (+992) 777050583.

Статья посвящена анализу проблем страхования в экономической структуре Республики Таджикистан и аспекты совершенствования управления процессами страхования инновационных средств. Подчеркивается необходимость выработки стратегических приоритетов, а также инструментов по совершенствованию и повышению эффективности управления инновационным развитием страховых организаций.

**Ключевые слова:** страховой рынок, рыночная экономика, инновация, управление страхованием, страховые услуги, регулирование, реестр потребителей, добровольное страхование, обязательное страхование, маркетинговые технологии, консалтинг, страховой продукт, вклад

## **ПРОБЛЕМАҲО ВА САМТҲОИ АСОСИИ ТАҚМИЛИ ИДОРАКУНИИ РАВАНДҲОИ ИННОВАТСИОНӢ ДАР СУҒУРТА**

**Шамсуллозода Шукрулло** – н.и.и., мудири кафедраи идоракунии иқтисодиёт ва молияи Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734003, шаҳри Душанбе, кӯчаи Саид Носир 33, тел.: (+992) 935877606.

**Асоев Муфарраҳ Мазориддиновиҷ** - муаллими кафедраи идоракунии иқтисодиёт ва молияи Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734003, шаҳри Душанбе, кӯчаи Саид Носир 33, тел.: (+992) 777050583.

Мақола ба масъалаи таҳлили проблемаҳои сұгуртакунӣ дар соҳтори иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷанбаҳои тақмили идоракунии равандҳои сұгуртакунӣ бо воситаҳои инноватсионӣ бахшида шудааст. Муаллифон зарурати коркарди афзалиятҳои стратегӣ ва инчунин афзорҳои тақмил ва баланд бардоштани самаранокии идоракунии рушди ташкилоти сұгуртаро таъкид намудаанд.

**Вожаҳои қалидӣ:** бозори сугурта, иқтисоди бозорӣ, инноватсия, идоракуни сугуртакунӣ, хизматрасониҳои сугуртавӣ, танзим, Феҳристи истеъмолкунандагон, сугуртакуни ихтиёрӣ, сугуртакуни ҳатмӣ, технологияҳои маркетингӣ, машварат, маҳсули сугуртавӣ, саҳм

### PROBLEMS AND MAIN DIRECTIONS OF IMPROVING THE MANAGEMENT OF INNOVATIVE PROCESSES IN INSURANCE

**Shamsullozoda Shukrullo** - Candidate of Economic Sciences, Head of the Department of Economics and Finance Management of the Institute of Public Administration under the President of the Republic of Tajikistan, 734003, Dushanbe, Said Nosir str., 33, phone: (+992) 935877606.

**Asoev Mufarrrah Mazoriddinovich** - Lecturer of the Department of Economics and Finance Management of the Institute of Public Administration under the President of the Republic of Tajikistan, 734003, Dushanbe, Said Nosir str., 33, phone: (+992) 777050583.

The article is devoted to the analysis of insurance problems in the economic structure of the Republic of Tajikistan and aspects of improving the management of insurance processes for innovation funds. The need to develop strategic priorities, as well as tools to improve and improve the management of innovative development of insurance organizations, is underlined.

**Keywords:** insurance market, market economy, innovation, insurance management, insurance services, regulation, consumer register, voluntary insurance, compulsory insurance, marketing technologies, consulting, insurance product, contribution

Составным элементом рынка современной национальной экономики нашей страны является страховой рынок. Его появление порождено необходимостью обеспечения общества (населения, хозяйствующих субъектов и других организаций и институтов) в защите от случайных опасностей и угроз. Страховой рынок представляет собой обособленную часть рыночной экономики, основными субъектами отношений которого выступают: производители-продавцы страховых услуг (страховщики), потребители (страхователи) и многочисленные посредники, между которыми возникают финансовые (страховые) отношения по поводу купли-продажи страхового продукта как товара, формированию спроса и предложения на него [5].

Выявление специфики страховых отношений, проблем, возникающих в страховом бизнесе, определение инновационных подходов в управлении страхованием нуждается в обосновании сущности и содержания страхового рынка, его составных элементов (институтов), механизма их

взаимодействия, связей с окружающей средой, определении роли государства.

Формирование и развитие страхового рынка в Таджикистане свидетельствует о достаточно высокой степени развития рыночных отношений в национальной экономике. Среди основных принципов функционирования современного страхового рынка следует отметить следующие:

- свобода выбора для страхователей страховой организации, условий предоставляемой страховой услуги, объектов и форм страхования и т.д.;
- гарантии и надежности страховой защиты;
- гласности и информационной доступности для страхователя сведений о страховщике и др.

Данные, приведенные в таблице 1 свидетельствуют о состоянии и основных тенденциях рынка страхования. Они показывают, что общее число страховых организаций имеет тенденцию к росту, в то же время, количество их филиалов, страховых агентов, количество заключенных договоров растет.

**Таблица 1**  
**Основные показатели деятельности страховых организаций в**  
**Республике Таджикистан**

<b>Основные показатели</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Число учтенных страховых организаций	15	14	15	16	18
Число их филиалов	65	68	71	74	78
Средняя численность страховых агентов (чел.)	632	646	659	673	697
Число заключенных договоров страхования (тыс.)	1110,9	1113,6	1240,8	1393,6	1489,6
Страховые премии (взносы) (тыс. сомони.)	107557,1	101700,6	138407,2	135127,9	118852,6
Выплаты по договорам страхования (тыс. сомони.)	15836,1	14498,6	15791,1	15233,0	15941,1
Структура страховых премий (взносов) по видам страхования (в %) в том числе:	100	100	100	100	100
— добровольное	68,5	62,4	69,1	65,1	63,0
— обязательное	31,5	37,6	30,9	34,9	37,0

## Инноватсияҳо ва сугурта

Структура страховых выплат (в %)					
в том числе:	100	100	100	100	100
— добровольное страхование	68,2	56,8	55,6	53,2	55,1
— обязательное страхование	31,8	43,2	44,4	46,8	44,9


*Источник: По данным Государственного страхового надзора при Министерстве финансов Республики Таджикистан*

Следует также отметить и то, что одной из тенденций в страховом бизнесе является увеличение доли обязательного страхования и сокращение доли добровольного страхования. В настоящее время в условиях экономического роста национальной экономики доля страховых премий (взносов) в создании ВВП практически не меняется и остается малой (0,3–0,6%), в то время, как в странах с развитой рыночной экономикой она составляет 8–10% и более.

В современных условиях, когда спектр опасностей и угроз для хозяйствующих субъектов в нашей стране не сокращается, а даже имеет тенденцию к росту, возникает объективная необходимость расширения масштабов страховой деятельности, более настойчивого и эффективного использования инновационных подходов, улучшения управляемости этими процессами, активизации деятельности страховых компаний, а также усиления государственного управления страхованием в интересах обеспечения устойчивости и безопасности предпринимательства, создания условий в возрастании востребованности и привлекательности страховых услуг.

Дальнейшее совершенствование деятельности страховых организаций должно осуществляться на инновационной основе. Понятия «инновация», «инновационная деятельность», «инновационные процессы» и т.д. широко используются в современной науке. Однако, по данным вопросам нет единства мнений и, кроме того, слабо представлена инновационная составляющая сферы страхования. Инновацию следует понимать как ценность, полезность, которые в данный момент, в данной сфере, в данное время воспринимается обществом как новое благо (принципиально новое или улучшенное новыми потребительскими качествами), полученное с меньшими издержками, технология, механизм управления и организации труда, процесс, действие, полученное на основе использования научных открытий, изобретений, рационализаторских предложений и т.д.. Инновация — это плод фундаментальных и прикладных исследований, результат внедрений новшеств и новаций в объект управления с целью

увеличения экономического, социального, экологического, технико-технологического и другого эффекта[1].



Следует также отметить и то, что одной из тенденций в страховом бизнесе является увеличение доли обязательного страхования и сокращение доли добровольного страхования. В настоящее время в условиях экономического роста национальной экономики доля страховых премий (взносов) в создании ВВП практически не меняется и остается

малой (0,3–0,6%), в то время, как в странах с развитой рыночной экономикой она составляет 8–10% и более.

В современных условиях, когда спектр опасностей и угроз для хозяйствующих субъектов в нашей стране не сокращается, а даже имеет тенденцию к росту, возникает объективная необходимость расширения масштабов страховой деятельности, более настойчивого и эффективного использования инновационных подходов, улучшения управляемости этими процессами, активизации деятельности страховых компаний, а также усиления государственного управления страхованием в интересах обеспечения устойчивости и безопасности предпринимательства, создания условий в возрастании востребованности и привлекательности страховых услуг[2].

Дальнейшее совершенствование деятельности страховых организаций должно осуществляться на инновационной основе. Понятия «инновация», «инновационная деятельность», «инновационные процессы» и т.д. широко используются в современной науке. Однако, по данным вопросам нет единства мнений и, кроме того, слабо представлена инновационная составляющая сферы страхования. Инновацию следует понимать как ценность, полезность, которые в данный момент, в данной сфере, в данное время воспринимается обществом как новое благо (принципиально новое или улучшенное новыми потребительскими качествами), полученное с меньшими издержками, технология, механизм управления и организации труда, процесс, действие, полученное на основе использования научных открытий, изобретений, рационализаторских предложений и т.д.. Инновация - это плод фундаментальных и прикладных исследований, результат внедрений новшеств и новаций в объект управления с целью увеличения экономического, социального, экологического, технико-технологического и другого эффекта.

Спектр осуществления инновационной деятельности, создание инновационного продукта неисчерпаем. В любой сфере, на самых различных этапах и фазах производственного процесса, результатом которого является создание блага с новыми полезностями или с меньшими издержками, более полно удовлетворяющими потребности человека (общества), может быть получена инновация. Это касается производства, науки, образования, здравоохранения, национальной безопасности, экологии, финансов, страхования и т.д.

Совершенствование страхового дела, повышение его эффективности и обеспечение увеличения вклада в создание ВВП и устойчивости предпринимательства должно базироваться на применении различного рода инноваций в страховании; выявлении и устраниении причин, порождающих проблемы и тормозящих разработку и внедрение инновационных подходов в столь специфической сфере. К основным сдерживающим факторам использования инновационных подходов в страховании следует отнести: неэффективный менеджмент,

слабая развитость инфраструктуры страхового рынка, отсутствие долгосрочного стратегического планирования инновационной деятельности, недостаточное развития научных исследований, вялая инновационная активность, низкий уровень квалификации и профессионализма кадров, недоиспользование потенциала маркетинговых исследований, консалтинга и др [4].

По нашему мнению, инновации в страховой сфере должны быть направлены на повышение ценности страховых услуг, получение качественно новых полезностей, более полном соответствии страхового продукта потребностям страхователя (основного потребителя страховой услуги), сокращение сроков предоставления услуги, снижение общих издержек на ее получение, повышение прибыльности страховых организаций, расширение масштабов и спектра их предпринимательской деятельности и т.д.

Сущность и содержание инноваций в страховом бизнесе базируются на методологических основах инновации, учете свойств и функций инноваций, законов и закономерностей инновационных процессов, специфике управления инновационной деятельностью и др. Основные свойства страховых инноваций, их характерные черты представлены на рис.2.



Рис. 2. Характерные черты страховых инноваций

Основной сферой получения страховых инноваций является страховой рынок, а именно, система отношений, связей, возникающих между его основными субъектами по поводу производства, распределения, обмена и потребления страхового продукта. В то же время, следует учитывать и то, что научные разработки, предложения, новации, ноу-хау и другие новшества, как правило, являются результатом научных исследований, их апробаций, они нуждаются в подготовке профессиональных кадров, осуществляющих свою деятельность в страховом бизнесе. Страховые инновации могут быть получены на различных этапах инновационного процесса [6].

К ним могут быть отнесены: создание принципиально нового страхового продукта; улучшение качества или создание новых потребительских свойств; расширение спектра предоставляемых страховых услуг; сокращение сроков и издержек предоставления услуг; улучшение сопровождения страхового продукта; развитие каналов сбыта страховых услуг; совершенствование управления страховой деятельностью; использование новых маркетинговых технологий; гибкое использование инструментария консалтинга; улучшение взаимодействия страховых компаний с элементами внешней среды и пр.

Управление инновационным развитием страховой деятельности направлено на упорядочение процессов страхования, придания им гармоничного и устойчивого развития в интересах обеспечения защищенности бизнеса и общества от различного рода возмущающих (деструктивных) воздействий.

На современном этапе развития страхового рынка наиболее предпочтительными являются маркетинговые технологии и использование инструментария консалтинга. Именно они являются наиболее гибкими, адаптированными технологиями механизма управления рыночной экономикой [3].

Маркетинг является универсальным инструментарием управления различными процессами в рыночной экономике. Он позволяет без дополнительных усилий производителям и потребителям найти друг друга, значительно расширить спектр предоставляемых услуг, повысить их эффективность, обеспечить долговременность и взаимовыгодность. Изучая рынок, потенциальных покупателей и их конкретные потребности по объему, разнообразию, срокам предоставляемых услуг, он предоставляет возможность, во-первых, сделать предложение целенаправленным; во-вторых, создать принципиально новый страховой продукт, обосновать необходимость для страхователей увеличить спрос и расширить его спектр, обеспечить получение конкурентных преимуществ для страховщиков; в-третьих, оказать влияние на потенциальных потребителей, временно не охваченных оказанием страховых услуг, т.е. обеспечить увеличение

дополнительного спроса. На этой основе совершенствовать управление: прогнозирование, планирование, регулирование, контроль и т.д.

Для страховых организаций особое значение имеет выработка собственных стратегических приоритетов, мер, методов и других инструментов, способствующих совершенствованию и повышению эффективности управления инновационным развитием организации.

К наиболее значимым из них следует отнести те, которые содержатся в ответах на вопросы: что, почему, как, для кого производить инновационный страховой продукт. Особое значение в данном вопросе имеет определение перспективных инновационных продуктов, методов и мер, способствующих достижению поставленных целей, совершенствование организационных структур и механизма управления, внедрение новых информационных технологий и т.д. Примером таких инноваций является CRM – технология сопровождения клиентов, включающая совокупность методов управления процессами комплексного обслуживания клиентов; организация продаж инновационного страхового продукта с помощью сети Интернет, по мере необходимости, формирование новых организационных структур, в том числе интеграционных, организация взаимодействия с государственными и местными органами власти, использование маркетинговых технологий, консалтинговых и контроллинговых подходов и многое другое.

Таким образом, для повышения эффективности функционирования страховых организаций, увеличения их вклада в обеспечение защищенности и устойчивости развития хозяйствующих субъектов необходимо дальнейшее совершенствование управления инновационным развитием страховых организаций.

### **Литература:**

1. Закон Республики Таджикистан «О страховой деятельности» от 29.12.2010г. №681.
2. Абалкин Л. Экономическая безопасность России: Угрозы и их отражение // Вопросы экономики. – М.: - 1994. - № 5. – С.55.
3. Бекин Р.И. Страхование в мусульманском праве: теория и практика М.: Анкил, 2001. – 129 с.
4. Беженков С.А. Влияние институциональной структуры финансового рынка на формирование организационного капитала страховых компаний // Экономический вестник ЮФО. – 2006. - № 1. – С.31.
5. Вечканов Г.С. Экономическая безопасность. – СПб.: Вектор, 2005.- 256 с.
6. Галагуза Н.Ф. Реклама в страховании. Ключ к успеху. М.: Финансы, 1995. -350 с.

## **ЗАХИРАХОИ ОБИИ ВОДИИ ҲИСОР ВА РОҲҲОИ ИСТИФОДАИ ОҚИЛОНАИ ОНҲО**

*Гуломшоева Соҳила Тоҳиршоевна - асистент кафедраи технологияи иттилоотӣ ва илмҳои табииатиниосии Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734003, шаҳри Душанбе, кӯчаи Саид Носир 33, тел.: (+992)934-17-17-99, e-mail: Sohila 24-04 @ mail.ru*

Муаллиф дар мақола масъалаи истифодаи оқилонаи захираҳои обии водии Ҳисорро, ки асосан аз обҳои дарёҳо, обҳои зеризаминӣ, боришоти атмосферӣ ва иншооти сунъии обӣ иборат мебошанд, баррасӣ намуда, нақши онҳоро дар рушд ва беҳсозии истифодаи заминҳои минтақа бозгӯ мекунад. Дар мақола маҳсусан ба ҷанбаҳои беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳои обёришаванд ва ҳамчунин истифодаи минбаъдаи самараноки захираҳои обии дарёи Кофарниҳон таваҷҷӯҳ дода шудааст.

**Калидвозжасҳо:** гидромассаи ландшафт, ландшафтҳои антропогенӣ, мұчтамаъ, литомасса, ҳавзаи артезианӣ, давраи неоген, конгломерат, алевролитҳо, дебит, даргот, ҳолати мелиоративӣ, заҳкаш, НБО

## **ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ ГИСАРСКОЙ ДОЛИНЫ И ПУТИ ИХ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

*Гуломшоева Соҳила Тоҳиршоевна - асистент кафедры информационных технологий и естественных наук Института государственного управления при Президенте Республики Таджикистан, 734003, г.Душанбе, ул. Саида Носира 33, тел.: (+992)934-17-17-99, e-mail: Sohila 24-04 @ mail.ru*

Автор в статье рассматривает вопрос рационального использования водных ресурсов Гисарской долины, которые в основном состоят из речных вод, подземных вод, атмосферных осадков, искусственных водных сооружений и их роли в развитии и улучшении использования земельных ресурсов в регионе.

Особое внимание уделено улучшению мелиоративного состояния поливных земель Гисарской долины, а также дальнейшему эффективному использованию гидроресурсов реки Каферниган.

**Ключевые слова:** гидромасса ландшафта, антропогенные ландшафты, комплекс, литомасса, артезианский бассейн, период неогена, конгломерат, алевролиты, дебит, плотина, мелиоративное состояние, дренаж, ГЭС

## WATER RESOURCES OF THE GISAR VALLEY AND WAYS OF THEIR RATIONAL USE

**Ghulomshoeva Sohila Tohirshoevna** - Assistant of the Department of Information Technologies and Natural Sciences of the Institute of Public Administration under the President of the Republic of Tajikistan, 734003, Dushanbe, Said Nosir str., 33, phone: (+992) 934-17-17-99, e-mail: Sohila24-04@mail.ru

The author considers the rational use of the water resources of the Gisar Valley, which mainly consists of river water, groundwater, atmospheric precipitation, artificial water structures and their role in the development and improvement of the use of land resources in the region.

Particular attention is paid to the improvement of the reclamation state of the Gisar Valley mud-fields, as well as to the further effective use of water resources of the Kafernigan river.

**Key words:** landscape hydromassage, anthropogenic landscapes, complex, lithomass, artesian basin, Neogene period, conglomerate, siltstones, debit, dam, land reclamation state, drainage, hydroelectric power plant (HPP)

Водии Ҳисор дар сарзамини Тоҷикистон яке аз мавзеъҳои зеботарин ба шумор меравад. Ин минтақа ба туфайли табиати пурфайзу сахо, кӯху дараҳои дилрабо ва обҳои соғу зулоли дарёҳояш аз замонҳои қадим диққати сайёҳону ҷаҳонгардонро аз ақсои олам ба худ ҷалб намудааст [5,107]. Захираи обҳои доҳилии водии Ҳисорро дар айни ҳол маҷмӯи намудҳои гуногуни обҳо аз ҷумла:

- а) Обҳои дарёҳо
- б) Обҳои зеризаминӣ
- в) Боришоти атмосферӣ
- г) Иншооти обии ба таври сунъӣ сохташуда ташкил медиҳад.

Шабакаи дарёҳои водии Ҳисор хеле хуб ва зич инкишоффа мебошад. Тамоми дарёҳо дар водии Ҳисор ба ғайр аз дарёҳои Қаратоғ ва Ширкент ба ҳавзаи дарёи Кофарниҳон ҳамроҳ мешаванд.

Дарёи Кофарниҳон аз сарчашмаи болооби Сарбо то расидан ба ҳудуди маъмурии ноҳияи Рӯдакӣ (кишлоқи Қӯшибой) дар масофаи 200 км ҷорӣ мешавад, ки тафовути баландии сарчашма аз сатҳи ноҳияи Рӯдакӣ 2647-ро ташкил медиҳад. Масоҳати умумии ҳавзаи дарёи Кофарниҳон  $11600 \text{ km}^2$  буда, масоҳати умумии ҳавза дар баландиҳо  $8070 \text{ km}^2$ -ро ташкил медиҳад. Зиёда аз  $9500 \text{ km}^2$  он ба водии Ҳисор рост меояд, ҷараёни умумии оби он  $5,98 \text{ m}^3/\text{сония}$  буда, дар маҷмуъ  $23,5 \text{ m}^3/\text{сония}$  -ро ташкил медиҳад. 80% - и ҳаҷми ҷараёни оби дарёи Кофарниҳон аз нишебии самти рости водӣ, яъне дар нишебиҳои ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор ташаккул мейбад. Дар болооби

## Иқтисодиёти минтақа

ҳавза солона то 2500 мм боришот шуда, модули чоришавии он 40-50 метр/сония  $\text{km}^2$ - ро ташкил медиҳад [1,170].

Аз дарёхе, ки аз нишебии тарафи чапи водӣ сарчашма мегиранд, калонтаринашон дарёи Элок мебошад. Дарёи Элок сарчашмаашро дар шоҳаҳои ҷанубу шарқии қаторкӯҳи Қаротегин ва минтақаи шимоли қаторкӯҳи Сурхкӯҳ, ки миқдори зиёди ҷинсҳои карбонатии ҷигариранги тирадорад, оғоз мегардад, дарозии он 97 км, ҷараёни бештарини он 20  $\text{m}^3/\text{сония}$ , камтаринаш 1,5-2  $\text{m}^3/\text{сония}$  ва масоҳати ҳавзаи он 576  $\text{km}^2$  - ро ташкил медиҳад.

Дарёи Кофарниҳон, ки аз доманакӯҳи Ҳисор сарчашма мегирад, шоҳоби рости дарёи Ому буда, тӯли он 387 км мебошад. Ин дарё нисбат ба дарёи Вахш 6 маротиба камобтар мебошад. Дар назди дехаи Ромит дар натиҷаи пайваст шудани дарёҳои Сароб ва Сардаи миёна номи Кофарниҳонро мегирад [3,48]. Дарёи Кофарниҳон аз қисми шарқии водии Ҳисор ба самти ҷанубу гарб ҷорӣ шуда, ба дарёи Ому рафта мерезад. Шоҳобҳои ин дарё Варзоб, Элок, Ҳонақо ва дарёи Қаратоғ буда, қисми зиёди водии Ҳисорро бо об таъмин менамоянд.

Оби дарёи Кофарниҳон нисбатан гилолуд буда, дар ҳавзаи он солона дар 1  $\text{km}^3$  бештар аз 200 тонна хоку дигар намуди ҷинсҳои таҳшинӣ шуста мешавад.

Дар баъзе солҳои сербориш ин миқдор мумкин аст ба 2000 т/ $\text{km}^3$  бирасад. Дарёи Кофарниҳон ҳангоми ба дарёи Ому ҳамроҳ шудан резишгоҳи вазеъ ҳосил мекунад. Оби дарёи Кофарниҳон бештар барои обёрии заминҳои водии Ҳисор истифода мешавад [4,57]. Заминҳои ноҳияҳои Файзобод (5940 гектар), Ваҳдат (13997 гектар), Рӯдакӣ (4800 гектар), Қабодиён (24190 гектар), Шаҳритус (17740 гектар) ва Носири Ҳусрав (13576 гектар), дар маҷмуъ 80243 гектар замин аз оби дарёи Кофарниҳон обёрий карда мешаванд.

Дарёи Кофарниҳон ба гурӯҳи дарёҳои манбаи обгирии барфу яхӣ мансуб буда, обҳои барф 58%, обҳои зеризаминӣ 30%, обҳои яҳ 8% ва оби борон 4%- и манбаи оби дарёро ташкил медиҳад. Сатҳи оби дарёи Кофарниҳон аз ибтидои моҳи март баланд шуда, то нимаи дувуми моҳи май идома меёбад. Давраи серобии дарё 217 шабонарӯз давом карда, ба ин давра 90% - и ҷараёни оби ҷоришаванд рост меояд. Иқтидори билқувваи гидроэнергетикии дарёи Кофарниҳон айни замон ба 12,5 млрд. кВт-соатро ташкил медиҳад [3,178].

Гилолудии дарёи Кофарниҳон дар болообаш 230 гр/ $\text{m}^3$  дар Сардаи Миёна то 330 гр/ $\text{m}^3$  ташкил медиҳад. Давраи серғизлатӣ ва гилолудии бештарин ба моҳҳои март ва май рост меояд. Миқдори гилолудии дарёи Кофарниҳон ҳангоми ҷорӣ шудан ба водии Ҳисор 30кг/сонияро ташкил карда, дар давоми сол ба 947 ҳазор тонна баробар мегардад. Дар водӣ дар ҳавзаи дарёи Кофарниҳон ҷоришавии маҷроҳои селобаҳо хеле зиёд буда, ҳам ба ландшафтҳои табиӣ ва ҳам ба ландшафтҳои антропогенӣ зарари бисёр мерасонад.

## Иқтисодиёти минтақа

Оби дарёи Кофарниҳон ба синфи обҳои гидрокарбонатии аз ҳисоби шусташавии оҳаку доломит ва қисман силикатҳо дохил гардида, дар таркиби об ионҳо ва унсурҳои калсию силитсий бисёр буда, дар даврзании геохимиявии ландшафтҳои водии Ҳисор нақши муҳим дорад.

Калонтарини шоҳоби тарафи рости дарёи Кофарниҳон, ки дар болооб аз якҷояшавии дарёҳои Зиддӣ ва Майхӯра ташкил меёбад, дарёи Варзоб мебошад. Файр аз ин ба ин дарё дарёчаҳои Сиёма ва Ҳоча Обигарм ва аз тарафи чап Ҳушёрӣ ҳам ҳамроҳ мешаванд. Тӯли дарёи Варзоб 71 км, ҳавзаи ташаккули он  $1740 \text{ km}^2$  буда, дар болооби ҳавза зиёда аз  $37 \text{ km}^2$  яхбандӣ мавҷуд аст. Таркиби гидрохимиявии оби дарё асосан бештар силикатӣ буда, факат дар поёноб аз ҳисоби шусташавии ҷинсҳои оҳаксанг ба воситаи дарёи Харангон олудагии карбонатӣ ба худ мегирад.

Ба дарёи Варзоб дар ҳудуди шаҳри Душанбе аз тарафи рост дарёи Лучоб ҳамроҳ мешавад, ки дарозии он 95 км буда, аз ҳавзаи  $2410 \text{ km}^2$  ташаккул ёфта, аз баландии 4683 м оғоз мегардад [6,33]. Таркиби оби он аз ҳисоби ҷашмаҳои маъданни зеризамини муддаҳои гидрогенсулфидӣ дорад.

Дарёи Варзоб аҳамияти қалони гидроэнергетикӣ ва рекреатсионӣ дошта, дар минтақаи соҳилҳои дарё ва шоҳобҳои вай ландшафтҳои антропогенӣ, маъданӣ- техногенӣ ва селитобелии бисёр пайдо гардидаанд. Яке аз манбаҳои асосии инкишофи ландшафтҳои антропогенӣ ва техногенини дарёи Варзоб мебошад, ки дар вай се нерӯгоҳи барқӣ соҳта шуда, дар масофаи 18 км аз сарчашма то резишгоҳаш манбаи асосии бо об таъмин намудани ландшафтҳои антропогенӣ мебошад.

Дарёи Қаротоғ дар болообаш Диоҳандарё номида шуда, аз баландии 3400 метр оғоз меёбад. Тӯли он 99 км, майдони ҳавзааш  $684 \text{ km}^2$ , зиёдтарин ҷараёни оби он ба моҳҳои май ва июн рост меояд.

Дарёи Ҳонақо дар нишебии ҷанубу гарбии қаторкӯҳи Ҳисор аз баландии 2044 метр сар шуда, тӯли он 61 км мебошад. Аз тарафи чап ба дарёи Ҳонақо шоҳобҷаҳои Арҷанак, Ҳочамастон, Равоба ҳамроҳ мешаванд. Дар мавсими обҳезӣ ҷараёни оби дарё  $35 \text{ m}^3/\text{сония}$  ва дар мавсими камобӣ бошад,  $2\text{-}3 \text{ m}^3/\text{сонияро}$  ташкил медиҳад. Масоҳати обҷамкунии он  $362 \text{ km}^2$  мебошад.

Дарёи Ширкент дар канораи гарбии водии Ҳисор аз баландиҳои мутлақи 3000 метр оғоз ёфта, 57 км тӯл дорад ва дараҷаи баландии сатҳи обаш дар моҳи май ва июн ба амал омада ба  $23\text{m}^3/\text{сония}$  мерасад ва дараҷаи аз ҳама камоби моҳи ноябр, декабр  $2\text{-}3 \text{ m}^3/\text{сонияро}$  ташкил дода, масоҳати ҳавзаи ташаккули он  $354 \text{ km}^2$ -ро ташкил медиҳад. Ҳамаи ин дарёҳо дар маҷмӯъ микдори зиёди ҷинсҳои бузургиашон гуногунро аз қаторкӯҳҳо шуста оварда, қабати болоии литомасса ва педомасса, хоки қисми ҳамвории водиро ниҳоят ғанӣ мекунанд.

Манбаи дигари гидромассаи водии Ҳисор обҳои зеризамини мебошанд, обҳои зеризамини вобаста ба соҳти геологии маҳал ва гуногунии намуди релеф ва шароити иқлими дар умқоҳи гуногун вомехӯранд, обҳои зеризамини дар водии Ҳисор, асосан дар умқи 5-40

метр, вомехұранд [3.56-57] , ки ҳамин обҳои зеризаминии водии Ҳисор ба ҳавзай артезионй дохил карда шудаанд. Онхоро дар қабатҳои литомассаи 6 давраи геологӣ дохил мекунанд [2.31-38] .

- 1.Давраи чорум
- 2.Давраи неоген
- 3.Давраи палеоген
- 4.Бўри боло
- 5.Бўри поён
- 6.Давраи юра

Обҳои зеризаминии давраи чорум дар мұchtамаъҳои гуногуни литомассагай, аз ҷумла дар мұchtамаъҳои Амударё, Термиз, Душанбе ва Элок мавҷуданд. Обҳои зеризаминй дар инкишофи геохимиявии ландшафтҳо нақши хеле назаррас доранд. Обҳои мұchtамаи Амударё дар як қисми водиҳои дарёҳои Ҳонақо, Лучоб, Душанбе, Кофарниҳон паҳн гардида, дар таркиби таҳнишинҳои алювиалий дар умқи 1,5-5 метр ҷойгир буда, таркиби онҳо карбонатӣ, калсию магнийдор буда, дар таркиби маъданий онҳо аз 0,3 то 0,6 гр/метр гурӯҳи обҳои хунукро ташкил медиҳад. Ин гурӯҳи обҳои зеризаминй барои обёрии киштзорҳо, боғу токзорҳо васеъ истифода мешаванд. Яъне, манбаи муҳими инкишофи агроландшафтҳои селитобелӣ мебошад.

Ҷойгиршавии обҳои мұchtамаи Термиз дар умқи 8-52 метр ба релеф вобаста буда, ва умқи фавворазании фишорнокии онҳо дар умқи 4-10 метр, бо таркиби химиявии гидрокарбонатӣ, сулфатнокӣ, калсию магний бо дараҷаи маъданишавии аз 0,33 то 0,44 гр /литр мебошад.

Обҳои мұchtамаи Душанбе дар давраи чоруми водии дарёҳо ҷойгиранд. Обҳои мазкур аз қабатҳои сангреза ва гилрег аз умқи 20-61 метр фаввора мезананд. Таркиби химиявии обҳои мұchtамаи Душанбе дорои гидрокарбонати сулфати калсию магний буда, дараҷаи маъданишавии онҳо аз 0,2 то 0,39гр/литрро ташкил медиҳад. Дар ҷанубу гарбии қаторкӯҳи Ҳисор маъданишавии обҳо 9,9 гр/литрро ташкил дода, ҳарорати об +170С : +180С, дебити об аз 3 то 17 литр/сония мебошад. [2,31-38]

Обҳои мұchtамаи Элок дар таҳнишинҳои давраи чорум аз ҳама қадимтар мебошанд. Обҳои зеризаминии таҳнишинҳои давраи неоген дар обҳои шифобаҳши Карапак, Хингобу Тавилдара ва Балчувон вучуддоранд.

Обҳои зеризаминии таҳнишинҳои неогенӣ дар худудҳои ҳавзай артезиани Душанбе хеле паҳншуда мебошанд, ки ба онҳо ҷашмаҳои сершумори шифобаҳши дар Карапак, Хингоб, Тавилдара ва Балчувон фавворазананда шаҳодат медиҳанд. Дар қисмати шимолии водии Ҳисор обҳои зеризаминии Карапак, дар қабати чинсҳои конгломератҳо, рэгсангҳо дар баландиҳои 960-1200 метр якҷоя ҷойгир шудаанд. Таркиби маъданий обҳо гуногун буда дебиташон аз 0,6 - 1,5 гр/литр, дар қабатҳои нисбатан болотар таркиби химиявии онҳо дорои гидрокарбонатии

## Иқтисодиёти минтақа

сулфатноки натрию магний ва дарачаи маъданишавиашон 1-1,3 гр/литрро ташкил медиҳад. Дар ҷанубии водӣ обҳои шифобахш Карапак дар қаторкӯҳи Рангун ва доманаҳои он (дар Лохур) аз умқи 150 метр дар баландиҳои 920-1080 метр ба боло мебароянд. Дар наздикиҳои Шоҳамбарӣ обҳои шифобахш аз умқи 20; 60; 111; 114; 229; 308,8; 460,8 метр ба боло мебароянд.

Обҳои Хингоб-Тавилдара дар тамоми водии Ҳисор, дар қабатҳои ҷинсҳои регсангҳо, конгломератҳо, гилҳо ва алевролитҳо паҳн гардида, дорои таркиби химиявии гидрокарбонатии магнию калсийдор 0,3-06 гр/литр, 1-3 гр/литрро ташкил медиҳад. Ҳарорати обҳо 10-190С, дебиташон аз 0,1 -0,55 литр/сония мебошад.

Дар қисмати ҷанубии водӣ обҳо дар умқи 940-1670 метр ҷойгир буда, ба гайр аз обҳои ошомиданий, обҳои намакнокшуда то 2-6 гр/литр паҳн гардида, ҳарораташон 8-160С, дебити онҳо 0,25 литр/сонияро ташкил медиҳад. Дар минтақаҳои Лучоб аз умқи 323 м обҳои сулфат, хлору натрийдор ба боло мебароянд. Дар водии дарёи Қаротоғ обҳои шифобахш аз умқи 576 метр ба боло баромада, дарачаи маъданнокии онҳо хеле баланд 30гр/литр, дорои омехтаи пайвастагиҳои хлор, натрий, йод, бром ва кремникислота мебошад. Ҳарорати обҳо 18-280С, дебиташон 0,04 литр/сония аст.

Обҳои шифобахши Балҷувон дар қисми шимолии водӣ дар қабатҳои гилҳо, алевролитҳо ва регсангҳо дар баландиҳои 940-1200 метр бо таркиби минералии 3,2-4,4 гр/литр, ҳарорати 8-150С, дебиташон 0,1-0,2 литр/сония буда, дар Шоҳамбарӣ аз умқи 395 метр, дар Қаротоғ аз умқи 400 метр, дар Лучоб аз умқи 419 метр, дар Ҳочамбиёй поён аз умқи 508 - 700 метр, дорои таркиби химиявии гуногуни сулфату натрий, йоду бром, бору гдрогенсульфид, нитроген, карбонат мебошанд. Дар таркиби ин обҳо миқдори йод 11,8мг/литр, бром 118,7мг/литр, бор 167,3мг/литрро ташкил медиҳад.

Файр аз ин дар води каналҳои иловагӣ барои обёри намудани заминҳои ташналаਬ қанда шудааст аз қабили канали Роҳатӣ ва канали калони Ҳисор.

Канали калони Ҳисор, калонтарин шабакаи обьёрии водии Ҳисор буда, аз дарёи Душанбе (Варзоб) об гирифта, то дарёи Қаротоғ ба масофаи 50 км тӯл қашидааст, арзи он аз рӯйи сатҳи об 32 м, умқи он ба хисоби миёна 2 м мебошад. Ин иншооти обёрий 14,5 ҳаз. га замини ноҳияҳои Рӯдакӣ, Ҳисор, Турсунзода ва беш аз 10 ҳаз. га замини ноҳияи Дехнави вилояти Сурхондарёи Узбекистонро бо об таъмин менамояд. Як қисми оби канал (15—25 м<sup>3</sup>/сон) ба дарёи Қаротоғ ҳамроҳ шуда, обьёрии замини ноҳияи Турсунзодаро беҳтар мегардонад.

Аз канал марказҳои обкашии Чоряккорон ва Навобод барои обьёрии 1,5 ҳ, га замин об истифода мебаранд. Дар имтиидоди канал 70 иншооти гидротехникий соҳта шудааст, ки калонтарини онҳо дарғоти Варзоб (д. Душанбе) ва обтаксимкунаки дехаи Ҳонақоҳ мебошад. Канал ба якчанд

шохаҳо: Говкуш, Чоряккорон, Кампирқалъа, Ҳисор, Навобод тақсим мешавад, ки сарфи оби онҳо аз 2 то 6 м<sup>3</sup>/сон. аст. Канал 12 сентябри соли 1942 ба истифода дода шудааст. Соҳтмони канали қалони Ҳисор дар таърихи Тоҷикистони Шӯравӣ ҳамчун ҳашари машхур буд, дар соҳтмони канал 100 ҳаз. наф. колхозчиёни водиҳои Ҳисору Сурхондарё иштирок доштанд.

Инчунин даҳҳо заҳбуру заҳқаҳшҳо ва марказҳои обкашӣ соҳта шудааст. Ин шабакаҳои гидротехникӣ, пеш аз ҳама, барои зиёд намудани майдони заминҳои обӣ ва беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳои кишоварзӣ истифода мешаванд.

Хулоса дар водӣ барои таъмини заминҳо бо оби полезӣ назар ба дигар водиҳо ва шаҳрҳои қалони чумхӯрӣ мушкилиҳо камтар ба назар мерасанд.

Инчунин дар дарёҳои номбаршуда аз қабили дарёи Варзоб якчанд НБО соҳта шудааст, ки неруи барқи арzon тавлид менамоянд. Дар айни ҳол иқтидори билқувваи энергетикии дарёи Кофарниҳон ба 12,5 млрд. кВт-соат баробар аст, [3,180] ки дар оянда дар дарёи Кофарниҳон силсила НБО-ҳо соҳта мешаванд аз қабили НБО-ҳои Вистон бо иқтидори 200 МВт бо истеҳсоли солона 0,6 млрд. кВт/с, ки арзиши лоиҳа 160 млн доллари ИМА., Сарвоз бо иқтидори 250 МВт истеҳсоли солона 0,8 млрд кВт/с, ки арзиши лоиҳа 200 млн доллари ИМА., Явроз ҳаҷми обанбор 0,045 км<sup>3</sup> бо иқтидори 400 МВт/с, истеҳсоли солона 1,1 млрд кВт/с, арзиши лоиҳа 320 млн доллари ИМА., Ромит ҳаҷми обанбор 1,2 км<sup>3</sup> бо иқтидори 450 МВт истеҳсоли солона 1,4 млрд кВт/с арзиши лоиҳа 360 млн доллари ИМА ва инчунин маҷмӯи иншооти гидротехникии Багдичон бо ҳаҷми обанбор 0,85 км<sup>3</sup> бо иқтидори 150 МВт/с истеҳсоли солона 0,6 млрд кВт/с, арзиши лоиҳа 120 млн доллари ИМА ташкил медиҳад. Дар оянда баъди соҳта шудони ин НБО –ҳо мардуми водӣ ба пуррагӣ бо қуваи барқ таъмин мегардад ва инчунин бо ҷойи кори доимӣ ва метавонем содироти неруи барқро бо давлатҳои ҳамсоя мунтазам ба роҳ монда, буҷети давлатро ганӣ мегардонанд.

### Адабиёт:

1. А.О. Кеммерих. Гидрография Памира и Памиро Алая (водные ресурсы). Москва: Мысль, 1978. – 262 с.
2. Н.М. Чуршина. Душанбинский артезианский бассейн и его минеральные и термальные воды. Душанбе: Ирфон 1972. – 207 с.
3. Муҳаббатов Х.М., Раҳимов М.Р. Географияи Тоҷикистон. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олий. Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2011. – 312 с.
4. Муҳаббатов Х., Акобиров Ш. Дастури таълимӣ-методӣ аз фанни географияи Тоҷикистон. Душанбе: Матбааи ДДОТ, 2010. – 135 с.
5. Маводҳои конфорнси илмӣ-амалии чумхуриявии «Вазъи кунунӣ, проблема дурнамо ҳифз ва истифодаи оқилонаи сарватҳои табиии Тоҷикистон», бахшида ба 100 - солагии Ҳодими хизматнишондодаи илм,

## **Иқтисодиёти минтақа**

---

узви вобастаи АИ Ҷумхурии Тоҷикистон, профессор, Шукуров О.Ш.  
Душанбе: Матбааи АИ Ҷумхурии Тоҷикистон , 2008.-154 с.

6. Р.Н. Ҳайдарова Экономико-географическая проблема развития  
Гиссаро-Вахшского промышленного района. Душанбе: Ирфон, 1976.-110с.

## **ПЕШГИРИИ ИФРОТГАРОЙ ВА ТЕРРОРИЗМ ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМУ ТАРБИЯ**

**Сўфиев Фарҳат Раҷабовиҷ** - мутахассиси пешбари шуъбаи тарбияи Донишкадаи идоракуни давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734003, ш.Душанбе, кӯчаи Саид Носир 33, тел: (+992), 900 66 56 10, e-mail: [sufiev.99@mail.ru](mailto:sufiev.99@mail.ru)

**Лолаев Аҳлиддин Азамҷоновиҷ** – донишҷӯи курси 2-юми факултети идоракуни давлатии Донишкадаи идоракуни давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734003, ш.Душанбе, кӯчаи Саид Носир 33, тел: (+992) 918 880 912

Муаллифон дар мақола яке аз масъалаҳои доғи ҷомеаи муосир пешгирии ифротгарой ва терроризмро дар раванди таълиму тарбия мавриди баррасӣ қарор медиҳанд. Муаллифон таъкид менамоянд, ки кори пайваставу мунтазам оид ба пешгирии ин падидаҳои нангин дар навбати аввал аз раванди дар таълимгирандагон талқин намудани тасаввурот дар бораи мағкура ва фарҳанги таҳаммулпазирӣ оғоз мегардад. Ҳамчунин дар раванди таълим бояд барномаҳои таълиму тарбиявии маҳсусеро коркард ва ворид намуд, ки ба пешгирии ифротгарой ва терроризм дар байни ҷавонон ва дар шуури онҳо ташаккул додани мағкураи оштинопазирӣ нисбат ба ҳама гуна равия ва мактабҳои таҳрибқунандай амнияти ҷомеа равона гардидаанд.

**Вожаҳои қалидӣ:** ифротгарой, раванди таълиму тарбия, иттиҳодияи гайрирасмӣ, амнияти ҷомеа, ҷораҳои пешгириӣ, фарҳанги муошират, тарбияи ахлоқӣ, мағкураи таҳаммулпазирӣ, рафтори гайричаишмошт, барномаи мақсаднок, ақидаи сиёсӣ, методи психологӣ

## **ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ**

**Суфиев Фарҳат Раджабовиҷ** - ведущий специалист отдела воспитания Института государственного управления при Президенте Республики Таджикистан, 734003, г. Душанбе ,ул. Саида Носира, 33, тел.: (+992), 900 66 56 10, e-mail: [sufiev.99@mail.ru](mailto:sufiev.99@mail.ru)

**Лолаев Аҳлиддин Азамҷоновиҷ** – студент 2-го курса факультета государственного управления Института государственного управления при Президенте Республики Таджикистан, 734003, г. Душанбе,ул. Саида Носира, 33,тел.: (+992) 918 880 912

В статье рассматривается один из актуальных вопросов сегодняшнего дня – вопрос профилактики экстремизма и терроризма в процессе учебно-воспитательной работы. Авторы подчеркивают, что постоянная и регулярная работа по профилактике этих дестабилизирующих явлений

среди подростков и молодёжи в первую очередь начинается от внушения у воспитанников представления об идее и культуре терпимости. Также в процессе обучения должны быть разработаны специальные учебно-воспитательные программы, ориентированные на профилактику экстремизма и терроризма среди молодёжи и сформировать в их сознании идеи непримиримости ко всяkim направлениям, дестабилизирующими общественную стабильность и спокойствие.

**Ключевые слова:** экстремизм, учебно-воспитательный процесс, неформальное объединение, безопасность общества, профилактические меры, культура общения, нравственное воспитание, сознание терпимости, непредвиденный поступок, целевая программа, политический взгляд, психологический метод.

### PREVENTION OF EXTREMISM AND TERRORISM IN THE PROCESS OF EDUCATIONAL WORK

**Sufiev Farhat Rajabovich** – Key Specialist of the Education Department of the Institute of Public Administration under the President of the Republic of Tajikistan, 734003, Dushanbe, Said Nosir str., 33, phone: (+992) 900 66 56 10, e-mail: [sufiev.99@mail.ru](mailto:sufiev.99@mail.ru)

**Lolaev Ahliddin Azamjonovich** – 2-nd year student of the Faculty of Public Administration Institute of Public Administration under the President of the Republic of Tajikistan, 734003, Dushanbe, Said Nosir str. 33, phone: (+992) 918 880 912

The article considers one of the most urgent issues - the issue of prevention of extremism and terrorism in the process of teaching and educational work. Authors emphasize that constant and regular work on the prevention of these destabilizing phenomena among adolescents and young people first of all starts from inducing the pupils to understand the idea and culture of tolerance. The Authors also highlight that special educational programs should be developed, aimed at preventing extremism and terrorism among the youth and forming in their minds the idea of irreconcilability to any directions destabilizing social stability and tranquility.

**Keywords:** extremism, educational process, informal association, public safety, preventive measures, communication culture, moral education, tolerant consciousness, unforeseen act, target program, political outlook, psychological method.

Имрӯз ифратгароии чавонон дар беътиноӣ нисбат ба қоидаҳо ва муқаррароти маъмул дар ҷомеа, рафтори хилоғи қонун ва баъзан дар пайдо шудани бахшҳои иттиҳодияҳои гайрирасмии характери

зиддиқонундоштаи аксаран тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ амалкунандаги ифода мейбад.

Чун қоида ифротгароён бо он афроде, ки ба гурӯҳҳои дигари иҷтимоию этниқӣ тааллуқ доранд ва дорони гояҳои дигари сиёсӣ, хукуқӣ, иқтисодӣ, маънавӣ ва динӣ мебошанд, эҳсоси таҳаммулназарӣ доранд. Болоравии сатҳи ифротгароии ҷавонон ин гувоҳи ба қадри нокифоя мутобиқшавии иҷтимоии онҳо дар ҷомеа, дар шуури онҳо ва ҷойгузин шудан ва инкишоф ёфтани омилҳои зиддиҷтимоӣ мебошанд, ки ангезай рафтори зиддиқонуни онҳо аст.

Бо дарназардошти гуфтаҳои боло дар кори пешгирии ифротгароӣ ва терроризм дар раванди таълиму тарбия иқдомот дар самтҳои зерин лозим дониста мешаванд:

- Таҳлили фалсафӣ, таъриҳӣ ва паҳлухои гуногуни раванди иҷтимоии муҳити фарҳангии ҷавонон;
- Тавсияҳои амалии илман асонокшудаи зарурӣ барои давлат ва ҷомеа оид ба пешгирии ифротгароӣ ва терроризм;
- Корҳои пешгирий дар бобати муқовимат бо зуҳуроти экстремизм дар муҳити ҷавонон;
- Таҳия намудани системаи он ҷораҳои пешгирий, ки шароити иҷтимоӣ-фарҳангии баамалории таҳаммулназарӣ дар раванди таълиму тарбияро дар бар мегирад;
- Такмил додани системаи фаъолияти фарҳангӣ-фароғатии насли наврас;
- Густариши неъматҳои фарҳангии дастрас барои ҷавонон;
- Таъсиси созмонҳои мӯътабари оммавии ҷамъияти ҷавонон, ки ба таври ибраторӣ муттаҳид ва тарбия менамоянд.
- Муттаҳидсозӣ ва роҳандозии иттиходияҳои эҷодкорони наврас ва амалкарди он дар муҳити ҳамсолон;
- Баҳисобгирӣ омодагии қасбии ҷавонон дар системаи ҷораҳои пешгирий бобати муқовимат бо ифротгароӣ дар муҳити ҷавонон;
- Амалисозии талаботи шаҳсият дар ҳудмуайянкунӣ ва фарҳангии муюширати байни миллатҳо.

Пешгирии терроризм ва ифротгароӣ пеш аз ҳама дар низоми таълиму тарбия амалӣ карда мешавад.

Инсон танҳо дар раванди иҷтимоишавӣ ба шаҳсият табдил мейбад, вале марҳилаи аввали тарбияро ў дар муҳити оила мегирад. Бинобар ин, асосан бунёдгузории тафаккур махӯз дар ҳурдтарин воҳиди сохтории ҷомеа – дар хонавода ба вуқӯй меояд. Аммо таълимгоҳ низ муҳимтарин баҳши тарбияро бар дӯши ҳуд дорад. Дар мактаб омӯзгорон бояд тамоми масъулияти тарбияи ахлоқии шогирдони ҳудро ба ўхда гиранд. [2]

### Симои иҷтимоии ифротгароён ҳамчун гурӯҳи иҷтимоӣ

Фаъолияти пешгирий ва муқовимат бо падидаҳои рӯҳияи ифротгароӣ дар миёни наврасону ҷавононро ба ду гуна ҷудо кардан мумкин аст:

- Кор бо он гурӯҳи наврасону ҷавононе, ки дар онҳо ҳанӯз тамоюл ба ифротгароӣ пайдо нашудааст;
- Кор бо иддай наврасону ҷавононе, ки дар мағкураи онҳо ҷаҳонбинии ифротгароӣ қаблан роҳ ёфтааст.

Кор дар гурӯҳи аввал бо наврасоне, ки ҳанӯз бо рӯҳияи зиддиқонунӣ фаро гирифта нашудаанд, метавон гуфт, ки фаъолияти довталабони кори иҷтимоӣ ба ҳисоб мераванд. Вазифаи кори иҷтимоӣ бо онҳо, ташаккул додани ҷаҳонбинии таҳаммулпазиро аст, ки дар он аслан оғози ақидаҳои ифротгароӣ ба назар намерасад.

Кор бо иддай наврасону ҷавононе, ки дар мағкураи онҳо ҷаҳонбинии ифротгароӣ қаблан роҳ ёфтааст, хеле мураккабтару душвортар аст, зеро онҳо ба ҳар гуна фаъолияти таъсиррасонӣ бо хушунат вокуниш нишон медиҳанд ва умуман барқарор кардани тамос бо онҳо бо кори мушкил мебошад. Дар ин ҳол вазифаи асосӣ аз он иборат аст, ки ҳатари рафтори гайричашмдошти онҳо барои ҷомеа комилан бартараф карда шавад [6].

### Равишҳои асосӣ барои пешгирии ифротгароӣ

Мақомоти ҳокимиюти давлатӣ ва худидоракунии маҳаллӣ, ки бо фаъолияти ифротгароӣ муқовимат менамоянд, ба сифати субъекти муқовиматкунанда ва вокунишкунанда нисбат ба амалҳои ифротгароӣ баромад менамояд. Мантиқи объективии ташаккули субъекти муқовиматкунанда дар шакли ибтидоии худ бо сабаби маҳсусият надоштан барои ҷунин гунаи фаъолият аз рӯйи сатҳи инкишофи худ аз субъекти пешбаранд (дар ин ҳолат субъекти экстремизм) қафо мемонад. Конуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди экстремизм (ифротгароӣ)», ки Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 5 ноябри соли 2003 қабул карда, таҳти №69 аз 8 декабри соли 2003 аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба имзо расидааст, аз нигоҳи мазмун ҳатари ифротгароиро ошкор намуда, давлат ва ҷомеаро барои мубориза бо ин падида омода менамояд. Вазифаи ташкили ҳамаи қувваҳои ҷомеа ва давлат дар бобати муқовимат бо фаъолияти ифротгароӣ талаб менамояд, ки субъекти барои ҷунин муқовимат маҳсусгардонидашуда таъсис дода шавад. [12]

Муқовимати самаранок бо экстремизм бояд ба дарки қонунияти ташаккул ва инкишофи субъекти фаъолияти экстремистӣ, пешгӯии шиддатнокӣ ва дурнамои амали ифротгароӣ такя намояд.

Дар Қонуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди экстремизм (ифротгарой)» тимсоли субъекти фаъолияти экстремистӣ нишон дода шудааст. Қонуни мазкур асосҳои хукуқию ташкилии муборизаро бар зидди экстремизм (ифротгарой) дар Чумхурии Тоҷикистон муайян мекунад.

Дар моддаи 3 Қонуни мазкур дар бораи мағҳуми экстремизм, амали экстремистӣ, ташкилоти террористӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва динӣ, ё дигар ташкилоти ғайритичоратӣ ва маводҳои экстремистӣ маълумот дода шудааст. Дар моддаи 17 дар бораи масъулияти шахсони мансабдор ва хизматчиёни давлатӣ барои фаъолияти экстремистӣ ва дар моддаи 18 дар бораи масъулияти шахсони вοкей барои фаъолияти экстремистӣ сухан меравад [14].

Пешгирии фаъолияти ифротгарой дар муҳити ҷавонон-ин соҳаи илм ва таҷрибаи кори иҷтимоӣ мебошад, ки бо пешгирии солимии рӯҳӣ, бо масъалаҳои мутобиқшавии фоиданок ба ҳаёт ва муҳити атроф бо проблемаҳои педагогика, тарбия, муюшират ва дар мачмӯъ ҳусни тафоҳум ва ҳудшиносии одамон алоқаманд мебошад.

Дар солҳои ахир дар мамлакатҳои Аврупои Фарбӣ, ШМА ва ИДМ самтҳои гуногуни пешгирии ифротгарой таҳқиқ ва тасвиб мешавад. Аммо аксарияти барномаҳои профилактикаи натиҷаҳои мусбат намедиҳанд; норасоии амсилаҳои моделҳои назариявии асоснокнашуда, набудани шумораи зарурии технологияҳои тасвибшуда, дақиқан муайян карда нашудани мавриди таъсиррасонӣ аз ҷумлаи камбудихои онҳо мебошанд. Дар аксарияти давлатҳо пешгирии фаъолияти ифротгарой асосан бо воситаҳои хуқуқӣ ва истифодаи зӯрӣ амалӣ карда мешаванд, ки зарурати он маълум аст, вале ин методҳо наметавонанд методи психологии пешгирии ифротгароиро иваз намоянд. Дар шароити имрӯза ҳуди кори иҷтимоӣ, ки барои ҳифзи суботу амнияти кишварҳо хеле зарур аст, норасоиҳо дорад.

Дар амалияни мубориза бо ифротгарой 5 равиши асосии психологии пешгирий ва огоҳқунии ифротгарой мавҷуд мебошад:

### **1. Равише, ки ба паҳн намудани иттилоот дар бораи ифротгарой ва созмонҳои равияни ифротгароидошта асос ёфтаанд.**

Равиши мазкур як шакли маъмули стратегияи тадбирӣ ба ҳисоб меравад. Вай ба пешниҳод намудани иттилоот дар бораи созмонҳои ифротгарой ва дар бораи ҳатари ихтилофоти динию мазҳабӣ, миллатгарой, ақидаҳои норавои сиёсӣ, овардани далелҳо дар бораи мушкилиҳои ҳаётӣ, вазъият ва мақсади аъзои созмонҳи мазкур такъя менамояд. Кормандони иҷтимоӣ иқдомҳо бургузор намуда, барои ба ҷавонон додани маълумот дар ҳусуси ифротгарой лоиҳаҳо месозанд.

Чунин барномаҳо дар на ба қадри кофӣ сермаҳсул набуда, зиёд идома намеёбанд. Бо вуҷуди ин тамоман аз онҳо даст кашидан ҳанӯз бармаҳал аст. Иттилоот дар бораи ҳатари ташкилоти ифротгарой бояд то қадри

имкон муфассал бошад ва ба муҳтавои дигар барномаҳои умумии мақсади васеъдошта ҳамроҳ карда шавад. [1]

### **2. Равише, ки ба таълими самарабаҳаш асос ёфтааст.**

Дар асоси ин равиш ҳолате чой дорад, ки оштинопазириро нисбат ба «дигарон» пеш аз ҳама, одамони ҳанӯз эҳсосоташон инкишофнаёфта, дар оила ошкор намудани эҳсосашон манъ шудааст, нишон медиҳанд.

Ба гайр аз ин афроде, ки қобилияти ошкоро нишон додани эҳсосашон инкишоф наёфтааст, одатан чандон одамдӯст намешаванд, барои нишон додани ҳиссият камҳаракатанд, ҳамсолонашон онҳоро камтар қадрдонӣ меқунанд, бинобар ин омода ҳастанд, ки бо қадом роҳе набошад, ҳатто бо воситай ҷиноят ҳам бошад кӯшиш меқунанд ба гурӯҳи ҳамсолон ҳамроҳ ва дар он пазируфта шаванд. Кормандони иҷтимоӣ дар ин робита бояд ба ин гуна наврасон таври дуруст идора карда тавонистани эҳсосашонро омӯзонанд.

Гарчанде амсилаи мазкур манфиатнок бошад ҳам, дар шароити мусоир дар алоҳидагӣ истифода бурдани он ғайриимкон аст, чунки ақидаҳои ифротгарой дар айни замон на танҳо дар байни наврасони мушкилии эмотсионалидошта, балки дар байни дигар қишлоҳои ин гурӯҳи синнусолӣ паҳн гаштааст.

### **3. Равише, ки ба таъсири омилҳои иҷтимоӣ асос ёфтааст.**

Равиши мазкур ба фахмиши он асос ёфтааст, ки таъсири ҳамсолон ва оила барои ба тавлиди ақидаҳои ифротгарой метавонад монеъ шавад ва ё баръакс мусоидат намояд. Аз нуқтаи назари равиши мазкур омили асосии рушди инсон ин муҳити иҷтимоӣ ҳамчун сарчашмаи робитаи дутарафа, яъне ҳавасмандӣ ва ҷазо мебошад. Бинобар ин аҳамияти мудоҳилаи самтиришудаи иҷтимоӣ таъкид карда мешавад, ки ҳамчун барномаҳои маҳсус барои волидайн ва ё барномаҳое, ки барои пешгирий намудани фишори эҳтимолии иҷтимоии доираи ифротгаройравонашуда муаррифӣ менамояд.

Тамринҳои муқовимат ба фишори иҷтимоӣ дар байни барномаҳо нисбатан оммафаҳм мебошад. Яке аз иқдомоти муҳими чунин барномаҳо ин кор бо сарварони ҷавонон-наврасон аст, ки ҳоҳиши фаро гирифтани омузиши муайян барои амалисозии минбаъдаи пешгирии фаъолияти зиддиифротгароиро дар мактаби худ ва дар ноҳияи худ доранд. [1]

### **4. Равише, ки ба ташаккули малакаҳои ҳаётӣ асос ёфтааст.**

Дар муносибати мазкур, муҳимтар аз ҳама, фахмиш дар бораи тағиӣии рафтор мебошад, бинобар ин дар он аксаран методи дигаргун кардани рафтор истифода мешавад.

Асоси ин самтро назарияи таълимоти иҷтимоии Бандура (Bandura A., 1969) ташкил медиҳад. Дар қаринаи мазкур ба масъалаи рафтори наврасон аз нуқтаи назари масъалаҳои функционалӣ баҳо дода мешавад ва

дар ин чо кўмак дар ноилшавии ҳадафҳои синнусолӣ ва шахсӣ дар назар дошта мешавад.

Таҳқиқи ин масъала якчанд чунин далелҳои субъективиро тавсиф менамояд ва дақиқан як факто матраҳ месозад: таҷовузкорӣ дар рафтори наврасону ҷавонон омили асосии ҳаётӣ мегардад. Дар асоси нуқтаи назари мазкур барномаи малакаҳои ҳаётӣ, ки дар наврасон баланд бардоштани муқовиматба таъсирҳои манғии иҷтимоиро дар бар мегирад, таҳия карда мешавад. Дар ИМА ва Аврупои Фарбӣ шумораи зиёди чунин барномаҳо ривоҷ доранд ва арзёбии самаранокии онҳо нишон медиҳад, ки чунин амсила имконияти муваффақ шуданро дорад, аммо он бинобар доштани тафовутҳои усулий дар тарзи рафтори наврасону ҷавонон дар Тоҷикистон ё дигар давлати Осиёи Марказӣ пурра қобили истифода нест [1].

### **5. Равише, ки ба рушди фаъолияти алтернативии ифротгарой асос ёфтааст.**

Ин равиш зарурати рушди фаъолияти алтернативии барномаҳои иҷтимоиро барои ҷавононе, ки дар онҳо имкони дар доираи меъёрҳои иҷтимоӣ амалишавии талош барои таваккал, кӯшиши ҷустуҷӯи эҳсосоти дод, фаъолнокии рӯзафзуни рафтории хоси ҷавононро дар назар дорад. Самти мазкур кӯшиши инкишофи вижайи фаъолиятнокӣ бо мақсади паст кардани ҳатари ба амал омадани таҷовузи ифротгарой ба ҳисоб меравад.

Масалан, дар айни замон дар аксари давлатҳо бештар фанатҳои футбол ифротгаро шуда истодаанд. Аммо, муҳаббат ба дастаи варзиши дӯстдошта ангезаи бадбинии дастаҳои дигар нест. Баъзе кормандони иҷтимоӣ пешниҳод менамоянд, ки ҳар чи бештар майдонҳои күшод барои бозии футбол сохта шаванд, то ки муҳлисон ба ҳарифон даст ба гиребон нашуда, байни худ футбол бозӣ намоянд, ё бо муҳлисони дастаҳои дигар низ бозӣ кунанд.

#### **Дастурамал оид ба бехатарӣ:**

##### *1. Агар дар кӯча боишӣ.*

Агар ба ягон чой рафтани ҳоҳӣ, ҳатман падару модаратро огоҳ намо, бо кӣ, меравӣ ва кай бармегардӣ, ҳамчунин ҳатсайри ҳаракати туро онҳо бояд донанд. Дар вақти бозӣ бо ҳамсолон ҳеч гоҳ ба доҳили мошинҳои бесоҳиб, таҳҳонаҳо ва ҳамин гуна чойҳо ворид нашав;

Кӯшиш намо, то ин ки ҳатсайри ту аз даруни ҷангӣ, бӯғ ва чойҳои торику беодам нагузарад;

Агар ба назарат чунин намояд, ки туро касе таъқиб мекунад, зуд ба тарафи дигари роҳ гузар, ба мағоза, ба истгоҳи автобус ворид шав ва ба дилҳоҳ одами калонсол муроҷиат бикун;

Агар бо ягон сабаб дер омадӣ, аз падару модар хоҳиш бикун, то туро дар истгоҳ пешвоз гиранд;

Агар хатсайри ту бо воситаи роҳи калони мошингард бошад, ба самти муқобили ҳаракати нақлиёт равон шав;

Агар мошине дар назди ту бозистад, зуд аз он дур бишав;

Агар туро нигоҳ дошта, хоҳиш кунанд, ки роҳро нишон дихӣ, кӯшиш намо ба мошин нанишаста, ҳамаро бо сухан фаҳмонӣ;

Агар шахси бегона худро дӯсти падару модар ё хешовандонат муаррифӣ намояд, барои ба хона даъват кардани ў саросема нашав ва хоҳиш бикун дар кӯча омадани калонсолонро интизор шавад;

Агар дар кӯча аз пеш гурӯҳи пурғавғо ба самти ту дар ҳаракат бошад, ба тарафи дигари роҳ гузар ва бо ҳеч кас ҷанҷол нақун;

Агар бо ту одамони бегона шилқинӣ карда, таҳди迪 зӯрӣ намоянд, бо овози баланд дод зан, диққати роҳгузаронро ба худ ҷалб намо ва муқобилият нишон дех. Садои ту-як шакли ҳимояи туст. Бехатарии ту дар кӯча бештар ба худи ту вобаста аст;

Агар ҳангоми ба даромадгоҳи бино ворид шудан одамони бегонаро мушоҳида намудӣ, то омадани ягон шахси шинос интизор бишав ва сипас ҳамроҳи ў вориди бино шав;

Бо шахси бегона ба лифт ворид нашав;

Агар диди, ки дари манзилат боз аст, барои дохили он шудан саросема нашав, ба хонаи ҳамсоя даро ва ба хона занг зан.

### **2. Агар ту дар хона танҳо бошӣ.**

Дӯстон ва шиносҳоро огоҳ намо, то ки пеш аз ба назди ту омадан туро бо телефон огоҳ намоянд;

Агар занги дари хонаатро зананд, барои дарро күшодан саросема нашав, аввал ба ҷашмаки дар нигоҳ бикун ва бипурс, ки кист (новобаста ба он, ки ту дар хона танҳо бошӣ ё бо наздион);

Ба ҷавоби «Ман» дарро накушой ва хоҳиш бикун худро муаррифӣ намояд;

Агар ў худро шиноси наздики хонавода муаррифӣ кунаду наздиконат дар хона набошанд, дарро накушода, аз вай хоҳиш биқун, ки дафъаи дигар ояд ва зуд ба падару модарат занг бизан;

Агар шахс ба ту ному наасби бароят бегонаро номбар кунад ва гӯяд, ки ба ў ин сурогаро додаанд, дарро накушода ба ў фахмон, ки сурогаро нодуруст навиштааст ва зуд ба падару модарат занг бизан;

Агар шахси бегона худро корманди Раёсати истифодай хонаҳо, корманди андоз, почта ё дигар соҳаи хизматрасонии коммуналӣ муаррифӣ намояд, аз ў ному наасб ва мақсади омаданашро бипурс, ба падару модарат зан ва аз рӯйи гуфтаи онҳо амал намо;

Агар шахси омада худро корманди милитсия муаррифӣ намояд, дарро накушода, хоҳиш намо дар вақти дигар ояд ва вақте, ки падару модар дар хона шуданд дар ин хусус ба онҳо хабар расон;

Агар шахси ношинос барои даъват кардани «ёрии таъчилий» ё милитсия хоҳиши истифодай телефонии туро намояд, саросема дарро накушо, ва худат занг зада хадамоти даркориро даъват намо;

Агар дар майдончаи назди зинапоя гурӯҳи шахсони бегона машғули нӯшидани машрутот шуда, ба фароғати ту халал расонанд, бо онҳо ҷангҷол накарда, ба милитсия хабар дех;

Ҳангоми баровардани партов ё бо коре ба берун баромадан аввал ба ҷашмаки дар нигоҳ биқун, ки дар назди дари хона шахси бегона ҳаст ё не, пас аз баромадан дарро махкам биқун;

Ба дари хона дар хусуси ба кучо ва ҷанд муддат рафтани хатча намон.

Хонаат барои ту қалъа мешавад, агар ту худат дар хусуси бехатариат ғамхорӣ намоӣ.

### **3. Ҳангоми бо тарғиботи ифротгарой дучор шудан чӣ тавр бояд амал намуд. .**

**Вазъият:** 1. Маводи чопӣ, ки шахсони бегона паҳн мекунанд маълумоти барориш, нишондод ва дар хусуси ба қадом ташкилоти ҷамъияти ё динӣ тааллуқ доштанашон нишондод надошта, эҳтимолан дорои маводҳои самти ифротгароидошта мебошанд яъне маводҳое, ки барои бедор кардани бадбинӣ, ҷангҷӯй, паст задани шаъну шарафи инсон, паст задани гурӯҳи одамон аз рӯи ҷинсияташон, нажод, миллат, забон, пайдоиш ва муносибаташон ба дин равона карда шудааст.

2. Намояндаи кадом як ташкилоти чамъиятӣ ё динӣ дар шакли шифоҳӣ дар хусуси афзалияти як дин аз болои дини дигар ё бартарии як гурӯҳи аҳолӣ аз болои гурӯҳи дигар, дағалию гуфтори бад нисбати шаҳрвандоне, ки ба ягон дин пайравӣ доранд, тааллук доштани онҳо ба наҷод, миллат ва ҳолати иҷтимоӣ ташвиқот мебараад.

3. Намояндаи ташкилоте, ки фаъолияташ дар ҳақиқат аз тарафи суд дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ифротгарой ҳисобида шуда, манъ карда шудааст, аз шаҳрвандон даъват меорад, ки ба корҳои ташвиқотии у қӯмаку дастгирӣ намоянд.

### ***Чи чора андешӣ?***

Дар ҳолати 1 ва 2. Кирдорҳои мазкур меъёрҳои банди 3, моддаи 22 Конуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи озодии вичдон ва иттиҳодияҳои динӣ»-ро аз 26 марта соли 2009 №489 вайрон намуда, бо нишонаҳои чиноят дар асоси банди 1 моддаи 189, банди 1 моддаи 307, банди 1 ва 2 моддаи 307 (1), банди 1 моддаи 307 (2), банди 1 моддаи 307 (3), банди 1 моддаи 307 (4) –и Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ қашида мешаванд. [14]

Аз паҳнкунандаи ахбор пурсидан зарур аст, ки аз тарафи кадом ташкилоти чамъиятӣ ё динӣ ташвиқот амалӣ карда мешавад, маълумотҳо оиди шаҳсияти номбурда муайян карда мешавад (насад, ном, номи падар, маълумотҳои шиноснома), аз рӯи имконият амали ба ифротгарой равоншударо дар дастгоҳи сабти овоз ё видеои қайд карда мешавад, дар ҷунин ҳолат аз шиносҳо, ҳамсояҳо ва ягон шаҳс ҳоҳиш карда мешавад, ки ҳузур дошта бошанд, пас аз ин бо ариза ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ муроҷиат кардан даркор аст. Номѓӯи адабиёти бо қарори суд манъшударо дар сомонаҳои Вазорати адлия [minlust.ti](mailto:minlust.ti) Вазорати корҳои дохилӣ [somona@vkd.ti](mailto:somona@vkd.ti). дарёфт кардан мумкин аст.

Маҳсулоти чопии, аз тарафи ташкилотҳои чамъиятӣ ё динӣ паҳнкардашуда бояд тамға ва номи расмии ташкилоти мазкурро дошта бошанд. Дар ҳолате, ки агар дар варақа, мачалла, брошюра ва ғ. оиди номи пурраи ташкилоте, ки маҳсулоти чопиро паҳн кардааст, маълумот набошад, ё ин ки эҳтимол дорои маводҳои мазмуни ифротгароидошта бошанд, тавсия дода мешавад, ки бо мақсади муайян кардани фаолияти қонунии ташкилоти мазкур ҳатман ба шӯъбаи ноҳиявии милитсия ё прокуратураи ноҳия бо ариза муроҷиат карда шавад (ба ариза намунаи маҳсулоти чопии паҳншуда замима карда мешавад).

Дар ҳолати 3. Номѓӯи ташкилотҳои барҳамдодашуда, ё ин ки ташкилотҳое, ки фаъолияташон дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ карда шудааст, дар сомонаи Вазорати адлия [minlust.ti](mailto:minlust.ti) ҷой дода шудааст. Лозим аст, ки аз кадом ташкилоти чамъиятӣ ё динӣ муроҷиат амалӣ шудааст, маълумотҳои муайянкунандаи шаҳсро аниқ ва қайд бояд кард (насад, ном, номи падар, маълумотҳои шиноснома), шаҳсияти намоянда ва

муроциати ӯ ба шаҳрвандонро дар асбобҳои видеои, аудиои ё аксбардорӣ сабт бояд намуда, номгӯи шоҳидони чунин далелҳоро тартиб бояд дод.

### **Ҳанғоми муайян намудани ниишонаҳои ифротгароӣ чи бояд кард?**

Агар Шумо дучори фишиори ҷисмонӣ ё рӯҳии ифротгароӣ гардед, ё ки шоҳиди чунин аломат шавед, агар ба сурогаи муассисаи Шумо аз шахсияти ҳукуқӣ ё фардӣ таклиф дар хусуси содир намудани амали рӯҳияи ифротгароидошта ё дастгирӣ кардани ташкилоти ифротгароӣ пешниҳод шавад, фавран ба телефонҳои зерин хабар дихед:

1. Қисми навбатдории Раёсати Вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе: 2-21-15-42, 2-21-00-57, телефони боварӣ: 2-21-15-00
2. Қисми навбатдории Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон: 2-21-08-30, 2-27-98-98
3. Телефони боварии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон: 2-21-21-21
4. Қисми навбатдории Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон: 221-37-37

### **Адабиёт:**

1. Хухлаев О.Е. Социально-психологический подход к разработке способов снижения предубежденности (этноцентризма) / Миры культуры и культура мира : Материал III всерос. науч.-практ. конф. "Практическая этнопсихология: актуальные проблемы и перспективы развития", М., 2011.- 235 с.
2. Зубок, Ю.А. Чупров, В.И. Самоорганизация в проявлениях молодежного экстремизма. Социологические исследования. N 1. 2009. С. 78-88.
3. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6т. Т. 4. Детская психология. М., 1984.- 529 с.
4. Беликов С. Антифа. Молодежный экстремизм в России. М., 2012.
5. Зубок Ю.А., Чупров, В.И. Молодежный экстремизм: сущность и особенности проявления. Социологические исследования. N5. 2008. С.37-47.
6. Поршнев Б.Ф. Противопоставление как компонент этнического самосознания. М., 1973, 327с.
7. Адорно Т. Исследование авторитарной личности. М., 2001.- 214 с.
8. Хухлаев О.Е. и др. Этнонациональные установки и ценности современной молодежи (на материале исследования студенчества нескольких регионов России) // Культурно историческая психология. N 4. 2011. С. 97-106.
9. Поддъяков А.Н. Конфронтационность в образе мира у участников образовательного процесса. Вестн. Мос. ун-та. Серия 14. Психология. N1. 2004.- 187 с.
10. Громов Д.В. Молодежь: конструирование экстремальности. М., 2007.- 167 с.
11. Юркин И.Н. Духовная культура противодействия социальному экстремизму в молодежной среде (философский анализ): Автореф. дисс... канд. филос. наук. М., 2011.- 169 с.

## **Мұқовимат ба ифротгарой**

---

12. Ротенберг В.С., Бондаренко С.М. Мозг. Обучение. Здоровье. М., 1989 .- 56 с.
13. Литвинова А.В., Тараков К.О. Риски образовательной среды: критерии выявления и оценки ксенофобии // Сборник научных трудов VIII Международной научно-практической конференции "Личностно-профессиональное развитие педагога: традиции и инновации". СПб., 2012.- 238 с.
14. Қонуни Җумхурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди экстремизм (ифротгарой)» №69 аз 8 декабря соли 2003.

## **ҚОИДАҲОИ ҚАБУЛИ МАВОД**

«Идоракунни давлатӣ» - маҷаллаи илмӣ – сиёсии Донишкадаи идоракуни давлатии назди Президенти Чумхурии Тоҷикистон буда, дар он маводи илмӣ, илмӣ – методӣ, таълими доир ба соҳаи хизмати давлатӣ, идоракунни давлатӣ ва масоили марбут ба такмили ихтисоси хизматчиёни давлатӣ интишор мешаванд.

Ба маҷалла мавод ба забони тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ қабул карда мешавад. Муаллифон бояд қоидаҳои муайянро риоя намоянд. Маводи пешниҳодшаванда бояд нав ва пеш аз ин дар дигар нашрияҳо чоп нашуда бошад. Ҳачми маводи чопӣ бояд аз 1500 аломати чопӣ зиёд набошад. Маводи ба маҷалла пешниҳодшаванда бояд пурра таҳриршуда ва он аз хатогиҳои имлои грамматикий ва услубӣ орӣ бошад.

### **Талабот ба маводи пешниҳодшаванда**

1. Матни мақола дар шакли чопӣ ва электронӣ бошад. Дар саҳифаи охири мақола муаллиф бояд имзо гузошта, нишонии чойи кор ва манзили ҳудро (бо рақами телефон ва e-mail) нишон дихад. Матни электронӣ бояд дар муҳити Word-2007 ё байдӣ (шрифти Times New Roman Tj, андозаи 14, фосилаи 1,0; хати сурҳ 0,5 см.) хуруфчинӣ шуда бошад. Дар зери сарлавҳаи мақола ному нараб, дараҷа ва унвони илмӣ, мансаб (вазифа), мақомот (чойи кор), нишонӣ ва рақами телефон барои иртибот нишон дода шуда, инчунин овардани аннотасия ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва вожаҳои калидӣ ҳатмист. Дар матн ҷадвал ё расмро бо риояи шартҳои зерин чой додан мумкин аст: ҷадвал бояд бе автоформат хуруфчинӣ шуда бошад (на ин ки ҳамчун тасвир, масалан, тавассути сканнер). Рақамҳои даҳӣ бояд бо вергул, бефосила навишта шаванд. Масалан, 19,6 на ин ки 19.6. Расмҳо бояд андозаи то 12x20 см, сиёҳ-сафед, дар қолаби \*.jpg ё \*.gif бошанд. Харита ва ё расмҳои мураккаб дар формати CorelDraw низ қобили қабуланд. Расмҳои қолаби дигардошта қобили қабул нестанд.

Рӯихати адабиёт дар охири матн аз рӯйи алифбо, бо рақами тартиби ӯ оварда шуда, ишораҳо ба сарчашма дар дохили матн дар қавси чоркунча [5,34] нишон дода мешаванд.

Карор оид ба чопи мавод аз ҷониби ҳайати таҳририя қабул карда мешавад. Матни барои чоп тавсияшуда ба муаллиф барои мувофиқа ирсол карда мешавад. Маводи ба маҷалла пешниҳодгардида ба муаллифон баргардонида намешаванд.

## **ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТӢ**

**МАҶАЛЛАИ ИЛМӢ – СИЁСИИ ДОНИШКАДАИ ИДОРАКУНИИ  
ДАВЛАТИИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН**

(№ 2) 2018

Нишонӣ:  
734003, ш. Душанбе, кӯчаи Саид Носир 33.  
Email: [info@did.tj](mailto:info@did.tj)  
Тел.: 224-83-93, 224-17-86 (факс)

Ба матбаа 1.07.2018 супурда шуд. Ба чоп 23. 08.2018 имзо шуд.  
Андозаи 70x100 1/16. Чопи оғсетӣ. Ҷузъи чопии шартӣ 8.  
Супориши №..... Адади нашр 500 нусха

734018, ш.Душанбе, хиёбони Саъдии Шерозӣ, 16  
КВД КТН "Шарқи озод"-и Даастгоҳи иҷроияи  
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон